

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ
АБУАБДУЛЛОҲИ РӯДАҚӢ**

Ba ҳуқуқи дастнавис

ТДУ – 377 (2 – тоҷ)
ТКБ – 74.212.0 (2 – тоҷ)
Ш – 30



ШАРИПОВ РАҲМОНАЛӢ САИДАҚБАРОВИЧ

**ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ ФАРҲАНГИ ИҼТИМОИШАВИИ
ҶАВОНОН ЗИМНИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ ВА
ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТӢ**

**Диссертатсия
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ
аз рӯйи ихтисоси 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили
фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 – Педагогикаи
иҷтимоӣ ва худшиносӣ)**

**Роҳбари илмӣ: Ҷумъаҳон Алимӣ -
доктори илмҳои филологӣ**

ДУШАНБЕ – 2025

МУНДАРИЧА

Сарсахида.....	1
Мундарица.....	2
Номгүй ихтисораҳо	3
МУҚАДДИМА	4-16
БОБИ 1: ЗАМИНАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ	
ФАРҲАНГИ ИҼТИМОИШАВИИ ҶАВОНОН ЗИМНИ	
ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ ВА ШАБАКАИ	
ИНТЕРНЕТӢ	17-102
1.1. Ҷанбаи иҷтимоӣ-педагогии ташаккули фарҳанги иҷтимоишиавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ	17-58
1.2. Барҳӯрдҳои назариявӣ нисбати таъйиноти мағҳуми «фарҳанги интернетӣ»-и ҷавонон дар таълифоту таҳқиқотҳои муосир	59-96
Хулосаҳои боби якум	97-100
БОБИ 2: АСОСНОКИИ ТАҼРИБАВИЮ ОЗМОИШИИ	
САМАРАНОКИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИҼТИМОИШАВИИ	
ҶАВОНОН ЗИМНИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ ВА	
ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТӢ	101-174
2.1. Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги иҷтимоишиавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ	102-130
2.2. Ташкили корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули фарҳанги иҷтимоишиавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ	131-146
2.3. Натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули фарҳанги иҷтимоишиавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ	147-165
Хулосаҳои боби дуюм	166-167
ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО.....	168-174
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	175-188

Номгүйн ихтисорахо:

АИ – амнияти иттилоотӣ

ГН – гурӯҳи назоратӣ

ГО – гурӯҳи озмоиши

ДДК – Донишгоҳи давлатии Кӯлоб

ҶТ – Ҷумхурии Тоҷикистон

МТ – муассисаҳои таълимӣ

ҲҶТ – Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон

ТИИ – технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ

МТМУ – муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ҷомеаи иттилоотӣ марҳилаи ташаккули фарҳанги кунунӣ ба ҳисоб меравад, ки ба таҳқими дониш ва нақши технологияи коркарди иттилоот, афзоиши маҳсулоти иттилоотӣ, хидматҳо ва тавсеаи доираи одамон дар соҳаи иттилоот хос аст. Инчунин, Интернет тамоми соҳаҳои ҳаётро, хусусан дар раванди таълим, тағйир медиҳад. Шабакаи ҷаҳонӣ, ки иқтидори коммуникатсионии иштироки фаъолонаи корбаронро хеле васеъ мекунад, ҳанӯз ҳам падидаи ҷаҳони муосир ҳисобида мешавад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақвияти рушди ҷомеаро дар даҳсолаҳои охир таъкид намуданд, ки мо дар бораи маърифати мардум ва насли ҷавон, ки бояд дар муассисаҳои мӯсаҳаз бо технологияҳои муосир, аз ҷумла компьютерҳо таҳсил кунанд, фаромӯш накунем.

Зарурати навсозии маориф ва истифодаи ТИК махсусан дар "Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020" қайд карда шудааст:

- ташаккули ҷаҳонбинӣ дар асоси ғояҳои муосири илмӣ, усулҳои демократия ва ҷомеаи шаҳрвандӣ;
- навсозии мундариҷа тавассути ҷорӣ намудани шаклҳои гуногуни дастрасӣ ба таҳсилоти ибтидой ва миенай касбӣ бо таваҷҷӯҳ ба талаботи бозорҳои маҳаллии меҳнат, эҳтиеҷоти оила ва мутобиқсозии бомуваффақият ба бозорҳои хориҷии меҳнат.

Тибқи Барномаи мақсадноки рушди соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои давраи то соли 2020 пешбинӣ шудааст, ҳадафи рушди маҳорату малакаҳои маърифатӣ ба дастрасӣ ба миқдори муайяни дониш таъкид карда мешавад, ҳамзамон дар соҳаи маориф тамоюлҳои зерин мавҷуданд: беҳтар намудани истифодаи ТИК дар соҳаи маориф; такмил додани муассисаҳои таълимии ТИК, ки маҷмӯи коркарди иттилоотро таъмин мекунанд, истифодаи иқтидори Интернет дар

таълим, нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот.

Дар истифодаи ТИК, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ фаъолтарин истифодабарандагон ба ҳисоб мераванд. Иқтиидори ТИК ҳамчун воситаҳои самараноки таълимӣ ҳисобида мешавад: мусоидат ба хидматҳои васеи интернет, дастрасӣ ба мубодила ва иттилооти умумитаълимӣ, аз як тараф, ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимӣ ва корбарони дигар, аз тарафи дигар. Дастрасӣ ба иттилооти манфӣ, ки ба такмили шахсияти иттилооти манфӣ таъсир мерасонад, мусоидат мекунад: сайтҳои экстремистӣ низ дар шабакаи умуничаҳонӣ фаъолият мекунанд. Маводи хусусияти даҳшатангезидошта, ҷамоатҳои миллатгарои сатҳи пасти фарҳангӣ, муошират дар чатҳо ва форумҳо мавҷуданд.

Дар истифодаи ТИК, корбарони фаъол дар ҷустуҷӯи хидматҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар шабакаи Интернет насли наврасу ҷавонони муассисаҳои таълимӣ ҳисобида мешаванд. Фазои интернетӣ воситаи муассири мубодилаи коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ мебошад, ки ба насли ҷавон имкон медиҳад, ки донишҳои худро дар соҳаҳои гуногун васеъ кунанд ва бо ҳамдигар муошират кунанд. Аммо, дар баробари ин, он барои ташаккули маънавӣ ва ахлоқии ҷавонон хатари муайянे дорад. Дар интернет шумо метавонед маълумоти зиедеро пайдо кунед, ки хусусияти манфӣ доранд ва ба рушди шахсӣ ва арзишҳои ҷавонон таъсiri манфӣ мерасонанд. Ба ин гуна манбаъҳо дар шабакаи умуничаҳонии интернет метавон дохил кард, масалан: "шок-контент", ки барои нафрат ё тарс пешбинӣ шудааст; вебсайтҳои гуногуни марбут ба экстремизм; форумҳо ва ҷомеаҳое, ки миллатгарӣ ва ғайраро таблиғ мекунанд.

Барои он ки фазои ҷаҳонии интернет дар раванди иҷтимоиқунонии насли ҷавон нақши воситаи ерирасонро бозад, бояд ба масъалае, ки ба ташаккули фарҳангӣ интернетии ҳамаи корбарони шабакаи ҷаҳонӣ ҳамчун омили асосии рушди ҷавонон даҳл дорад, дикқати маҳсус дода шавад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Паҳлуҳои муайянни масъалаҳои ба иттилоотонии таҳсилот вобаста ба роҳу воситаҳои ворид намудани технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ дар таҳсилот аз ҷониби чунин олимону муҳаққиқони тоҷик, аз қабили К.Б. Қодиров, Ф.С. Комилиён [73], А.Р. Додихудоев [71], С.С. Афғонов, Ҳ.М. Аҳмадов, Б.Ф. Раҷабов, Ҳ.Ю. Ҷӯраева, С.С. Қосимов, Н.Н. Мавлонназаров, А.Р. Мирзоев [94], Н.Н. Шоев, С.Х. Мирзоев, М. Муллоҷонов [69], А.М. Мирализода [93], И.И. Олимов [110], З.А. Раҳимов [119], Ф. Шарифзода [161], Б.Ш. Шодмонов ва ҷанде дигарон мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Як қатор асарҳо дар адабиёти рус мавҷуданд, ки принципҳои асосии истифодаи технологияи иттилоотӣ ва иртиботиро дар таълим тавсиф мекунанд (А. А. Андреев [17], М.М. Аюрова [24], А.И. Берг, В.П. Беспалко, В.И. Богословский, Г.А. Бордовский, Т.А. Вербитская [14], Г.А. Воробёв [44], Дж.З. Зайтсева, О.А. Лешков [82], Е.М. Нестеров, А.А. Поляков [116], И.В. Роберт [149], А.Н. Романов, В.Д. Сухоруков, Д.П. Финаров, А.В. Мудрик [100,101] ва дигарон), аммо дар масъалаи ташаккул ва рушди фарҳанги интернетӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ (коллекҷо) таълифоту таҳқиқотҳо кофӣ нестанд.

Таҳлили назария ва амалияи педагогӣ имкон дод чунин **иҳтилофҳо** муайян карда шаванд:

- мақсаднокӣ барои шаҳрвандони дорои фарҳанги баланди интернетии ҷомеаи иттилоотии муосир ва дараҷаи нокифояи рушди наъви фарҳанги дар боло зикршуда дар насли ҷавон;
- зарурати ҷомеаи муосири иттилоотӣ барои шаҳрвандони дорои фарҳанги баланди интернетӣ ва сатҳи нокифояи ташаккули ин намуди фарҳанг дар байни ҷавонон;
- набудани омодагии дуруст, ҳам таҷрибавӣ ва ҳам назариявӣ, барои фароҳам овардани шароити хусусияти педагогӣ, ки ба ҳалли самараноки мушкилоти ошкоршуда мусоидат мекунад;
- вазифа дар назди муассисаҳои таълимӣ оид ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон ва набудани таҳияи асосноксозии

назариявӣ ва таҷрибавии шароити педагогӣ, ки ҳалли самараbahши ин масъаларо таъмин мекунад.

Ихтилофоте, ки мо муайян кардем, проблемаи таҳқиқотро муайян мекунад: шароити педагогӣ барои ташаккули фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ қадомҳоянд?

Ҳалли ин масъала ба мо имкон дод, ки мавзуи таҳқиқотро чунин муайян намоем: «Хусусиятҳои рушди фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ».

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ.

Дар таҳқиқот ба корҳои илмии олимони дохилӣ ва хориҷӣ такя карда шудааст, ки онҳо ба масъалаҳои фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи шабакаи интернетӣ бахшида шудаанд.

Инчунин, асосҳои методологии таҳқиқотро ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба соҳаи маориф ва суханрониҳои Пешвои миллат ташкил медиҳанд, аз он ҷумла: Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Масъулият барои ояндаи миллат», «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030», «Стратегияи рушди таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015», «Барномаи давлатии компютериқунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи қӯдак», «Барномаи давлатии рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2010-2015» ва монанди инҳо.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот: муайянсозӣ ва аз ҷиҳати озмоиший асоснок намудани шароити педагогии ташаккул ва рушди фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ.

Вазифаҳои таҳқиқот:

1. Таҳлили мағҳумҳои «фарҳанг» ва «Интернет» ҳамчун падидаи фазои нави фарҳанги иттилоотӣ;
2. Шарҳи мағҳуми «фарҳанги интернетии ҷавонон»;
3. Муайян намудани меъёрҳо, нишондиҳандаҳо, тавсифи сатҳи рушди фарҳанги интернетии ҷавонони дар муассисаҳо таълимгиранда;
4. Муайянсозӣ ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардани шароити педагогии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони таълимгиранда;
5. Тасдиқи самаранокии шароити педагогӣ барои ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони таълимгиранда;
6. Муайян кардани ҳусусиятҳои асосии Интернет дар муоширати фарҳангӣ.

Объекти таҳқиқот: раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот шароити педагогӣ барои ташаккул ва рушди фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ.

Фарзияи таҳқиқот. Ташаккул ва рушди фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ самарабахш ҳоҳад буд, агар:

- моҳият ошкор карда шавад, мазмуни мағҳуми «фарҳанги интернетии ҷавонон» муайян карда шавад;
- воситай меъёри тавсифӣ ва воситаҳои ташхис таҳия карда шавад, ки имкон медиҳад раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ ва муайян кардани самаранокии он таъмин карда шавад;
- як қатор шартҳои педагогӣ татбиқ карда шаванд:
 - a) ташкили раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони таълимгиранда мувофиқи амсилаи (амсилаи) соҳторӣ ва функционалиӣ;
 - b) дар амалияи муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ намудани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон»;

с) истифодаи маҷмуии (комплексии) технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ дар раванди таълимии муассисаҳои таълимӣ.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот).

Методология ва ҳадафҳои таҳқиқоти интихобшуда мантиқ ва марҳилаҳои таҳқиқотро муайян карданд.

Таҳқиқот аз соли 2019 то 2024 дар се марҳила гузаронида шудааст.

Дар марҳилаи аввал (2019-2020) - назариявӣ - интихоби самти таҳқиқот гузаронида шуд; таҳия ва ҷанбаҳои назариявии мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ, объект, предмет, ҳадафи таҳқиқот муайян карда шуданд; фарзия, дараҷаи коркарди мавзуъ омӯхта шуд, таҳлили адабиёти илмӣ дар самти таҳқиқот ба роҳ монда шуд; таҷрибай умумии назариявӣ ва эмпирӣ, ки дар адабиёти психологӣ ва педагогӣ тавсиф шудааст омӯхта шуд; дастгоҳи концептуалии таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳия карда шуд.

Дар марҳилаи дуввум (2021-2022) - таҷрибавӣ - кор оид ба муайян ва асоснок кардани шароити педагогӣ барои ташаккули фарҳангӣ интернетии ҷавонони таълимгиранда гузаронида шуд; амсилаи соҳтории функционалий таҳия карда шуд; барномаи модулии «Асосҳои фарҳангӣ интернетӣ барои ҷавонон» таҳия карда шуд; меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва сатҳи ташаккули фарҳангӣ интернетӣ муайян карда шуд; ташхиси сатҳи ташаккули фарҳангӣ интернетӣ гузаронида шуд; интихоби мундариҷа, роҳу усулҳои раванди ташаккули фарҳангӣ интернетии ҷавонон муайян карда шуд; мантиқ ва барномаи қисми таҷрибавию озмоишии кор таҳия карда шуд; қисми таҷрибавию озмоиши гузаронида шуд.

Дар марҳилаи сеюм (2023-2024) - таҳлилий ва ҷамъbastӣ - натиҷаҳои кори таҷрибавӣ таҳлил карда шуданд, маълумоти озмоишии бадастомада ба тариқи оморӣ коркард ва ҷамъbast карда шуданд, хулосаҳои назариявӣ таҳия карда шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқ дар диссертатсия ба расмият дароварда шуданд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот:

- мағұмҳои бархұрди шахсияті, фаъолияті-навовары, навовары-рефлексиві, низомнок, аксиологі ва амалі (Л.И. Божович Л.Н. Борисов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Садовский, Л.Ю. Сироткин, В.А. Сластенин, М.Г. Харитонов, Р. Шакуров, И.С. Якиманская ва дигарон);
- таҳқиқотҳои назариявие, ки муассисаҳои таҳсилотиро як ниҳоди чомеаи ичтимоі мешуморанд (Ю.К. Бабанский, О.С. Багданова, И.Н. Закатова, В.М. Куракин, Л.И. Коротов ва дигарон);
- назарияи таъсири мұхити ичтимоиву фарҳангі ба шахсият (А.А. Бодалев, Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, В.Г. Спиркин, А.Г. Харчев ва дигарон);
- назарияи иттилоотонии маориф (А.А. Андреев, Л.Л. Босова, Г.А. Воробёв, С.А. Дяченко, И.Г. Захарова, М.И. Коваленко, Т.А. Лавина, А.И. Ракитов, М.Р. Рянов, И.В. Роберт);
- асосҳои таҳқиқоти сотсиологі ва ичтимоі-фалсафии падидаи технологияҳои нави иттилооті (Р.Ф. Абдеева, А.П. Алексеева, Н.Н. Богомолова, В.Л. Иноземцева);
- кор дар соҳаи таҳқиқи иртибот байни наврасон ва хонандагони синфҳои болой дар Интернет (Е.В.Данилчук, Э.Н. Ибрагимова, Е.А. Локтюшина, И.В. Третякова ва дигарон);
- назарияи ташаккули фарҳанги иттилооті (Г.В. Аврамян, А.М. Атайан, В.Т. Галченко, Е.В. Данилчук, М.В. Корнилова, В.Ю. Кочергина, Л.В. Мизинова, А.Ю. Оршанский, А.Ю. Харитонова ва дигарон);
- асосҳои назариявии таълими иттилооті барои хонандагони муассиса (муаллифони китобҳои дарсій Л.Л. Босова, А.Г. Гейн, А.А. Кузнетсов, Н.В. Макарова, И.Г. Семакин, Н.Д. Угринович ва ғайра);
- ғояҳои ичтимоию педагогии иттилоотоні дар өзге олимони хорицій (Д. Белл, М. Маклухан, Ч. Мартин, Э. Масуд ва ғайра).

Сарчашмаи маълумот: таҳқиқот ва таълифоти муаллифон ва муҳаққиқони ватанию хорицій, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқій,

натицаҳои пурсишу саволномаҳои хонандагону донишҷӯён, сұхбатҳо бо омӯзгорони фанни технологияи информатсионӣ ва мутахассисони соҳа, маълумотҳо ва натицаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоиши.

Заминаҳои эмпирикӣ: Асос ва заминаҳои эмпирикии таҳқиқотро раванди таълим ва таҷрибаи Коллечи омӯзгории ДДК ба номи А.Рӯдакӣ оид ба таълими информатика, асосҳои алгоритмсозӣ, ҳифзи иттилоот ва барномасозӣ, методикаи таълими информатика ва таълими фанни технологияи иттилоотии МТМУ №1 ва МТМУ №5-и ш.Қўлоб ташкил мекунанд.

Пойгоҳи таҳқиқот: Дар рафти корҳои таҷрибавӣ-озмоиши донишҷӯёни Коллечи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, хонандагони Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 –и шаҳри Қўлоб ва Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №5 –и шаҳри Қўлоб иштирок карда, пойгоҳи таҷрибавии таҳқиқотро ташкил карданд. Дар ин радиф якчанд муассисаҳои таълимии шаҳри Қўлоб низ ҷалб карда шуданд. Дар маҷмуъ дар таҳқиқот ва маҳсусан корҳои таҷрибавӣ-озмоиши 94 нафар донишҷӯён, 186 нафар хонандагон ва 42 нафар омӯзгорони муассисаҳои таълимии мазкур ҷалб карда шуданд.

Навғонии илмии таҳқиқот:

- концепсия ва ҷузъҳои "фарҳангӣ интернетии ҷавонон" бо назардошли гурӯҳҳои синну сол ва хусусиятҳои шаҳсӣ мушахҳас карда шуданд. Меъерҳои иттилоотиву ҳамкорӣ ва рафтори иттилоотиву иртиботӣ ошкор ва асоснок карда шудаанд;
- арзишу ангезаҳое, ки тавассути нишон додани ҳавасмандӣ ба фаъолияти иттилоотӣ, дарки арзиши амалҳои иттилоотӣ, фаъолсозии коммуникатсия, инчуни равишҳои арзишӣ ба ҳамкорӣ ва риояи принципҳои амалияи бомуваффақияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳавасманд мекунад, муайян карда шудаанд;
- стандарти таълимӣ таҳия шудааст, ки огоҳӣ дар бораи имкониятҳо ва соҳтори амалҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ,

инчунин усулҳо ва захираҳо барои ҳамкории дастаҷамъӣ, аз ҷумла меъерҳо ва қоидаҳои муқарраршуда дар соҳаи маълумот ва мубодилаи интернетро дар бар мегирад;

- меъёрҳое, ки ба равиши абзорӣ-фаъолиятӣ асос ефтааст, коркард ва самаранокии истифодай он собит карда шудааст (донистани усулу восита ва принсипҳои фаъолияти иртиботӣ, мувофиқати фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ ба меъерҳо ва қоидаҳои муқаррарнамудаи ҳамкории бомуваффақияти иҷтимоӣ дар шабакаи Интернет);

- меъёрҳои мутобиқшавӣ (паст), самаранокӣ (миена), эҷодкорӣ (баланд) дар заминаи ташаккули фарҳанги интернетӣ дар насли ҷавони ба таълим машғулбуда таҳия ва пешниҳод карда шудаанд.

- барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ» коркард ва ҷорӣ карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

1. Муҳити муосир аҳамияти роҳҳои гуногуни муоширати иттилоотиро таъкид мекунад, зоро ҳаҷми иттилоот ҳар сол дучанд мешавад, усулҳои нави пахши он ҷорӣ карда мешаванд ва дар ин раванд маҳз Интернет нақши калидӣ мебозад. Фазои виртуалӣ ба шабакаи асосии интиқоли дониш, ақида ва эҳсосот табдил ёфтааст. Шабакаҳои иҷтимоӣ, блогҳо, подкастҳо ва платформаҳои видеой ба корбарон имкон медиҳанд, ки таҷриборо фавран мубодила қунанд ва фикру мулоҳизаҳо гиранд. Ҷаҳонишавӣ раванди ҳамгирои ҷаҳони сифатан нав, бо ҳам алоқаманд ва вобастагӣ бо таваҷҷуҳ ба ањанаҳои фарҳангӣ, навоварӣ ва муошират ҳисобида мешавад;

2. Суръати рушди зехни сунъӣ барои густариши сегменти интернети Тоҷикистон уфуқҳои нав мекушояд, ки ба ҳамкории фаъолтари ҳувиятҳои фарҳангӣ мусоидат мекунад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ аනъана ва урғу одатҳои беназири мардуми тоҷикро ба назар гирифта, ҳамзамон бо тамоюлҳои фарҳангии ҷаҳонӣ робита нигоҳ доштан муҳим аст. Ин ҳамгирои үнсурҳои фарҳангии маҳаллиро ба қарорҳои технологии дар асоси ТИИ сохташуда дар бар мегирад. Ҷанбаи калидӣ

дар ин чо зарурати таҳияи сиесати миллии фарҳангӣ мебошад, ки истифодаи ТИИ-ро барои пешбурди забон, адабиет, мусикӣ ва дигар осори фарҳангӣ ташвиқ мекунад. Дар якҷоягӣ бо талошҳои соҳаи маориф, ин ба насли ҷавон имкон медиҳад, ки решоҳои худро беҳтар азхуд кунанд ва ҳамзамон аз бартариҳои технологияҳои рақамиӣ баҳра баранд.

3. Мақомоти давлатӣ бояд ба такмили технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ дар байни ҷавонон диққати ҷиддӣ диханд, ҷавононро аз маълумоти манғӣ муҳофизат кунанд ва муҳити мусбии Интернетро на ҳамчун муҳити беҳбудии шахсӣ, балки ҳамчун шаҳрвандӣ ва робитаҳои фарҳангӣ эҷод кунанд;

4. Фарҳанги интернетии ҷавонони таълимгиранда ҷузъи фарҳанги умумист, ки ҷузъҳои меъёри-рафторӣ, иртиботӣ ва иттилоотиро дар бар мегирад, ки ба ташаккул ва рушди қобилиятҳои муошират ва ҷустуҷӯи дониш дар бораи имкониятҳо ва механизмҳои фаъолият дар шабака, рушди иттилоот нигаронида шудаанд;

5. Фарҳанги муосири интернетии ҷавонон дар асоси эҷодкорӣ, самаранокӣ ва мутобиқшавӣ ташаккул меебад. Ин ҳусусиятҳо на танҳо сатҳи иштироки ҷавононро дар фаъолияти иттилоотӣ муайян мекунанд, балки ба меъери муваффақияти онҳо дар муҳити виртуалий табдил меебанд. Арзиши фаъолияти иртиботӣ дар Интернет дар ҷустуҷӯи мубодилаи созанд ва эҷоди мундариҷаи босифат зоҳир мешавад, ки дар навбати худ сатҳи эътимод ва эҳтиромро дар байни аъзоени ҷомеаи маҷозӣ баланд мебардорад. Андозагирии фаъолияти ҷавонон дар шабака ҳавасмандии объективӣ ва муносибати арзишмандро ба кори иттилоотӣ дар бар мегирад. Пайдоиши платформаҳо ва воситаҳои гуногуни муошират ба ташаккули таваҷҷӯҳи устувор ба риояи қоидаҳо ва қоидаҳои фаъолияти самараноки ТИК мусоидат мекунад.

6. Фаҳмидани асосҳои шарикӣ дар шабака ба як маҳорати зарурӣ барои ҳамкории бомуваффақият ва муттаҳид кардани кӯшишҳо дар эҷоди иттилоот табдил меебад. Доностани қоидаҳо ва стандартҳои

муоширати интернетӣ на танҳо сифати мундариҷаро баланд мебардорад, балки ба мутобиқшавии корбарони ҷавон ба муҳити зудтағирибандай иттилоот мусоидат мекунад. Огоҳӣ аз усулҳо ва воситаҳои зеҳнӣ дар шабака масъулиятро ба иштирокчиен voguzor намуда, онҳоро ба меъерҳо ва стандартҳои иҷтимоӣ такя мекунад, ки дар навбати худ барои муоширати солим ва фаъолияти пурсамар дар Интернет замина фароҳам меорад.

7. Рушди самараноки фарҳанги интернетии насли наврасу ҷавон аз тариқи фарҳамсозии шароитҳои таълимиву тарбиявӣ таъмин карда мешавад: ташаккули фарҳанги интернетии таълимгирандагон дар заминай амсилаи сохторӣ-вазифавӣ; амалисозии Барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ» дар фаъолияти таълимиву тарбиявӣ; истифодаи васеи технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ дар ҷараёни чорабиниҳои таълимиву тарбиявӣ.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он дар назария ва методологияи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва қасбӣ саҳми муайян мегузоранд. Таҳқиқот ҷанбаи иҷтимоӣ-педагогии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони таълимгирандаро ошкор менамояд; хусусиятҳои муҳим ва пурмазмуни мағҳуми «фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити таълим»-ро ошкор мекунад; меъёрҳо, нишондиҳандаҳои асоснокшуда, сатҳи фарҳанги ташаккулӯфтаи интернетии ҷавонони таълимгирандаро, ки хусусиятҳои асосии фарҳанги Интернетро муайян мекунанд; маҷмуи шароити педагогӣ зикр карда шудааст, ки таваҷҷуҳро ба ташаккули сатҳи баланди фарҳанги интернетӣ дар байни хонандагон ва донишҷӯён муайян менамояд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот

- амсилаи таҳияшудаи раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ бо мақсади муносибгардонии ташаккули малакаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботии ҷавонон дар Интернет истифода бурда мешавад;

- истифодаи дастгоҳи илмӣ-таҳқиқотӣ дар асоси меъёрҳо имкон медиҳад, ки сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон назорат карда шавад;
- барномаи муаллифонаи модулии таълимии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ», ки дар корҳои беруназаудиториявӣ амалӣ карда шудааст, ба баланд шудани сатҳи ташаккули фарҳанги интернетӣ мусоидат мекунад;
- хулосаҳо ва муқаррароти асосӣ, маълумоти таҷрибавӣ-озмоишӣ, маҷмуи саволномаҳо, тестҳо барои гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба ҷиҳати беҳтар кардани таълими Интернет дар муассисаҳо, коллечҳо, донишгоҳҳо истифода шаванд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи як қатор усулҳои мувоғиқ ба мақсад, вазифа, объект ва предмети таҳқиқот, таҳлили ҳамаҷонибаи сифатӣ ва миқдории маълумоти эмпирӣ, ки дар ҷараёни кори таҷрибавӣ ба даст оварда шудаанд, истифодаи тести дутарафаи Пирсон барои таҳлили маълумотҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, тасдиқи фарзияи таҳқиқотӣ тасдиқ карда мешавад.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ: Кори диссертационӣ бо мазмуну мундариҷаи бандҳои шиносномаи 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 – Педагогикаи иҷтимоӣ ва ҳудшиносӣ): аз ҷумла бо банди 1. – Методологияи таҳқиқотҳои педагогӣ, корҳои таҳқиқотӣ дар рушди илми педагогика, ҳамbastagӣ ва татbiқpазiri онҳо; усулҳои таҳқиқотҳои педагогӣ; банди 6. – Консепсияи таҳсилот (сифати таҳсилот ва арзёбии он, равандҳои инноватсионӣ дар таҳсилот; банди 7. – Педагогикаи амалӣ (ҷамъbastкунии таҷрибаи пешқадам; ҳаракати инноватсионӣ дар таҳсилот; фаъолияти таҷрибавии муассисаҳои таълимӣ) мувоғиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки дар заминаи омӯхтан, таҳлил намудани таҳқиқотҳои илмии олимони хориҷию ватанӣ, заминаҳои назариявию амалӣ, таҷрибаи

муассисаҳои таҳсилотии дигар имкони рушду афзоиши фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимиро муайян ва асоснок кард: бо ташкилу гузаронидани корҳои таҷрибавӣ-озмоиши ҳамияти истифодаи дурустӣ Интернетро дар таъмини муҳити таълими Ҷумҳурии Тоҷикистон намуд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуқтаҳои алоҳида ва натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ дар маърӯзаҳо, конфронсҳои солонаи илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорони Коллеци омӯзгорӣ ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ (2019-2022) мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шудаанд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷлисҳои кафедраҳои риёзӣ-табиатшиносӣ, педагогика ва психологияи Коллеци омӯзгорӣ ва кафедраҳои педагогика, илмҳои компютерӣ ва методикаи таълими информатикаи ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ (2020-2023) муҳокима карда шудаанд. Ҳамчунин 1 монография ва 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванда нашр гаштааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 11 интишороти муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз онҳо 6 номгӯй дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия: Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, ду боб, 5 зербоб, хулоса, номгӯи адабиёт (172) иборат аст. Ҳачми рисола 188 саҳифаро ташкил медиҳад. Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ 23 ҷадвал, 5 диаграмма, 7 расм истифода шудаанд.

БОБИ 1. ЧАНБАХОИ НАЗАРИЯВИИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАХОИ ТЕХНИКӢ ВА ИНТЕРНЕТӢ ДАР ТАШАКҚУЛИ ФАРҲАНГИ ИЧТИМОИИ ҶАВОНОН

1.1. Чанбаҳои иҷтимоӣ-педагогии ташакқули фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникий ва шабакаи интернетӣ

Мулоҳизаҳои муқаддимотӣ

Интернет ва ҳам мағҳуми “фарҳанг” чанбаҳои гуногун доранд, аммо фарҳангшиносӣ ҳамчун илм ва таълимот ҳоло ба тариқи ҷиддӣ дар қишвар ба муомила ворид нашудааст.

Ба ақидаи мӯҳаққики тоҷик С.Сулаймонӣ: “Фарҳангшиносӣ дар қишвари мо ҳанӯз пояи устуворе пайдо накардааст ва илми воридотӣ маҳсуб мешавад ва назарияҳои фарҳангшиносӣ бештар мубтаний бар мутолиот ва таҳқиқоти илмӣ дар Мағрибзамин аст. Вусъат ва амали ин илм дар сурате муюссар ҳоҳад буд, ки назарияи фарҳангшиносӣ ва мутафаккирони бузарг дар фазои биоиҷтимоию фарҳангии муносибе дар муассисоти таҳқиқотӣ ба кори пажӯҳиши бештар бипардозанд ва сабаби шинохти масъалаҳои фарҳангӣ ва саранҷом ҳаллу фасли онҳоро фароҳам меорад” [138 , с.7-8].

Шабакаи ҷаҳонии Интернет—маҷмуи шабакаҳои компьютерӣ буда, иттилооти ҳаёти моро ба зудӣ дар худ инъикос намуда, ба ҷаҳониён паҳн менамояд. Ба таври дигар гӯем, Интернет аз шабакаҳои хурдтари компьютерӣ сохта шуда, инъикосгари ҳаёти саёравист. Ин шабакаҳо ҳабарро қабул мекунанд ва мефиристанд.

Интернет соли 1969 дар Иёлоти муттаҳидаи Амрико аз тарафи департаменти "United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency" ки ARPA ном дошт, сохта шуда буд ва соли 1990 World Wide Web-ро марди бритониёй дар Швейцария Тим Бернерс-Ли пешниҳод намудааст.

Айни ҳол шумораи корбарони Интернет 62,5% - и аҳолии қураи Заминро ташкил медиҳанд, ки ин дар байни 7,9 миллиард одам на кам

аст ва на зиёд. Ҳанӯз 20 сол қабл ин шумора ҳамагӣ 100 - нафарро ташкил медод. Имрӯзҳо мушоҳид мекунем, ки ҳар як донишҷӯ таъминоти барномавии браузерро ба кор дароварда, иттилооти зарурияшро дар лаҳзаи кӯтоҳ датрас менамояд.

Барои пайваст шудан ба шабакаи Интернет провайдерҳо ва идоракунандагон сохта шудааст. Ҳар як компьютери ба Интернет пайваст буда суроғаи худро соҳиб аст, ки аз рӯйи он муштарию онро аз нуқтаи дилҳоҳи замин ёфта метавонад. Ҳусусияти муҳими Интернет аз он иборат аст, ки шабакаҳои гуногунро мутаҳид намуда, дар он баробарҳукуқиро таъмин менамояд. Якчанд сервисҳое, ки аз Интернет истифода бурда мешаванд, ройгон мебошанд. Баъзе барноманависон бо ҷалби сармоядорон тавонистаанд бо фурӯши паёмҳои тиҷоратӣ даромади зиёд ба даст оваранд.

Шабакаи Интернет як василаи аз ҳама асосии иттилооту иртибот маҳсуб ёфта, мубориза байни ниҳодҳои муҳталиф асосан ҷанбаҳои иттилоотӣ доранд ва аксаран ба воситаи шабакаҳои Интернет сурат мегиранд. Шабакаи Интернет имрӯз як сарчашмаи азимест, ки ағлаби соҳаҳои зиндагии одамонро фаро гирифтааст. Ҳар нафар имкон дорад тавассути ҷустор аз системаҳои гуногуни ҷусторӣ маълумоти барои худ заруриро дарёфт кунад, дар ҳоле ки муддатҳои мадид дар китобхонаҳо дар ҷустуҷӯи он вақти зиёро масраф мекард. Имрӯз чи, мо дар лаҳзаи кутоҳ метавонем маълумоти бароямон даркориро бе ягон ҳароҷоти иловагӣ ва, аз ҳама муҳим, аз хона набаромада дарёфт кунем ва ба ҷамъи саволҳоямон ҷавобҳои заруриро дастрас кунем.

Институти ЮНЕСКО оид ба технологияи иттилоотӣ курси таълимии маҳсусгардонидашударо таҳти унвони «Интернет дар таҳсилот» тайёр намуд, ки он соли 2011 ба забони тоҷикӣ ба нашр расидааст ва дар он зикр карда мешавад, ки «Дар ҳудуди қарнҳои XX ва XXI ба туфайли ба таври васеъ паҳн гардиданӣ васоити технологияи информатисионӣ ва коммуникатсионӣ, ки ба маориф низ таъсири ҳудашро расонидааст, дар ҷамъият тағироти кулӣ ба миён омад» [62,

с.9].

Бояд таъкид соҳт, ки рушди чомеаи имрзаро ва давлатро бидуни Интернет тасаввур кардан ягон имкон надорад. Масалан, тасаввур мекунем, ки Интернет дар як муддати муайян қатъ шуд, мо ба чи ҳол гирифтор мешавем, тамоми муносибатҳову фаъолиятҳо ва бонкҳову хадамоти дигар аз фаъолият мемонанд, ки зарари ба чомеаву давлат расонидаи он ғайри тасвир аст.

Агар Интернет пурра ва доиман фаъол бошад ҳам, боз ҳам тарзи истифодаи дурусти он, бо ахлоқу маънавиёти хуб бо он муносибат кардан, ки дар маҷмуъ аз корбар дорои фарҳанги хуб буданро талаб мекунад, яке аз проблемаҳои мубрам ва рӯзмарра гашта мондааст.

Дар ин робита Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ибрози андеша кардааст: «Фарҳанг, бешубҳа, ифодагари рӯҳи миллӣ, расму русум, анъана ва хотираи таъриҳӣ дар ҳалқу миллат мебошад. Аз фарҳангу ҳунар дида, башарият барои ба ҳам наздик кардани инсонҳо ва вахдати умум воситаи самараноктареро эҷод накардааст» [143, с.3]. Мо дар асри ракамӣ зиндагӣ мекунем, ки дастрасӣ ба иттилоот ва муошират бо одамон қисми ҷудонашавандай ҳаєти ҳаррӯза шудааст. Бо вучуди ин, сарфи назар аз ҳама манфиатҳо, интернет инчунин як қатор ҳавфҳои марбут ба истифодаи нодурусти захираҳои худро дорад.

Аз ин рӯ, диққат додан ба эҷоди этикаи муоширати интернетӣ муҳим аст, ки барои ҳар як корбар аз хурдӣ дастрас ва фахмо хоҳад буд. Таҳияи тавсияҳои возех оид ба ахлоқи муошират дар шабака ба ташаккули фарҳанги рафтори онлайн кӯмак мекунад. Ин метавонад ҷанбаҳоеро дар бар гирад, ба монанди эҳтиром ба фазои шахсии дигарон, тафаккури интиқодӣ ҳангоми арзебии иттилоот ва қобилияти фарқ кардани далелҳо аз афкор.

Муҳим он аст, ки чунин меъёрҳо на танҳо дар муассисаҳои таълимӣ, балки дар захираҳои гуногуни вао низ пешниҳод карда шаванд ва ба аҳамияти онҳо дар ҷаҳони муосир таъкид карда шаванд. Барномаҳо ва

ташаббусҳои таълимӣ метавонанд аз ҷониби мақомот, муассисаҳои хусусӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дастгирӣ карда шаванд, ки барои баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи истифодаи Бехатар ва ахлоқии Интернет як ҷабҳаи ягона эҷод қунанд. Танҳо бо қӯшиши муштарак моявонем насли корбарони масъулро тарбия қунем, ки на танҳо истеъмолкунандагони иттилоот, балки эҷодкорони он низ ҳоҳанд буд.

Муаллифони китоби «Интернет дар таҳсилот» ҷунин мулоҳиза рондаанд: «Агар имконияти коммуникатсионии Интернетро мавриди таҳлил қарор дихем, он гоҳ тавсифи сифатан муҳими шабакаро эҳсос менамоем, ки он ба ташкил кардани як муҳторияти фардии тавассути алоқамандии шабакавии интерактивӣ коркунандаро нишон дода метавонад. Ин алоқамандӣ дар Интернет ба раванди интегратсионӣ шароит фароҳам меоварад, ба ташаккули муносибатҳо дар асоси эҳтироми байниҳамдигарӣ ва бевосита ёрӣ мерасонад ва майлу рағбати маълумотандӯзиро ба таълим бедор мекунад» [62, с.14].

Хулоса, Интернети мусир танҳо як шабакаи ҷустуҷӯи иттилоот нест; он як воситаи тавоноест, ки қодир аст амсилаҳои тиҷорӣ, равишҳои таълимӣ ва ҳатто муносибатҳои иҷтимоиро тағир дихад. Мо ба донишҳое, ки қаблан дастрас набуданд, дастрасӣ пайдо мекунем ва метавонем фавран бо одамони тамоми ҷаҳон таҷриба мубодила қунем. Аммо, барои истифодаи бештари интернет, мо бояд тафаккури интиқодӣ ва қобилияти филтр кардани иттилоотро инкишоф дихем. Ғайр аз он, ҷонбаи муҳим амнияти онлайн аст.

Таҳдидҳои киберӣ рӯз аз рӯз меафзоянд ва қобилияти ҳифзи маълумот ва маълумоти шаҳсии шумо қалид аст. Таълими киберамният барои ҳар як корбар шарти зарурӣ барои пешгири кардани ҳатарҳои эҳтимолӣ шудааст. Ҳамаи ин таъкид мекунад, ки сарфи назар аз ҳама манфиатҳо, интернет аз мо масъулият ва ҳушериро талаб мекунад.

Мо бояд дарк қунем, ки амалҳои онлайн моявонанд оқибатҳои вазеъ дошта бошанд. Бо дарназардошти ин, мо метавонем аз тамоми имкониятҳое, ки асри рақамиӣ фароҳам меорад, истифода барем ва дар

ниҳоят ба пешрафти инсоният мусоидат намоем.

Дар чумхурии мо сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамчунин хадамоти алоқаи он муқобили озодии андеша ва мубодилаи афкор вуҷуд надорад. Аммо ҳеч кас набояд фаромӯш қунад, ки озодӣ мағҳуми шартӣ ва нисбӣ аст, яъне кафолат додани озодии контитутсионӣ маънои онро надорад, ки касе чӣ кореро хоҳад анҷом дихад.

Бояд таъкид кард, ки мақсади Сарвари давлат дар муҷаҳазгардонии муассисаҳо бо компьютер ва пайваст намудани онҳо ба шабакаи Интернет дар онаст, ки омӯзгорон ба шогирдон тарзу усулҳои дурусти истифодаи компьютер ва Интернетро ёд диханд. Зоро агар дар зинаи аввали таҳсилот мо фарҳанги иттилотӣ-иртибототиро ба хонандагон биомӯзем, мутмаинем, ки минбаъд дастпарварони мо шабакаи Интернетро ҳамеша ба манфиати худ мавриди истифода қарор хоҳанд дод.

Бо дарназардошти ин, ниҳодҳое, ки барои таъсиси сомонаҳо иҷозатнома медиҳанд, вазифадоранд, ки ба таъсиси сомонаҳое, ки миёни мардум ва кишварҳо иғвоангезӣ ва садоҳо баланд мекунанд, иҷозат надиҳанд. Бояд ин ниҳодҳо фаъолияти ин гуна сомонаҳоро маҳдуд карда онҳоро тибқи муқаррароти қонунгузрӣ ҷавобгарӣ қунанд. Барои он ки чунин ҷавобгарӣ ва тадбирандешиҳо амри ҳастӣ накунанд, месазад, ки аз озодии Интернет дар ҷаҳорҷубаи меъру қоидаҳо истифода кард.

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки мутаассифона, бисёре аз волидон дар ташаккули фарҳанги манғии интернет шарикони бешуурона мешаванд. Бепарвой ва беэътиноӣ ба қоидаҳои муюширати шабакавӣ ва иштироки фаъолона дар рафтори шубҳанок на танҳо эътибори калонсолонро дар назари ҷавонон халалдор мекунад, балки намунаи хатарнокро ба вуҷуд меорад.

Набудани тафаккури интиқодӣ дар насли калонсол боиси он мегардад, ки онҳо дар бораи таъсири рафтори худ ба насли афзоянда фикр намекунанд. Баъзан онҳо худашон намедонанд, ки бо лайки

мундарицаи номуносиб, барои фарзандони худ, ки онро ҳамчун меъер қабул мекунанд, намуна мешаванд.

Дар натиҷа, ҷавонон метавонанд қобилияти таҳлил ва арзебии интиқодии иттилооти дар интернет дучоршударо аз даст диҳанд. Дарки онҳо дар бораи ҷаҳон ва ахлоқ таҳриф карда мешавад ва онҳо метавонанд мундарицаи ҳайратангезро ҳамчун фароғат баррасӣ кунанд. Қадами муҳим барои волидон бояд дарки масъулияти худ дар ташаккули фарҳанги интернет бошад. Онҳо бояд дар раванди тарбия фаъолона иштирок кунанд, қоидаҳо муқаррар кунанд ва оқибатҳои рафтори нодурустро дар шабакаҳои иҷтимоӣ шарҳ диҳанд. Барои тағир додани ин вазъ, на танҳо аз мушкилот огоҳ шудан лозим аст, балки ба тағир додани рафтори худ низ шурӯъ кардан лозим аст.

Калонсолон бояд пеш аз ҳама намунаи ибрат бошанд, ки эҳтиром ба ҳамсӯҳбатон, ҳамкории пурмазмун дар фазои шабакавӣ ва навигатсия дар фарҳанги интернетро нишон диҳанд. Волидон метавонанд ба омӯзиши муштараки истифодаи бехатар ва масъулиятноки шабакаҳои иҷтимоӣ машғул шаванд, ки ин барои муносибатҳои боэътиmod бо қӯдакон ва тарбияи дурусти онҳо дар ҷаҳони рақамӣ асос ҳоҳад буд.

Таълими технологияҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама, ба малакаҳои техниқӣ тамарқуз мекунад, ки фаҳмиши донишҷӯенро дар бораи таъсири муҳити рақамӣ ба фарҳанг, ҷомеа ва дарки инфириодии иттилоот маҳдуд мекунад. Дар натиҷа, мутахассисони оянда метавонанд ба мушкилот ва имкониятҳое, ки Интернет фароҳам меорад, маҳсусан дар заминай ахлок, амният ва солимии равонӣ хуб омода набошанд.

Барои бартараф кардани ин монеаҳо ҷанбаҳои фарҳангиро ба барномаҳои таълими ворид кардан лозим аст. Инро тавассути таҳияи курсҳои маҳсус е модулҳое анҷом додан мумкин аст, ки ба саводнокии вао, тафаккури интиқодӣ ва ахлоқи рақамӣ тамарқуз ҳоҳанд кард. Семинарҳо ва воркшопҳо, ки дар онҳо донишҷӯен метавонанд мавзӯъҳои мувоғиқро муҳокима кунанд, ба монанди таъсири васоити ахбори иҷтимоӣ ба ҷомеа е мушкилоти кибербуллинг, метавонанд як

қадами муҳим дар ин самт бошанд.

Ҳамин тариқ, чорабиниҳои таълимӣ ва гурӯҳҳои маҳсус метавонанд ҳамчун платформа барои ташаккули муносибати масъулиятнок ба Истифодаи Интернет хизмат кунанд.

Дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз номи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбии баъзе шаҳру навоҳӣ гурӯҳҳое фаъолият мекунанд, ки ба платформаҳо барои паҳн кардани маълумоти нодуруст, ғояҳо ва маводҳои иғвоангез табдил меебанд, ки метавонанд ба ҳолати рӯҳӣ ва эмотсионалии ҷавонон таъсири манғӣ расонанд. Мураббиен, ба ҷои иҷрои вазифаи асосии ҳуд - ташаккули арзишҳои ахлоқӣ, метавонанд ноҳост ба паҳншавии рафтори ҳаробиовар мусоидат кунанд. Ҷунин амалҳо на танҳо рушди инфиродии донишҷӯен, балки тамоми муҳити иҷтимоиеро, ки онҳо дар он ба воя мерасанд, зери хатар мегузоранд.

Бояд қайд кард, ки ҷунин рафтор метавонад ба ҷаҳонбинии ҷавонон таъсири дарозмуддат расонад. Масъала дар он аст, ки мундариҷаи номуносиб метавонад дар наврасон тасаввуроти нодурустро дар бораи воқеяти иҷтимоӣ, стандартҳои рафтор ва меъерҳо ташаккул диҳад. Ба ҷои дастгирӣ ва роҳнамоӣ, қалонсолон ба манбаи маълумоти бардуруӯ табдил меебанд, ки метавонанд ҳисси ҷудошавӣ ва гумшударо дар байни донишҷӯен афзоиш диҳанд.

Вокуниши муассисаҳои таълимӣ бояд фавран бошад. Механизмҳои самараноки назорат ва назорати мундариҷаи дар ҷунин гурӯҳҳо ҷойгиришударо таҳия кардан лозим аст. Эҷоди фазои бехатар ва дастгирикунанда муҳим аст, ки дар он ҷавонон метавонанд маълумоти муғофид гиранд ва муносибатҳои солими иҷтимоиро омӯзанд. Танҳо бо ин роҳ шумо метавонед ба таъсири манғӣ муқобилат кунед ва эътиmodro ба раванди таълим барқарор кунед.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” [77] муносибати насли наврасу ҷавонро бо Интернет ба таври нозук танзим менамояд. Моддаи 8-и ин қонуни муҳим ӯҳдадориҳои волидонро дар раванди тарбияи

фарзандонашон ба таври возех нишон медиҳад. Банди 10 аз ташрифи волидон ба муассисаҳое, ки бозиҳои компьютерӣ ва хидматҳои интернетӣ пешниҳод мекунанд, огоҳ мекунад, ки ин дар навбати худ ҳамчун муҳофизати боэътиҷад аз васвасаҳои нолозим хизмат мекунад. Аммо, банди 15 таъқид мекунад, ки волидон бояд назорат кунанд, ки чӣ гуна фарзандонашон ҷаҳони виртуалиро меомӯзанд, бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафҳои таълимӣ ва ниезҳои шахсияти афзоянда.

Ин тавозуни байни муҳофизат ва тамаркуз на танҳо барои нигоҳ доштани кӯдакон аз таҳдидҳои эҳтимолӣ, балки мусоидат ба рушди зеҳнӣ ва ахлоқии онҳо дар аспи рақамиӣ мебошад, ки ҳар як клик метавонад дари дониш ва имкониятҳои навро боз кунад. Ҳамин тавр, роҳбарияти оқилонаи волидон дар паймоиши мураккаби маҷрои иттилоотии муосирроҳамои муҳим мегардад [77]. Ин гуна тарзи муносибат дар Америкаву Россия қайҳост, ки роҳандозӣ шудааст.

Дар фазои маҷозӣ, маҳсусан дар платформаҳои васоити ахбори иҷтимоӣ, матнҳои динӣ ва маводҳои гуногун, аз қабили аксҳо ва сабтҳои аудио-видео фаъолона паҳн мешаванд. Ин захираҳо шумораи зиеди муштариенро ҷалб мекунанд, алаҳусус дар байни ҷавонон. Ин дар замина рух медиҳад, ки аксари чунин маводҳо аз ҷониби гурӯҳҳо ва мазҳабҳои ифратгарои "исломӣ" таҳия ва паҳн карда мешаванд. Аз ҷумла, мушкилоти ҷиддие, ки дар натиҷаи ин раванд ба миен меоянд, инҳоянд:

Такфиризм ҳамчун таблиғоти радикалии Ислом ба масъалаҳои амиқи эътиқод ва мансубият даҳл карда, на танҳо байни ҷомеаҳои гуногуни динӣ, балки дар дохили онҳо низоъҳо ба вуҷуд меорад. Ҷавононе, ки дар ҷаҳони васоити ахбори иҷтимоӣ фаъолона ғарқ шудаанд, майдони беҳтарин барои паҳн кардани чунин эътиқод мешаванд. Онҳо аксар вақт интернетро барои таблиғи ғояҳои худ истифода мебаранд ва тасаввуроте ба вуҷуд меоранд, ки ақидаҳои онҳо танҳо дурустанд. Ин фазои таҳаммулнапазирӣ ва ҷудошавиро ба вуҷуд меорад, ки дар он онҳое, ки ба диссент ҷуръат мекунанд, зери фишор

қарор мегиранд.

Ин фаъолият дар шабакаҳои иҷтимоӣ боиси нигарониҳои ҷиддии волидон ва муассисаҳои таълимӣ мегардад, ки меҳоҳанд таъсири идеологияҳои экстремистиро ба ҷавонон кам қунанд. Набудани тафаккури интиқодӣ баъзан ҷавононро водор мекунад, ки ба дастурҳои "пешвоени афкор" дар байни ҳамсолони худ қӯр-қӯрона пайравӣ қунанд ва моҳияти масъалаҳои марбут ба имон ва ахлоқро нафаҳманд [140, с.33-34].

Дар шароити рушди босуръати технологияҳои рақамиӣ ташаккули малакаҳои истифодаи масъули интернет дар ҷавонон маҳсусан муҳим мегардад. Дохил кардани мавзуи фарҳанги рақамиӣ ба барномаҳои таълимӣ на танҳо ҷанбаҳои манғии истифодаи шабакаро пешгириӣ мекунад, балки эҳтироми фарҳангҳо ва идеологияҳои гуногунро ба вуҷуд меорад.

Яке аз самтҳои асосӣ бояд омӯзиши меъерҳои ахлоқӣ ва маданиӣ дар бораи ҳамкории онлайн бошад. Лексияҳо ва семинарҳои кушод, ки ҳам дар сатҳи муассисаҳо ва ҳам дар донишгоҳҳо пешниҳод карда мешаванд, ба насли ҷавон қӯмак мекунанд, ки аҳамияти эҳтиром ва риояи марзҳоро ҳам дар муносибатҳои шахсӣ ва ҳам виртуалиӣ дарк қунанд. Ҳамин тарик, муассисаҳои таълимӣ фазои мубодилаи афкор ва муколамаи созандагони ҷавон ҳамондагони анъанаҳо ва эътиқодоти гуногун ҳоҳанд буд.

Дар робита ба ин, бояд ба пешвоёни динӣ муроҷиат кард, то онҳо низ дар ташаккули фарҳанги интернетӣ бо назардошти ҷанбаҳои шариатӣ ва ахлоқӣ иштирок қунанд. Танҳо бо қӯшиши муштарак метавон механизмҳои муассири вокуниш ба мушкилоти дар назди ҷомеа қарордоштаро таҳия кард ва амният ва ҳамоҳангиро дар фазои рақамиӣ таъмин кард:

- Эҷод ва паҳн кардани дастури фарҳангӣ оид ба истифодаи интернет барои волидон, ки ба фаҳмиши беҳтар бо насли ҷавон мусоидат мекунанд; таъсиси ҳамкории расмии муассисаҳо тавассути таҳияи сайтҳо

ва сахифаҳои иҷтимоии вао, ки ба маърифати иттилоотии ҷавонон нигаронида шудаанд;

- ташкили курсҳои омӯзишӣ оид ба фарҳанги интернетӣ барои имомҳои масcidҳо, аъзои ҷамоат, инчунин роҳбарони воҳидҳои динӣ дар минтақаҳо ва шаҳрҳои гуногун;

- ташкили сахифаҳои ҷомеа, кумитаҳои маҳаллӣ ва масcidҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ;

- таҳия ва нашри дастур оид ба истифодай фарҳангии Интернет, ки ҷанбаҳои ахлоқӣ, шариатӣ ва ҳуқуқиро дар бар мегирад, бо мусоидати Кумитаи дин, анъана ва расму оинҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази исломшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- муайян намудани ҷаҳорчӯбай шариатӣ ва ҳуқуқиро барои чунин падидаҳои ташвишовар, аз қабили такфиризм ва ифодай тавҳид бо ангушти шаҳодат, ки дар байни ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ба назар мерасанд, аз ҷониби Кумитаи дин, анъана ва расму оинҳо дар ҳамкорӣ бо шӯрои уламои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дарки нодурусти интернет, баҳусус васоити аҳбори иҷтимоӣ, аз ҷониби насли ҷавон мушкилоти муҳими замони мо мебошад. Ин омӯзиши бодиққат ва тайер кардани мутахассисон, олимон ва муҳаққиқонро талаб мекунад. Шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун воситаи пурқудрати муюшират на танҳо афкори ҷамъиятий, балки шахсияти шахсии корбаронро низ ташаккул медиҳад. Ҷавонон ба ҷаҳони виртуали ғарқ шуда, ба мундариҷае таъсир мерасонанд, ки аксар вақт ба воқеият мувофиқат намекунанд.

Омилҳои зиёде мавҷуданд, ки ба таҳрифи дарк мусоидат мекунанд. Инҳо алгоритмҳои мебошанд, ки "хубобҳо" - и иттилоотро ба вучуд меоранд ва таъсири одамони машҳуре, ки меъерҳои зиндагии онҳо дастнорасанд. Чунин таҳрифҳо метавонанд дар байни ҷавононе, ки меҳоҳанд ба идеалҳое, ки дар фазои маҷозӣ мебинанд, мувофиқат кунанд, худбаҳодиҳии паст, изтироб ва депрессияро ба вучуд оранд.

Донистани зарурати саводнокии вао ва тафаккури интиқодӣ муҳим

аст. Барномаҳои таълимӣ бояд малакаҳои таҳлили иттилоот ва фаҳмиши механизмҳои кори шабакаҳои иҷтимоиро дар бар гиранд. Гайр аз он, муҳаққиқон ва равоншиносон бояд таъсири фарҳанги интернетро ба солими равонӣ ва муносибатҳои иҷтимоии насли ҷавон фаъолона омӯзанд, то стратегияҳои дастгирӣ ва иттилоотро таҳия кунанд.

Барои таълим додани фарҳанги истифодаи Интернет ба насли ҷавон, бояд аз муколамаи ошкоро байни волидон ва фарзандон оғоз кард. Волидон бояд ба ҳаєти онлайни фарзандони худ ҷалб карда шаванд, на танҳо бо манъкунӣ, балки бо пешниҳоди иштирок ва дастгирии онҳо. Муҳокимаи он ҷизе, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад, баррасии нофаҳмиҳо ва ҳатарҳои марбут ба интернет ба эҷоди фазои эътиимод мусоидат мекунад.

Гайр аз ин, ба таълими саводнокии вао диққат додан муҳим аст. Муассисаҳо бояд курсҳоеро ҷорӣ кунанд, ки донишҷӯен метавонанд асосҳои тафаккури интиқодиро омӯзанд, ки ба онҳо қӯмак мекунад, ки маълумоти ҳақиқиро аз қалбакӣ фарқ кунанд. Донистани он, ки алгоритмҳои васоити ахбори иҷтимоӣ чӣ гуна кор мекунанд ва инчунин чӣ гуна муҳофизат кардани маълумоти шахсии шумо ба наврасон воситаҳои заруриро барои истифодаи бехатари интернет фароҳам меорад.

Ниҳоят, қӯдакон бояд устувории эмотсионалӣ ва эътиимоди худро инкишоф диханд. Ин ба онҳо қӯмак мекунад, ки ба кибербуллинг ва дигар падидаҳои манғӣ муқобилат кунанд. Муҳим он аст, ки ҷавонон бидонанд: қӯмак пурсидан хуб аст ва қалонсолоне ҳастанд, ки омодаанд дар вазъияти душвор дастгирӣ кунанд. Эҷоди муҳити бехатар ва дастгирӣ қалиди мутобиқсозии бомуваффақияти ҷавонон дар фазои рақамӣ мебошад.

Дар ҷаҳони имрӯзai пур аз технологияҳои рақамӣ дар хотир доштан муҳим аст, ки шиносоии барвақти қӯдакон бо васоити ахбори иҷтимоӣ метавонад ба саломатии рӯҳӣ ва эмотсионалии онҳо таъсири манғӣ расонад. Дар ин давраи зиндагӣ, хурдсолон бояд малакаҳои муошират

ва муоширатро дар ҳаёти воқеӣ инкишоф диҳанд, на тавассути экранҳо. Муошират бо атрофиен, иштирок дар гурӯҳҳои бозӣ, иштирок дар маҳфилҳо ҳама ба ташаккули мутобиқшавии солими иҷтимоӣ мусоидат мекунанд.

Ғайр аз он, пайваста дар шабакаҳои иҷтимоӣ будан метавонад ба рушди тафаккури интиқодӣ дар кӯдакон таъсири манғӣ расонад. Онҳо метавонанд ҷизҳои дар интернет гузошташударо ҳамчун воқеият қабул кунанд, ки боиси тасаввуроти нодуруст дар бораи ҳаёт, муносибатҳо ва муваффақият мегардад.

Аз ин рӯ, волидон бояд барои рушди зирақӣ ва эҷодкорӣ дар фарзандони худ тавассути фаъолиятҳои гуногун, ки ба ташаккули эътиимод ва мустақилият мусоидат мекунанд, ташвиқ кунанд. Ба ҷои он ки ба кӯдакон иҷозат диҳед, ки ба ҷаҳони васоити ахбори иҷтимоӣ ғарқ шаванд, арзанда аст, ки ба онҳо роҳҳои алтернативии истироҳатро пешниҳод кунед. Ҷалб шудан ба маҳфилҳои эҷодӣ, машғул шудан ба мусиқӣ е варзиш на танҳо аз экран парешон ҳоҳад шуд, балки инчунин ба рушди бисер малакаҳои муфид, ки дар ҳаёти қалонсолон мувоғиқанд, кӯмак ҳоҳад кард.

Эҷоди муҳити бехатар барои муоширати донишҷӯён дар шабакаҳои иҷтимоӣ муносибати ҳамаҷонибаро талаб мекунад. Таҳияи барномаҳои таълимӣ, ки ба ҷавонон асосҳои киберамният ва тафаккури интиқодиро таълим медиҳанд, муҳим аст. Чунин ташаббусҳо ба онҳо дар шинохтани таҳдидҳо ба монанди кибербуллинг, қаллобӣ ва профилҳои қалбакӣ кӯмак мекунанд. Омӯзиш бояд дарсҳои амалиро дар бар гирад, ки дар он донишҷӯён метавонанд воситаҳои муфид ва имконоти маҳфияти дар платформаҳои маъмул мавҷудбӯдаро омӯзанд.

Ғайр аз он, муассисаҳо бояд муоширати солимро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ташвиқ кунанд. Инро тавассути ташкили гурӯҳҳое, ки ба манфиатҳо ё лоиҳаҳои муайян бахшида шудаанд, ба даст овардан мумкин аст, то донишҷӯён бо ҳамдигар дар фазои бехатар ва мусбӣ ҳамкорӣ кунанд. Чунин чорабиниҳо на танҳо сатҳи ҷалбро баланд

мебардоранд, балки муносибатҳои мустаҳками байни донишҷӯенро ба вучуд меоранд.

Ниҳоят, бо волидон ва мутахассисони соҳаи солимии равонӣ ҳамкорӣ кардан муҳим аст, то ҷабҳаи умумиро барои таъмини амнияти ҷавонон дар интернет эҷод кунанд. Равоншиносон метавонанд маслиҳатҳоро оид ба муайян кардани нишонаҳое пешниҳод кунанд, ки имкони кибербуллингро нишон медиҳанд ва волидон метавонанд ҳатҳои муоширатро бо қӯдакон дар бораи таҷрибаи онлайн худ кушода нигоҳ доранд. Ҳамкории ҳамаи ҷонибҳо имкон медиҳад, ки муҳити онлайнни бештар муҳофизатшаванд ва эҳтиеткоронаи ҷавонон эҷод карда шавад.

Омӯзишу таҳлилҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар шароити имрӯза шабакаҳои иҷтимоӣ, ки дар ибтидо барои муттаҳид кардани одамон пешбинӣ шудаанд, аксар вақт ба арсаи баҳсу низоъ табдил меебанд. Қӯдакон ба воя мерасанд, ки чӣ гуна қалонсолон яқдигарро мекушанд ва принципҳои оддии эҳтиром ва фаҳмишро фаромӯш мекунанд. Ҳамин тавр, тасаввуроти нодурусти муошират ташаккул меебад, ки дар он ҳамлаҳои номатлуб ва троллинг ҳамчун меъер қабул карда мешаванд.

Мутаассифона, бисере аз волидон аз зараре, ки ин мисол метавонад ба фарзандонашон расонад, огоҳ нестанд. Баъзан онҳо малакаҳои тафаккури интиқодӣ надоранд ва маълумоти аз шабака гирифташударо таҳлил карда наметавонанд. Ба ҷои он ки ба қӯдакон муносибати солимро ба муоширати виртуалий омӯзонанд, қалонсолон худашон қурбони найрангбозӣ ва иттилооти қалбакӣ мешаванд ва вазъро боз ҳам печидатар мекунанд.

Таълим додани насли ҷавони фарҳангӣ муошират дар Интернет вазифаест, ки ба дӯши волидон меафтад. Онҳо бояд бошуурона дар қӯдакон қобилияти баҳсбарангезии мавқеи худро тарбия кунанд, бо эҳтиром норозигӣ баен кунанд ва нуқтаи назари дигаронро қабул кунанд. Дар хотир доштан муҳим аст, ки қӯдакон рафтторро на танҳо аз волидон, балки дар маҷмӯъ аз ҷомеа қабул мекунанд.

Ҳамин тарик, фаъолият дар платформаҳои иҷтимоӣ бояд барои

фароҳам овардани фазои солими муюшират, ки дар он эҳтиром, ахлоқ ва меҳрубонӣ ҳукмфармост, пурмазмунтар бошад. Танҳо бо ин роҳ метавон умединор шуд, ки таҷрибаи навбатии баҳсҳои оштинопазир аз байн меравад.

Дар шароити ҷомеаи рақамии мусосир адабиёт ва маводҳои динӣ на танҳо воситаи паҳн кардани таълимоти динӣ, балки воситаи таъсиррасонӣ ба ҷавонон низ мегарданд. Эҷоди мундариҷа дар асоси фаҳмиши амиқи анъанаҳои динӣ дар баробари истифодаи технологияҳои мусосир имкон медиҳад, ки таваҷҷӯҳ ба ҷанбаҳои беназири ислом ҷалб карда шавад. Ин маводҳо аксар вақт равшан ва ҷолиб таҳия карда мешаванд, ки онҳоро маҳсусан барои насли наврасе, ки маъно ва ҳувиятро мечӯянд, дастрас ва фаҳмо мегардонанд.

Шабакаҳои иҷтимоӣ ба майдони баҳси васеъ дар атрофи мавзуъҳои динӣ табдил ёфтанд. Ҷавонон дар ин муҳокимаҳо фаъолона иштирок мекунанд, саволҳо медиҳанд ва фикру ақидаҳоро мубодила мекунанд, ки ин ба ташаккули муносибати шаҳсии онҳо ба имон ва маънавият мусоидат мекунад. Аммо, ин раванд низ хатарҳо дорад, зоро баъзе равияҳо ва ҳаракатҳо метавонанд ин каналро барои пешбурди ғояҳои ниҳоят радикалӣ истифода баранд, ки ин муносибати бодиққат аз ҷониби худи имондорон ва созмонҳои динӣ талаб мекунад.

Ҷанбаи муҳим истифодаи ахлоқии ин мундариҷа бοқӣ мемонад. Эҷодкорони масъули мавод бояд арзишҳои таҳаммулпазирӣ ва эҳтиромро дар хотир дошта бошанд, то ба муноқишаҳо е нофаҳмиҳо мусоидат накунанд. Дар ниҳоят, тавозуни байни озодии сухан ва масъулияти рӯҳонӣ дар ин фазои гуногуни динӣ қалидӣ мегардад.

Яке аз мушкилоти асосие, ки ҷомеаи мусосир бо он рӯ ба рӯ мешавад, мушкилоти маълумоти бардурӯғ аст. Осонии паҳн кардани иттилоот дар интернет боиси бисер ҳолатҳои найрангбозӣ, гумроҳкуниӣ ва эҷоди хабарҳои қалбакӣ мегардад. Рушди тафаккури интиқодӣ дар корбарон муҳим аст, то онҳо тавонанд манбаъҳои боэътиමодро аз иттилооти бардурӯғ фарқ кунанд ва ба ваҳм е найрангбозӣ дода нашаванд.

Инчунин ба масъалаҳои амният ва дахолатнозазирӣ диққат додан лозим аст. Бо афзоиши шумораи корбарони интернет, хатари вайроншавии маълумоти шахсӣ низ меафзояд. Таҳияи меъерҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқҳои инфиродиро дар фазои рақамӣ ҳимоя мекунанд, барои давлатҳо вазифаи муҳим мегардад. Ин ҳам ҳифзи қӯдакон аз таҳдидҳои онлайн ва ҳам дастрасии оммавии иттилоотро дар бар мегирад.

Истифодаи дурусти интернет таълим ва огоҳиро талаб мекунад. Эҷоди барномаҳои таълими метавонад ба одамон қӯмак кунад, ки чӣ гуна захираҳои интернетиро барои омӯзиш, кор ва рушди худ самаранок истифода баранд. Танҳо бо қӯшиши муштарак ҳузури бехатар ва самарабахши инсониятро дар ҷаҳони рақами таъмин кардан мумкин аст.

Шабакаҳои иҷтимоӣ, ки воситаҳои пурқуввати муошират мебошанд, дар ҷомеаи муосир нақши дучониба доранд. Аз як тараф, онҳо ба мубодилаи озоди иттилоот ва баланд бардоштани огоҳии шаҳрвандон дар бораи рӯйдодҳои сиёсӣ мусоидат мекунанд. Аз тарафи дигар, маҳз дар ин фазои маҷозӣ маълумоти бардурӯғ ва иғвоангез паҳн мешавад, ки асосҳои истиқлолияти давлатиро ҳалалдор мекунад. Бозигарони геополитики шабакаҳои иҷтимоиро барои таъсир расонидан ба афкори ҷамъияти, ташаккули ривоятҳои бардурӯғ е афзоиши таассуғ истифода мебаранд.

Шабакаҳои иҷтимоии «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «WhatsApp», «Tik-tok», «Telegram», «Imo» ва ғайраро насли наврасу ҷавони кишвар азҳама бештар мавриди истифода қарор медиҳанд.

Мушкилӣ аслан дар он, ки аксар вақт ба платформаҳои иттилооти бардурӯғ табдил меебанд ва дар онҳо корбарон метавонанд на танҳо ҳабарҳои қалбакӣ, балки бо таблиғоти тақлидкорона рӯ ба рӯ шаванд.

Набудани назорати шадиди маъмурон имкон медиҳад, ки чунин гурӯҳҳо рушд кунанд ва маъруфият пайдо кунанд, ки ба афкори ҷамъияти зарар расонанд. Дар чунин муҳит, корбарон ба ақидаҳои ғаразнок дучор меоянд, зоро алгоритмҳои васоити ахбори иҷтимоӣ ба афзоиши вақти дар платформа сарфшуда нигаронида шудаанд, на ба

сифати иттилоот. Механизмҳое, ки маълумоти бардуруғро паҳн мекунанд, аксар вақт ба ҷанбаҳои психологии дарк асос ефтаанд. Ному насиби корбарон тасаввуроти озодии суханро ба вуҷуд меорад, ки метавонад ақидаҳои радикалӣ ва мавқеъҳои шадидро ба вуҷуд орад.

Дар натиҷа, мундариҷа торафт тавсеа ёфта, ба ҳамоҳангии иҷтимоӣ таҳдид мекунад ва ба ташаккули ҳубобҳои иттилоотӣ мусоидат мекунад. Масъалаи маълумоти бардуруғ равиши ҳамаҷонибара талаб мекунад, ки ҳам механизмҳои саҳттари назорат аз ҷониби маъмурияти шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам ташаббусҳои таълимиро барои корбарон дар бар мегирад.

Дур намудан аз асли пайдоиши иҷтимоӣ хеш, ки яке аз ҳатарҳои калидии шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбад, боиси тағйирёбии дарки арзишҳои воқеӣ ва виртуалий мегардад. Алоқаҳои виртуалий, гарчанде ки метавонанд пур ва интэрактивӣ ба назар расанд, аксар вақт аз амиқӣ ва самимияти муносибатҳои анъанавӣ маҳрум мебошанд. Инсон, ки ба ҷаҳони муоширати рақамӣ ғарқ мешавад, ҳатари аз даст додани малакаҳои ҳамдардӣ ва ҳамкорӣ, ки барои ҳамкории пурра бо атрофиен зарур аст, дорад. Он ба лайкҳо ва шарҳҳо назар ба муҳокимаҳои зинда ва робитаҳои эҳсосӣ аҳамияти бештар медиҳад.

Илова бар ин, чунин шабакаҳои иҷтимоӣ тасаввуроти нодурустро дар бораи адолати иҷтимоӣ ва ҳамbastагӣ ташакkul медиҳанд. Ҷомеаҳои виртуалий метавонанд тасаввуроти ягонагӣ ва дастгириро эҷод қунанд, аммо дар паси экран аксар вақт муноқишаҳо, нофаҳмиҳо ва норозигӣ пинҳон мешаванд. Ин боиси пайдоиши ҷомеаҳое мегардад, ки ба манфиатҳои танг ва ғаразҳо асос ефтаанд, ки дар навбати худ ихтилофро дар ҷомеа афзоиш медиҳанд.

Ҳамин тариқ, шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун катализатори тағиребии инсоният амал карда, ҳамкории байни одамонро ба раванди сатҳӣ табдил медиҳанд ва онҳоро аз решашо ва ҳувияти таърихии худ дур мекунанд. Шахсе, ки аз робитаҳои мустаҳками иҷтимоӣ маҳрум аст, дар

танҳоӣ қарор мегирад, ки ин на танҳо некӯаҳволии шахсии ӯ, балки ҳамоҳангии тамоми чомеаро зери хатар мегузорад.

Чанбаи дигари муҳим таъсири равонии шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷавонон мебошад. Муқоисаи доимии худ бо тасвирҳои ормонишуда, ки корбарони дигар нишон медиҳанд, метавонад боиси паст шудани ҳудбоварӣ ва рушди депрессия гардад. Муоширати виртуалий аксар вақт муоширати воқеиро иваз меқунад, ки инзивои иҷтимоиро шадидтар меқунад ва боиси мушкилот дар муносибатҳои байнишахсӣ мегардад.

Гайр аз он, паҳн кардани маълумоти бардуруғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ таҳди迪 ҷиддӣ аст. Наврасон ва ҷавонон метавонанд ба осонӣ аз сабаби маълумоти бардуруғи Интернет гумроҳ шаванд. Ин метавонад ба ҷаҳонбинии онҳо таъсир расонад ва тасвири таҳрифшудаи воқеиятро ба вуҷуд орад.

Ҳатари кибербуллинг (интишори маълумот, сурат ва наворҳои шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ), ки дар асри рақамий маъмул гаштааст, низ муҳим аст. Ҷавононе, ки дар интернет қурбонии таъқиб шудаанд, метавонанд ба ранҷу азобҳои амиқи эҳсосӣ дучор шаванд, ки дар баъзе ҳолатҳо оқибатҳои фочиабор ба бор меоранд. Муҳим аст, ки ба ҷавонон дар бораи асосҳои амнияти онлайн ва чӣ гуна муҳофизат кардани худ ва наздикони худ аз таҳдидҳои шабех таълим дихем.

Ҳатари дигари шабакаҳои иҷтимоии муосир, ки дар паҳн кардани иттилоот қудрати бебаҳо доранд, ба воситай ҷорӣ кардани анъанаҳо ва арзишҳои бегона табдил меебанд. Истифодабарандагон, ки ба таъсири доимии фарҳангҳои бегона дучор мешаванд, метавонанд онҳоро ҳамчун меъер қабул кунанд, решашо ва расму оинҳои таърихии худро фаромӯш кунанд. Ин боиси он мегардад, ки насли ҷавон робитаро бо мероси фарҳангии ҳалқи худ ва бо ин ҳисси мансубият ба миллати худ гум меқунад. Чунин таъсир инчунин метавонад боиси низоъ дар дохили худи ҷомеаҳо гардад.

Вақте ки одамон ба муқоисаи анъанаҳои худ бо анъанаҳои онлайн шурӯъ меқунанд, ин аксар вақт боиси норозигӣ ва ихтилофот мегардад.

Баъзехо боварӣ доранд, ки онҳо бояд ба тамоюлҳои нав мутобиқ шаванд, дар ҳоле ки дигарон ба пайдоиши худ ҳасрат мекунанд. Ин падида дар ҷомеа шиддат ва тафриқаро ба вучуд меорад, ки ба ҳамбастагии он таъсири манғӣ мерасонад. Ҷанбаи муҳим таъсир ба дастурҳои ахлоқӣ мебошад.

Тарзи муоширате, ки дар фарҳангӣ дигар қабул шудааст, метавонад барои як гурӯҳ ғайри қобили қабул бошад, аммо барои гурӯҳи дигар комилан муқаррарӣ аст. Ин нафрат ва нофаҳмиро ба вучуд меорад ва ба муколамаи созанда байни фарҳангҳои гуногун халал мерасонад. Бо дарназардошти ин, бояд мувозинати байни ошкоро будан ба ғояҳои нав ва нигоҳ доштани ҳувияти фарҳангии худро пайдо кард.

Ҳамин тариқ, ҳамкории зуд бо маълумоти ироашуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ муҳити хатарнокро ба вучуд меорад, ки корбарон на ҳамеша дар бораи оқибатҳои амалҳои худ фикр мекунанд. Осонии изҳори розигӣ ё дастгирӣ ба ташаккули "ҳубобҳои иттилоотӣ" оварда мерасонад, ки дар он ғоя ва ақидаҳое, ки ақидаҳои мавҷударо тасдиқ мекунанд, бартарӣ доранд.

Дар чунин замина, муҳим аст, ки масъулияти худро барои маводе, ки мо истеъмол мекунем ва паҳн мекунем, эътироф кунем. Маълумоти носанчида, ҳусусан маълумоти экстремистӣ, асосҳои гуфтугӯи мутамаддинро зери по мезанад. Он метавонад дарки воқеиятро таҳриф кунад, нафрат ва душманӣ байни гурӯҳҳои гуногуни одамонро ба вучуд орад. Иштирокчиени шабакаҳои иҷтимоӣ, ки ба чунин маводҳо обуна мешаванд, қисми ин раванд мешаванд, аксар вақт дар бораи миқеси оқибатҳо фикр намекунанд.

Бояд тафаккури интиқодӣ ва малакаҳои саводнокии медиаро инкишоф дод, то тавонад сарчашмаҳои боэътиимодро аз манбаъҳои манипулятивӣ фарқ кунад. Даъват ба ҳушерӣ ва фаъолона муқобилат кардан ба паҳн кардани мундариҷаи озмудашуда метавонад ба ташаккули ҷомеаи бехатар ва огоҳтар мусоидат кунад. Дар ниҳояти кор,

саҳми ҳар яки мо дар мубориза бо маълумоти бардурӯғ ба таҳқими ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамоҳангӣ дар чомеа мусоидат хоҳад кард.

Зуҳури Интернет ва паҳншавии он дар сатҳи ҷаҳон дастрасӣ ба иттилоотро хеле осону қулай намуд. Муошират ва иртибот дар Интернет байни тамоми қи shrҳои аҳолӣ хеле маҳбубу маъруф гашт.

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати вориднамоии технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ ба муассисаҳои таҳсилотӣ ва татбиқи «Барномаи давлатии компютериқунонии муассисаҳои таҳсилотӣ», алалхусус, ба таъмини амнияти иттилоотӣ дикқати аввалиндарача медиҳад. Омӯзиши амалия ва таҷрибаи давлатҳои минтақа ва ҷаҳон шаҳодат медиҳад, ки гурӯҳҳои маҳдуди иртиҷоӣ ва ифротгаро боғарази байни аҳолии қи shvar густариш додани ғояҳои хушунату ҳаросафканӣ аз имконоти шабакаи иттилоотиву иртиботӣ сӯиистифода мекунанд.

Дар шабакаҳои иҷтимоии Интернет маводи бешумори маърифатӣ ва шавқовар метавон дарёфтут дастрас кард, аммо ҳамаи ин дастовардҳо, ки одамонро бе ихтиёр ҷалбу ҷазб менамояд, ҷанбаҳои манғӣ ҳам доранд.

Гурӯҳҳои ҷинояткор дар шабакаҳои интернетӣ бо сӯиистифода аз дину ойину мазҳаб наврасонро бо мақсади гаравидан ба гурӯҳҳои ифротиву ҳаросафкан даъват мекунанд.

Манфиатҳо аз истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ инҳоянд: робитаҳои инсонӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва гайраро дар фазои маҷозӣ созмондӣ ҳамонро дар таҳсилотӣ ҷадидӣ мебаранд; имкони таблиғу ташвиқ ва муаррифии таъриху фарҳанг ва рушди сайёҳиро муҳайё намудан; дар васеъ гардидан сатҳи ҷаҳонбинӣ ва омӯзиши донишҳои мусоидат ҳамонро дар таҳсилотӣ ҷадидӣ мебаранд.

Ҳавфу хатарҳо ва омилҳои манфиҳои шабакаҳои иҷтимоиро метавон ба чунин баҳшҳо ҷудо намуд:

- даъват ба нифоқу амалҳои носазо;
- тарғибу ташвиқи фаҳшу амалҳои ғайриаҳлоқӣ;
- ба ҳаёти маҷозӣ вобасташавӣ, ки сабаби коҳиш ёфтани меҳру муҳаббати нисбати оила ва ҷомеа мегардад;

- густариши фаврии ахбори дурӯғ ва пош хӯрдани оилаҳо ва ғайра.
- Ин омилҳо моро водор месозанд, ки дар ин ҷода тадбирҳои мушаҳҳаси зеринро амалӣ қунем:
 - ба насли наврасу ҷавони кишвар омӯзонидани фарҳанги истифодаи оқилонаи шабакаҳои иҷтимоӣ;
 - ҳамаҷиҳата гирифтани пеши роҳи дастрасии насли наврас ба маводи зараровари шабакаҳои иҷтимоӣ;
 - назорати мунтаҳами фаъолияти фарзандон дар шабакаҳои иҷтимоӣ;
 - фаҳмонидани паёмадҳои манғии сӯиистифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ;
 - танзими меъёри муайяни истифодаи Интернет ва ғайра.

Омилҳои манғии таъсиррасонии Интернет дар надонистани фарҳанги истифодаи он аст. Риояи фарҳанги истифодаи Интернет имкон ҳоҳад дод, ки муносибати ҷомеа бо Интернет танзим ва таҳқим ёбад. Ҷавонон дар рӯҳияи одобу ахлоқ ва ҳудшиносию ҳудогоҳӣ тарбия ғиранд.

Муҳаққики тоҷик Мирмамадов У.М. дар робита ба ҷаҳони муосир ва технологияҳои муосир чунин изҳори ақида кардааст: «Асри XXI - асри технологияҳои баланди компьютерӣ мебошад. Башарият ба марҳилаи нави рушди худ ворид шудааст – ҷомеаи иттилоотӣ ташаккул меёбад, ки дар он иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ яке аз муҳимтарин ҷузъҳои таркибии фаъолияти ҳаётӣ инсон ва ҷамъият мегардад. Рушди раванди ҷаҳонии иттилоотсозӣ на фақат ба ташаккули муҳити нави иттилоотии будубоши инсон оварда мерасонад, балки тарзи нави ҳаётӣ онҳо ва фаъолияти касбии онҳо низ мусоидат мекунад» [95, с.41].

Муҳаққикиони тоҷик М. Ёров, Ф. Комилиён, М. Абдураҳмонов хеле хуб таъкид кардаанд, ки “Рушди илм, маориф, инноватсия ва техникаю технология аз зумраи масъалаҳое мебошанд, ки тамоми ҳалли мушкилоти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварҳо ва инчунин, сатҳу сифати зиндагии мардумони онҳо маҳз ба ҳалли ҳамин

масъалаҳо вобастагӣ дорад. Имрӯз мақому мартабаи кишварҳо аз рӯйи то қадом андоза дар соҳаҳои техникию технологӣ рушд ёфта тавонистани илму инноватсия дар онҳо ва дар қадом сатҳ қарор доштани нерӯи зеҳниашон арзёбӣ карда мешавад” [52, с.176].

Чуноне муҳаққиқони тоҷик М. Имомназарова ва М. Бобоҷонова зикр кардаанд, «Психологҳои ватанӣ таҳқиқоте анҷом додаанд, ки натиҷаи он чунин хулосаҳо гаштаанд: дарки иттилоот тавассути донишҷӯён имрӯз ба воситаи мониторҳои компьютерҳо, ноутбуқҳо, проектор беҳтар аз иттилооти чопӣ мебошад. Яъне истифодаи ТИИ ва дигар технологияҳои таълим барои афзоиши шавқу завқи донишҷӯён ба дарсу машғулиятҳо мусоидат мекунад» [60, с.145].

Ҷойи ёдовар шудан аст, ки аллакай дар даврони қадим андешамандон Афлотун, Протагорас, Демокрит, Арасту ва Сукрот робитаи ногзастани миёни таълиму тарбия ва сохторҳои сиёсии давлатро таъкид кардаанд.

Вобаста ба вазифаи иҷтимоии таҳсилот К.Маркс ва Ф.Энгелс изҳор кардаанд, ки ҳадафи таълим ба ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ ва ҷамъиятӣ бояд нигаронида шавад ва дар ин сурат он неруи бузурге мубаддал ҳоҳад гардид.

Ин андешаҳоро, аз он ҷумла, олими маъруф С.Т.Шатский низ тасдиқ қарда, таъкид намудааст, ки: “Аз мавқеи назариявӣ, масъалаи асосӣ таъсири муҳити атроф ба инсон (нақши омилҳои тарбия) ва аз ҷиҳати амалий мо ба мундариҷа, шаклҳо ва усулҳои кори муштарак бо муҳити қалонсолон ва муҳити муҳассилин манфиатдор доранд. Дар ин муҳит, назария бо амалия зич алоқаманд аст ва пояти педагогикаи иҷтимоиро ташкил медиҳад” [163].

Дар Иттиҳоди Шуравӣ таҳсилот дар робита бо ҷомеашиносии марксистӣ ташаккул ва рушд ёфт. Ҳини ташаккули педагогикаи шуравӣ андешаҳои муҳталиф зухур карданд. Масалан, олимон В.Н.Шулгин ва М.В. Крупенин ин алоқаро ба инобат нагирифта, таҳсилотро дар асоси психологияи шаҳс баррасӣ кардаанд. Ҳарду нуқтаи назар аз ҷониби

педагоги машхур А.С. Макаренко шадидан интиқод қарда шуд.

Дар Иттиҳоди Шуравӣ ва кишварҳои хориҷӣ таваҷҷуҳ ба проблемаи педагогикаи иҷтимоӣ дар солҳои 70-ум зиёд шуд.

Муҳаққиқони тоҷик Ф. Шарифзода ва А.М. Мирализода раванди комили педагогиро бо иҷрои вазифаҳои зерин марбут донистаанд:

- “- соҳторӣ, мушаххас соҳтани мақсадҳои таълиму тарбия;
- табдили муҳтавои таҳсилот ба маводи таълиму тарбия;
- таҳлили иртиботи байнифандӣ ва доҳилифандӣ;
- интиҳоби шева, восита ва шаклҳои ташкилии раванди педагогӣ;
- таҳлили натиҷаҳо ва самаранокии раванди педагогӣ” [161, с.37].

Чуноне муҳаққиқони тоҷик М. Имомназарова ва М. Бобоҷонова зикр қардаанд: “Интернет-технологияҳое, ки дар раванди таълим истифода мешаванд, чунин мусоидат мекунанд:

- ташаккули малакаҳои кор бо иттилооти ҳаҷман гуногун;
- соҳибшудани хонандагону донишҷӯён ба тарзу воситаҳои гуногуни баёни мавод, истифодаи воситаҳои аёни;
- малакаи ҷустуҷӯйи иттилоот дар пойгоҳҳои гуногуни маълумот;
- малакаи истифодаи ҷустуҷӯйи автоматиқунонидашуда дар шабакаи Интернет;
- банизомдарорӣ, таҳлил, интиҳоби иттилоот, дар он ҷудонамоии маводи асосӣ ва иловагӣ;
- рушди тафаккури интиқодӣ;
- рушди малакаҳои ҳудомӯзӣ ва ҳудрушддиҳӣ;
- ташаккули маҳсулоти шаҳсии иттилоотӣ” [60, с.147].

Муҳаққиқ В.Г.Боҷарова дар ин маврид ҷунин иброз доштааст: “... Асосҳои назариявии таҳия ва татбиқи технологияҳои иҷтимоию педагогӣ, ҳамчунин, равишҳои гуногуни технологиро барои ҳалли мушкилоти маъмулии иҷтимоию педагогӣ муаррифӣ кардан ба мақсад мувофиқ аст” [39].

Муҳаққиқ Н.Г. Крилова таъқид қардааст, ки: “...тарбияи иҷтимоӣ аз

се самти асосӣ - ташкили таҷрибаи иҷтимоӣ, таълим, кумаки инфиродӣ ва ҳамчунин типологияи шаклҳои ташкили фаъолияти муштараки омӯзгорон ва хонандагон иборат мебошад” [79].

Олим-педагоги маъруфи рус Э.И. Тихомирова қӯшишҳои худро ба таҳияи технологияи дастгирии педагогӣ, ки ба ҳудмаблағузории хонандагон дар гурӯҳҳои муайян равона шудааст, бахшид. Вай ба чукурии ин масъала ғарқ шуда, равишҳои мавҷударо бодикӯат таҳлил кард ва усулҳои аслиро барои расидан ба ин ҳадафи муҳим эҷод кард. Ҳар як қадами кори ӯ бо ҳоҳиши на танҳо таъмини дониш, балки тарбияи қобилияти мустақилона идора кардани захираҳои худ дар донишҷӯен пур буд. Тихомирова ҳамчун устоди кори худ назарияро бо амалия пайваст карда, ба донишҷӯен воситаҳои боэътиномоди мустақилияти молиявӣ дод.

Дар натиҷаи қӯшишҳои ӯ қарорҳои инноватсионӣ ба вучуд омаданд, ки сатҳи раванди таълимро баланд мебардоранд ва онро дастрастар ва мутобиқ мекунанд. Корҳои Э.И. Тихомирова ба илми муосири педагогӣ саҳми назаррас гузошта, барои наслҳои оянда уфуқҳои нав кушода, идеяи он, ки таҳсилот метавонад ва бояд кувваи пешбарандай рушди шахсӣ ва молиявӣ бошад, тақвият бахшид [141].

Муҳаққиқон робитай муҳити таълимӣ, тарбияи иҷтимоӣ ва рушди шахсиятро таъкид мекунанд. Т. Ф. Борисова нақши муҳити таълимиро дар тарбияи иҷтимоии донишҷӯен ва шакли татбиқи он ҷудо карда [38], О. В. Козлова шароити педагогӣ ва ҷанбаҳои назариявии таҳсилоти иҷтимоиро дар доираи фаъолияти берун аз синф таҳлил кардааст [67]. Н. Ф. Басов марҳилаҳои ташаккули тафаккур ва амалияи иҷтимоӣ-педагогиро баррасӣ карда [31], Н.Ф. Голованова рушди таърихии мушкилоти кӯдакӣ, инъикоси онҳо дар фалсафа, психология ва педагогикаи асри XX, инчунин концепсияҳои муосири таълимӣ, аз ҷумла ташаккули таҷрибаи иҷтимоии кӯдакон ва ташкили таҳсилот ҳамчун раванди иҷтимоиро таҳқиқ кардааст [48].

Дар кишварҳои хориҷӣ таҳқиқот дар соҳаи проблемаҳои

педагогикаи ичтимоӣ дар солҳои 50-уми асри XX гузаронида шуданд, аммо, “дар Аврупо, аз ҷумла дар Олмон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, аз охири асри XIX фаъолияти амалие, ки бо истилоҳи «кори ичтимоӣ» таъйин шуда буд, аз ҷониби сохторҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои динӣ ва ҷамъияти ташкил гашта ба шиддат рушд кард. Ин кор барои кумак ба оила, ҳамчунин гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ва ҳамгирои механизмҳои таълимии муассиса бо дигар ташкилотҳо ва ғ. равона карда шуда буд” [48].

Роҷеъ ба истилоҳи «ичтимоигардонӣ» дар нимаи аввали қарни XX муҳаққиқон П. Блонский, Л.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т. Шатский, В.Н. Шулигин ва дигарон тарбияро аз мавқеи ташаккули ичтимоии шахсият баррасӣ кардаанд.

Педагоги барҷастаи рус В.А. Сухомлинский бошад вобаста ба ин масъала таъкид кардааст, ки: «моҳияти ичтимоигардонӣ аз ҳамbastagии мустақими шахсияти кӯдак бо ҷаҳони беруна иборат аст ва сатҳи ичтимоии шахс ҳусусияти хоси маҷмуи муносибатҳои динамикӣ бо воқеяят мебошад» [138].

Ба андешаи педагоги рус И.Кон: “Ҷомеашиносон аз ҳамтоёни ибтидой ва дуюмдараҷа фарқ мекунанд. Ҷомеаи ибтидой дар гурӯҳҳои хурд сурат мегирад (оила, ҳамсолон, омӯзгорон ва гайра); ичтимоигардонӣ дар ташкилотҳои расмӣ, муассисаҳои расмӣ (муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишгоҳ, артиш ва гайра) руҳ медиҳад” [74].

Психологияи ичтимоӣ қалиди фаҳмидан ва таҳқиқи функцияҳо ва ҳусусиятҳои муҳити ичтимоии бевоситаи инсон мебошад. Вай ба қабатҳои амиқи муносибатҳои байнишахсӣ ворид шуда, тасвирҳои ҳамкории ичтимоиро сохта, фазои зиндаи ҳар як ҷомеаро тасвир мекунад. Ин илм на танҳо услубҳои ҳамкорӣ, балки гурӯҳҳоеро, ки дар онҳо ташаккул меебанд, меомӯзад ва имкон медиҳад, ки асрори дар бофтаҳои ҳаeti инсон ҳифзшуда ошкор карда шавад.

Ҳар як қадам дар таҳқиқи робитаҳои ичтимоӣ уфуқҳои нави фаҳмишро мекушояд, ки чӣ ғуна психология бо нозукиҳои фарҳангӣ,

таърихӣ ва эмотсионалӣ фаро гирифта шудааст. Муносибатҳои байни одамон на танҳо равандҳои механикӣ мебошанд; онҳо плексусҳои нозуки эҳсосот ва ниятҳо мебошанд, ки намунаҳои беназири рафтторро ба вучуд меоранд, ки дар навбати худ тағироти васеътарро дар ҷомеа инъикос мекунанд.

Ҳамин тарик, психологияи иҷтимоӣ ба мо қӯмак мекунад, ки дарк кунем, ки чӣ гуна тасаввуроти инфиродӣ ва ақидаҳои дастаҷамъӣ тамоми ҷаҳониёнро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо орзӯҳо, ҳавасҳо ва орзӯҳо ба ҳам мепайванданд.

Муҳаққиқ А. Мудрик таъкид мекунад, ки дар ин замина иҷтимоикунӣ равандест, ки дар он азхудкуни хусусиятҳои нақш ва ҳамкории фаъол бо оила ва ҷомеа ба амал меояд. Ҳамин тарик, иҷтимоикунӣ на танҳо ҳамчун механизми шахсӣ, балки ҳамчун механизми дастаҷамъӣ, ки ба ҳамгирии ҳамоҳангии шахсони алоҳида ба ҷомеа мусоидат мекунад, амал мекунад, ки дар навбати худ худи бофтаи соҳтори иҷтимоиро тақвият медиҳад [101, с.21].

Мувофиқи ин назарияи фарҳангшиносӣ нақши ҳалқунанда дар иҷтимоигардонии инсон ба дин ва оила voguzor карда шудааст. Равиши объектӣ-объектӣ иҷтимоӣ карданро дар асарҳои худ муҳаққиқон Б.Г.Ананева, Л.С. Виготский, Р.Я. Галперин, А.Н. Леонтьев ва дигарон ба таври густурда таҳлилу баррасӣ кардаанд.

Ба андешаи мо, инсонро ҳамчун як шахси зиндае, ки дар ҳаёти иҷтимоӣ, дар заминай падидаҳои иҷтимоӣ ва равандҳои динамикӣ решавондааст, қабул кардан мувофиқи мақсад аст. Инсон дар ин ҷо на танҳо мушоҳидакунанда, балки иштирокчии фаъол низ мебошад, ки ҳаєти ӯ пур аз маъноҳоест, ки ӯро бо дигарон мепайвандад. Ин ҳамкорӣ дар навбати худ робитаҳои ғайриоддии маънӣ ва эҳсосиро дар бар мегирад, ки ба ҳама гуна муошират арзиши маҳсус медиҳанд. Таҳқиқи ин ҳамкориҳо имкон медиҳад, ки на танҳо ҳувияти шахсӣ, балки динамикаи бофтаи иҷтимоӣ низ амиқтар дарк карда шавад, ки таҷрибаи фаҳмиши табиати инсонро ғанӣ мегардонад.

Ҳамин тариқ, амали ягонаи ҳамкорӣ ба миқеси падидай муҳими иҷтимоӣ, ки тамоми пуррагии мавҷудияти инсонро инъикос мекунад, васеъ мешавад.

Муҳаққиқ А.В.Мудрик оид ба ин падидай муҳими иҷтимоӣ чунин иброз кардааст: “Инсон объекти раванди иҷтимоӣ мебошад (зери таъсири омилҳои берунӣ), бо дарназардошти он, ки инсон дар тӯли ҳаёташ бо мушкилоте рӯ ба рӯ мешавад, ки ҳангоми ҳалли он бояд субъективӣ (мавқеъ) ва субъективияти худро нишон дигарон (инфириодӣ)” [101, с.21].

Назарияи сотсиомарказӣ, яъне назорати иҷтимоӣ аз болои риояи арзишҳои меъёрий ва маънавии ҷомеа, дар асарҳои муҳаққиқон Э. Дюргейм, Ф. Знанетский, С.Кули, Т. Парсонс, В. Томас ва дигарон инъикос ёфтааст.

Дар асарҳои муҳаққиқон И.С. Кон, А.В. Мудрик, Г.В. Осипова, Б.А. Титов, Ч.Г. Тошченко ва дигарон сотсиализмро як раванди дутарафа мебинанд.

МО мавқеи тадқиқотии А.В. Мудрикро, ки дар таҳқиқоти иҷтимоӣ-педагогии худ таърифи амиқ ва гуногунҷанбаи иҷтимоиро пешниҳод мекунад, ҳамаҷиҳата дастгирӣ мекунем. Дар асари худ ӯ ҷанбаҳои гуногуни ин падидаро равshan карда, аҳамияти ҳамкории фардҳоро бо ҷомеа таъкид мекунад. Мудрик консепсияҳои назариявиро бо таҷрибаи амалий бо маҳорат оmezish дода, симфонияи бузурги таъсири мутақобилаи шахс ва шароити ҷамъиятиро ошкор мекунад. Тадқиқоти ӯ пур аз мушоҳидаҳои фаҳмо ва хулосаҳои асоснок мебошад, ки равандҳои мураккаби иҷтимоиро дар воқеиятҳои муосир равshan мекунанд. Вай мавқеи худро бо таҳлили ҳамаҷонибаи амсилаҳои гуногуни ҳамкорӣ асоснок карда, нишон медиҳад, ки чӣ гуна гуногуни омилҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва таълимӣ роҳи беназири ҳар як фардро ташаккул медиҳад [101].

Ҳамин тариқ, тадқиқоти А.В. Мудрик сармоягузории арзишмандро дар фаҳмиши иҷтимоикунонӣ ифода мекунад, ки дарро ба тафаккури

амиқи чойгоҳи инсон дар сохтори чомеа ва нақши он дар раванди пайвастай тағироти ичтимоӣ боз меқунад.

Бояд зикр кард, ки шарти ичтимоишавии бомуваффақона ҳамоҳангсозии талабот ва интизориҳои чомеа бо муносибат ва рафтори шахси мушаххас ва қобилияти ҳар як фарди алоҳидаи дори нуқтаи назари худ мебошад.

Раванди ичтимошавӣ аз чор унсур иборат буда, ҳар яке дар ташакқули шахсияти шахс нақши беназири худро мебозад. Ичтимоисозии қолабӣ дар бораи ҷаҳон ва қоидаҳои он тасаввуроти ибтидой эҷод меқунад, ки барои фаҳмиши ибтидоии меъерҳои ичтимоӣ муҳим аст. Дар ин марҳила, шахс намунаҳои фарҳангиро дарк меқунад ва аз худ меқунад, аксар вақт дарк намекунад, ки ин тавассути ҳамкории ҳаррӯза ва коммуникатсияҳои оммавӣ рух медиҳад.

Ичтимоисозии ба шахс нигаронидашуда, дар навбати худ, ба таъсири институтҳои давлатӣ, ба монанди муассиса ва оила, ки арзишҳо ва меъерҳои рафторро ташакқул медиҳанд, диққат медиҳад. Ин сохторҳо на танҳо дониш, балки намунаҳои рафторро низ таъмин меқунанд, ки барои фаъолияти бомуваффақияти чомеа заруранд. Шароити зиндагии инфиродии шахс метавонад вобаста ба заминае, ки ин марҳилаи ичтимоӣ дар он сурат мегирад, фарқ кунад.

Ичтимоикунони нисбии аз ҷиҳати ичтимоӣ идорашаванда даҳолати фаъолонаи динамикаи гурӯҳиро дар бар мегирад, ки ба раванди таълим ва ичтимоикунонӣ мусоидат меқунад. Дар ин ҷо фароҳам овардани муҳити дастгирӣ муҳим аст, ки ба рушди сифатҳои инфиродӣ, ки ба ниезҳои гурӯҳ мувофиқанд, мусоидат меқунад. Ин шакли ичтимоӣ шахсиятро ба гурӯҳе равона меқунад, ки дар он ҳам арзишҳои шахсӣ ва ҳам колективӣ ташакқул меёбанд.

Дар марҳилаи ниҳоӣ, ичтимоикунонӣ тағироти огоҳонаи шахсиятро дар бар мегирад, ки нишон медиҳад, ки чӣ гуна шахс метавонад ба интизориҳои ичтимоӣ мутобиқ шавад е муқобилат кунад [101, с.22].

Хусусиятҳои ичтимоию педагогии тарбияи шахс дар муҳити

иҷтимоӣ дар таҳқиқоти муҳаққиқон А.М. Арсенев, В.Т. Лихачев, И.С. Маренко, Ю.П. Соколников, В.А. Сухомлинский, Г.Н. Филонова ва дигарон ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Нақш ва вазифаҳои муассисаҳои таълимӣ ҳамчун як ниҳоди чомеа дар таҳсили онҳоро муҳаққиқон Ю.К. Бабанский, В.Р. Битинас, О.С. Богданов, И.Н. Закатова, В.А. Караковский, А.Т. Куракин, В.М. Кротов, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, Э.А. Ямбург, М.М. Яшенко ва дигарон баррасӣ кардаанд.

Технологияҳои баланд на танҳо восита, балки катализаторҳои ҳақиқӣ барои ташаккули робитаҳои иҷтимоӣ ва парадигмаҳои фарҳангӣ мешаванд. Истифодаи онҳо муносибати бодиққатро талаб меқунад, ки дар он ҳар як платформа ва барнома на танҳо ҳамчун воситаи дастрасӣ ба иттилоот, балки ҳамчун фазо барои муоширати босифат ва ҳамкорӣ хизмат меқунад. Ҷанбаи муҳимтарини пешрафти техникий қобилияти ғанӣ гардонидани равандҳои таълимӣ, кушодани уфуқҳо барои шаклҳои нави ҳамкорӣ ва омӯзиши муштарак мебошад. Бо вучуди ин, бидуни муҳити мувофиқи таълимӣ ва муносибати сохторӣ ба ҷомеашиносӣ, ҳатто технологияҳои пешрафта метавонанд беэътиноӣ қунанд ва потенсиали аслии худро дар ташаккули меъерҳо ва арзишҳои нави иҷтимоӣ амалӣ накунанд [101].

Мисолҳои чунин иртибот иборатанд аз: "... чат, почтаи электронӣ, низомҳои мубодилаи паёмҳо, видео-конференсияҳо, ки барои наврасон ҷолибанд, зоро онҳо аз як тараф воситаи муосири муошират буда, аз тарафи дигар барои муоширати гурӯҳӣ шароит фароҳам меоранд. Илова бар пахлӯҳои мусбати иртиботи маҷозӣ (виртуалӣ), аз қабили ҳалли мушкилоти норасоии коммуникатсия, тавсеаи доираи муошират, баланд бардоштани огоҳӣ аз масъалаҳои баррасишуда, ҳамчунин метавон пахлӯҳои манғӣ - имконоти пайдоиши вобастагии интернетиро нишон дод" [101, с.244].

Тадқиқотҳо ҷанбаҳои таъсири интернетро ба иҷтимоиқунонии шахс ошкор карданд. Дар байни нозукиҳои зиёди ин мавзӯъ, Т.А. Наумова

муайян мекунад, ки чӣ гуна муҳити рақамӣ хувияти истифодабарандагонро ташаккул медиҳад, уфуқҳои навро барои ифодаи худ мекушояд, аммо ҳамзамон онҳоро ба мушкилот ва хатарҳо дучор мекунад. Вай ба он диққат медиҳад, ки чӣ гуна ҳамкории виртуалӣ ба дарки худ ва инчунин тағирёбии муносибатҳои байнишахсӣ таъсир мерасонад ва ба меъёрҳои анъанавии муюшират ислоҳот ворид мекунад. Ҳамин тарик, муҳокимаи аҳамияти интернет дар иҷтимоикунонӣ шаҳс на танҳо муҳим, балки барои фаҳмидани тағироти амиқи дар ҷомеа рӯҳдода зарур мегардад. Ба ин майдони динамикии тадқиқот ғарқ шудан имкон медиҳад, ки уфуқҳои воқеяти нави иҷтимоию фарҳангӣ, ки дар ҳаёти одами мусир инъикос ёфтааст, ошкор карда шаванд [105].

Олим-педагоги маъруфи рус Т.А. Вербицкая ба ҷаҳони сирри таъсири системаи интернетӣ ба фазои психосиммаъноии истифоддабарандагони интернет таваҷҷуҳ зоҳир карда, дар таҳқиқоти худ вай мушкилоти назариявӣ ва методологии марбут ба омӯзиши системаи мураккаби "Одам - Интернет" -ро шадидан ҷудо ва бодиққат таҳлил мекунад. Кори ӯ нозукиҳои нозуки ҳамкории инсон бо фазои рақамиро равshan мекунад ва ҷанбаҳои гуногунҷабҳаero, ки фикрҳо ва дарки моро дар асри иттилоот ташаккул медиҳанд, ошкор мекунад. Т.А. Вербицкая, ба монанди роҳнамо ба салтанати номаълум, меомӯзад, ки чӣ гуна технология на танҳо мавҷудияти ҳаррӯзаи моро тағир медиҳад, балки соҳторҳои амиқи шуури моро низ тағир медиҳад. Дар ин замана, вай саволҳои муҳимро дар бораи он, ки чӣ гуна иттилоот ва ҳамкории рақамӣ воқеяти навро ташаккул медиҳанд, ба миен меорад, ки дар он сарҳадҳои байни ҷисмонӣ ва виртуалӣ торафт норавshan мешаванд. Кори ӯ на танҳо адабиети мавҷудаи илмиро ғанӣ мегардонад, балки ба тафаккури амиқ дар бораи ҷойгоҳи инсон дар фарозиҳои бепоени интернет ва оқибатҳои он барои психология ва рушди ҷомеа дар маҷмӯъ даъват мекунад [41].

Дар соҳаи тиб низ оид ба ин масъала тадқиқоту баррасиҳои зиёд

арзи ҳастӣ мекунанд. В.А. Лоскутова инчунин омилҳои асосии рушди вобастагии интернетро, ба монанди худбаҳодиҳии паст, мушкилоти мутобиқсозии иҷтимоӣ ва мавҷудияти ихтилоли равонӣ муайян мекунад. Вай ба он назар мекунад, ки чӣ гуна ин ҷанбаҳо дар заминаи ноустуори эҳсосӣ тақвият ефта, ба ҷустуҷӯи тасаллӣ дар ҷаҳони виртуалий оварда мерасонанд. Дар натиҷа, ҷунин одамон метавонанд пурра ба фазои онлайн ғарқ шаванд, қасдан аз муносибатҳои воқеӣ ва масъулият канорагирий кунанд.

Қисми муҳими таҳқиқоти ў таҳлили усулҳои ташхиси вобастагии интернет мебошад. Лоскутова пешниҳод мекунад, ки равиши ҳамаҷониба, аз ҷумла тестҳо ва саволномаҳо, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки дараҷаи вобастагӣ ва таъсири онро ба ҳаeti шаҳс беҳтар фаҳмед. Вай аҳамияти муносибати инфириодиро дар муайян кардани мушкилот ва таҳияи барномаи табобат таъкид мекунад.


Ғайр аз ин, В.А. Лоскутова ба нақши оила ва муҳити иҷтимоӣ дар раванди ислоҳи рафтор дикқат медиҳад. Вай боварӣ дорад, ки дастгирии наздиқон дар рафъи нашъамандӣ нақши ҳалкунанда дорад ва барои ҳешовандон як қатор тавсияҳо пешниҳод мекунад, ки чӣ гуна ба шаҳси нашъаманд ба ҳаeti воқеӣ баргарданд [84].

Ҳамин тариқ, кори В.А. Лоскутова на танҳо таҳқиқоти назариявӣ, балки дастури амалий барои мутахассисони соҳаи психология ва тиб мебошад, ки меҳоҳанд бо вобастагии интернет самаранок мубориза баранд.

Дар таҳқиқоти худ муҳаққиқ М.С. Иванов қайд мекунад, ки ҳудшиносии истифодабарандагони интернет дар заминаи фаъолияти бозӣ бевосита бо мақоми иҷтимоӣ ва таҷрибаи доҳилии онҳо алоқаманд аст. Бозингарон аксар вақт аватарҳоеро интиҳоб мекунанд, ки ҳоҳишҳо е тасвириҳои идеалии онҳоро инъикос мекунанд, ки баъзан байни шаҳсияти виртуалий ва воқеӣ фарқият эҷод мекунанд. Ин фарқият, дар навбати худ, метавонанд ҳисси нороҳатӣ ва номуайяниро дар ҳамкории иҷтимоӣ ба вучуд орад.

Илова бар ин, М.С. Иванов таъкид мекунад, ки бисерे аз пурсидашудагон дар ефтани нақши худ ҳам дар бозӣ ва ҳам дар ҳасти воқеӣ мушкилот доранд. Муҳити бозӣ, ки дар он шумо метавонед сенарияҳои гуногунро ичро кунед ва бо ҳувиятҳо озмоиш кунед, метавонад ҳам дору ва ҳам заҳр бошад. Бозингарон метавонанд ба ҷаҳони виртуалӣ ғарқ шаванд, то аз мушкилоти воқеият гурезанд, ки дар ниҳоят низоъҳои дохилии онҳоро тақвият медиҳанд. М.С. Иванов тавсия медиҳад, ки барномаҳои дастгирӣ, ки ба огоҳӣ ва қабули шахсияти худ равона карда шудаанд, ки ба корбарон кӯмак мекунанд, ки ба ҷомеа беҳтар ворид шаванд ва сатҳи стрессро, ки бо фаъолияти бозӣ алоқаманд аст, коҳиш диҳанд. Ин тадқиқот уфукҳои навро барои таҳлили психологияи бозингар ва ҳамкории ўбо ҷаҳони рақами мекушояд [59].

Дар иртибот ба ин дар “Концепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин” чунин омадааст: “Интернет як навъи иртиботи оммавӣ, «худуди воқеият»-ро такон медиҳад ва ҳамин тарик, шуури истифодабарандагоги онро дигаргун месозад ва имкон медиҳад, ки ягон манбаи иттилоотӣ пайдо карда шавад ва бо истифодабарандагони дигар дар тамоми ҷаҳон ҳамроҳ шавед” [75, с.36].



Расми 1. Интернет ҳамчун омили иҷтимоигардонии шахсият дар шароити муосиргардонии ҷомеа

Муҳаққиқ А.В. Мудрик агентҳои гуногуни иҷтиморо, ки тавассути

омилҳои иҷтимоӣ ба рушди шаҳсӣ таъсир мерасонанд, ҳамчун одамоне мефаҳмад, ки ба ин шаҳс алоқамандии бевосита доранд. Аммо дар марҳилаҳои гуногуни ба воя расидан, таркиби ин агентҳои иҷтимоӣ ҳусусиятҳои худро дорад [101, С. 31].

Агентҳои иҷтимоӣ, ки дар интернети мусоир фаъоланд, катализатор барои ташаккули малакаҳои иҷтимоӣ дар ҷавонон мешаванд. Бояд қайд кард, ки ин ҳамкорӣ на танҳо таҷрибай шаҳсии онҳоро ғанӣ мегардонад, балки тафаккури интиқодиро ба вучуд меорад, ки ба таҳлили иттилоот дар шабакаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад.

Яке аз нуқтаҳои асосии тарбияи иҷтимоӣ ин рушди малакаҳои мусоират ва ҳамкорӣ дар донишҷӯен мебошад. Иштирок дар мубоҳисаҳои онлайн, вебинарҳо ва лоиҳаҳо ба онҳо имкон медиҳад, ки мубодилаи афкор кунанд, дар гурӯҳ кор кунанд ва созиш пайдо кунанд. Ин малакаҳо на танҳо дар муҳити омӯзишиӣ, балки дар фаъолияти касбии оянда низ муҳиманд, ки дар он ҳамкорӣ бо ҳамкорон ва муштариен шаклҳои нав пайдо кардааст. Ғайр аз он, захираҳои интернетӣ ба донишҷӯен дастрасӣ ба иттилооти гуногунро фароҳам меоранд, ки ба рушди шаҳсӣ ва зеҳни онҳо мусоидат мекунанд. Онҳо метавонанд таҷрибаҳои беҳтаринро омӯзанд, стратегияҳои муваффакро мутобиқ кунанд ва онҳоро дар ҳаeti худ татбиқ кунанд.

Ҳамин тарик, тарбияи иҷтимоӣ, ки бо технологияҳои мусоир ҳамгиро шудааст, барои ҷавонон уфуқҳои нав мекушояд ва ба иҷтимикунонии бомуваффақияти онҳо дар ҷомеа мусоидат мекунад.

Мувофиқи эътиқоди муҳаққиқ А.В. Мудрик, механизмҳои зиеде мавҷуданд, ки ба истифодаи самараноки технологияҳои нави иттилоотӣ барои ҳалли масъалаҳои мубрами таҳсилоти иҷтимоӣ имкон медиҳанд. Ин технологияҳо барои мо уфуқҳои бепоени имкониятҳоро мекушоянд ва равишҳои омӯзиш ва ҳамкориро тағир медиҳанд. Онҳо на танҳо ба паҳн кардани дониш мусоидат мекунанд, балки ба фароҳам овардани муҳити фарогири таълимӣ мусоидат мекунанд, ки дар он ҳама новобаста аз вазъи иҷтимоӣ е иқтисодӣ метавонанд ҷои худро пайдо кунанд.

Бо шарофати воситаҳо ба монанди платформаҳои онлайн, барномаҳои интерактивӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ, парадигмаи нави раванди таълим дар асоси ҳамкорӣ ва кӯмаки мутақобила ташаккул меебад. Технология на танҳо воситаи интиқоли иттилоот, балки иттифоқчиени қалидӣ дар ташаккули робитаҳои иҷтимоӣ ва дастгирии донишҷӯен дар роҳи худшиносӣ мегардад.

Ҳамин тариқ, ҳамгирои технологияҳои иттилоотӣ ба таҳсилоти иҷтимоӣ на танҳо мушкилоти мавҷударо ҳал мекунад, балки барои рушди устувори ҷомеа шароит фароҳам оварда, ба ташаккули шаҳрвандони фаъол ва масъул мусоидат мекунад [101, с.126].

Равишҳои инноватсионӣ, ки ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ асос ефтаанд, ба соҳтани траекторияҳои инфириодии таълимӣ, ки ниезҳо ва манфиатҳои беназири ҳар як хонандаро ба назар мегиранд, кӯмак мерасонанд. Тавассути системаҳои омӯзиши мутобиқшавӣ, мундариҷаи фардӣ пешниҳод кардан мумкин аст, ки манфиатҳои таълимиро дастгирӣ ва инкишоф медиҳанд. Ҳамин тариқ, донишҷӯен имконият пайдо мекунанд, ки бо суръати худ омӯзанд, ки ин фаҳмиши амиқи маводро ба вучуд меорад ва ҳавасмандии омӯзишро афзоиш медиҳад. Ҷанбаи муҳим ин рушди тафаккури интиқодӣ мебошад, ки онро технологияҳои нав низ дастгирӣ карда метавонанд. Симулятсияҳои интерактивӣ, лабораторияҳои виртуалиӣ ва дигар захираҳои инноватсионӣ ба донишҷӯен имкон медиҳанд, ки мағҳумҳои мураккабро таҳқиқ кунанд, саволҳо диҳанд ва ҳалли худро пайдо кунанд. Ин на танҳо донишшро амиқтар мекунад, балки ба донишҷӯен эътиmod ба қобилиятҳои худро ташаккул медиҳад [101, с.126].

Ғайр аз он, технологияҳои иттилоотӣ ба ҳамкории иҷтимоии байни донишҷӯени минтақаҳо ва кишварҳои гуногун мусоидат мекунанд. Мубодилаи таҷрибай фарҳангӣ ва ҳамкорӣ дар лоиҳаҳо ба рушди малакаҳои ҳамкорӣ ва муоширати байнифарҳангӣ, ки қисми чудонашавандай таҳсилоти муосир мебошад, кӯмак мекунад.

Ниҳоят, ҳамгирои технология ба таҳсилоти иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки платформа барои рушди минбаъдаи қасбӣ фароҳам оварда

шавад. Донишҷӯен ба ҷомеаи ҷаҳонии таълим шомил мешаванд, ки ба мавқеи фаъоли ҳаёт ва масъулияти иҷтимоии онҳо мусоидат мекунанд.

Натиҷаи бомувафғақияти иҷтимоикунонӣ шаҳсият аз се ҷанбаи асосӣ иборат аст: мутобиқшавӣ, фардикунонӣ ва фаъолияти самаранок дар ҷомеа. Фаъолияти иҷтимоӣ зинаи олии иҷтимоикунонӣ шаҳс дар доҳили ҷомеаи интернетӣ мебошад, ки уфуқҳои нави ҳамкорӣ ва ифодаи худро мекушояд.

Мо боварӣ дорем, ки рушди фаъолияти иҷтимоии шаҳс як раванди бисерҷанбаи гуманистӣ мебошад. Дар ҷараёни он, шаҳс ба муҳити иҷтимоӣ пайваст мешавад, ки на танҳо ба амиқтар шудани муколамаи иҷтимоӣ, балки ба даст овардани малакаҳои амалии дар ҷаҳони муосир зарурӣ мусоидат мекунад. Ин раванд ба шаҳс имкон медиҳад, ки на танҳо ба ҷомеа ворид шавад, балки онро бо таҷриба ва нуқтаи назари беназири худ ғанӣ гардонад ва бо ин роҳ муносибатҳои ҳамоҳангро дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ ташаккул дидад.

Фаъолияти иҷтимоӣ, ки шакли олии ҳамкорӣ аст, қисми ҷудонопазири мавҷудияти мо ва муҳимтарин лаъл барои соҳтани оянда мебошад, ки дар он шаҳс метавонад шаҳсияти худро дар муколамаи эҷодӣ бо ҷаҳони атроф озодона нишон дидад [101].

Тавре Р.С. Немов изҳор медорад, дар психология ду шакли фаъолият мавҷуданд: дохилӣ ва беруна. Фаъолияти дохилӣ омодагӣ, ҳоҳиши ва ҳоҳиши амал карданро ифода мекунад; дар сатҳҳои муайян, он мақоми рафтори бартаридоштаро ба даст меорад. Фаъолияти беруна, дар навбати худ, ҳамчун натиҷаи амалҳои фаъол муайян карда мешавад ва ҳамчун раванди мустақил, ки дар он моҳияти он зоҳир мешавад, баррасӣ карда мешавад [107].

Ҳамин тарик, фаъолият ҳамчун падида, ҳолат ва муносибати субъект, инъикоси ҳамкории он бо ҷаҳон ва худогоҳӣ дар заминай робитаҳои иҷтимоӣ ба назар мерасад.

Дар соҳаи илми педагогӣ ташаккули фаъолияти фаъоли ҷамъиятӣ яке аз вазифаҳои калидӣ мебошад, ки ба тарбияи шаҳсияти комилхуқуқи инсон равона шудааст. Дар энциклопедияи педагогӣ чунин таъриф

мавҷуд аст: «муносибати фаъоли шахс ба ҷаҳон, қобилияти шахс дар дигаргунсозии иҷтимоӣ аз ҷиҳати муҳити модӣ ва маънавӣ дар заминай азхуд кардани таҷрибаи иҷтимоии таърихии инсон; худро дар фаъолияти эҷодии амалҳои ихтиёри, алоқа зоҳир кардан» [112].

Ҳамин тариқ, ин мағҳум бо назардошти функсияҳои гуногун, ҳамчун ҳусусияти тағийрназари шахс, ҳамчун атои маҳсусан арзишманди инсонӣ, ҳамчун раванде, ки дар он озодии ҳақиқии шахсӣ ошкор карда мешавад, ҳамчун қувваи ҳаракаткунанда, ки рушди инсонро ғизо медиҳад ва ҳамчун қисми ҷудонопазари таълим баррасӣ мешавад.

Муҳаққики маъруф В.А. Сластенин фаъолияти иҷтимоиро тавассути призмаи муносибати субъективӣ-амалӣ баррасӣ мекунад, ки дар фаъолияти иҷтимоӣ мағҳуми субъект дар ду ҷанбаи асосӣ ошкор карда мешавад: ҳамчун интиқолдиҳандай фаъолият, ки қодир ба омӯзиш ва тафаккури эҷодии фаъолияти худ аст ва ҳамчун шахсе, ки стратегия ва тактикаи ҳаётӣ худро ташаккул медиҳад. Соҳтори дохилии ин концепсия механизмҳои психологиро дар бар мегирад, ки ба шахс имкон медиҳад, ки худро ҳамчун эҷодкор, ташкилкунанда ва паҳнкунандаи таҷрибаи ҳаётӣ худ дарк кунад.

Дар навбати худ, ба ақидаи И.А. Зимняя: “Фаъолияти иҷтимоӣ ҳамчун раванди тартибдодашуда, ки дорои муқаррапот, меъерҳо ва донишҳои худ мебошад, ба танзими беруна табдил меебад, ки бо идоракуни дохилии равонии ҳаeti инсон зич алоқаманд аст. Ин синтези омилҳои дохилий ва беруна палитрай бойи имкониятҳоро барои худмуайянкуни ё ва эҷодкорӣ фароҳам меорад ва ба ҳар як шахс имкон медиҳад, ки роҳи беназири худро дар ҷаҳон фаъолона ташаккул диҳад” [56].

Мо фаъолияти ҷамъиятиро тавассути линзai муюширати виртуалий дар уқенуси беоб дар интернет меомӯзем, ки дар он технология ба василаи иҷрои вазифаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ табдил меебад. Интернет дар моҳияти бемаҳдуди худ ҷодуи ҳақиқиро анҷом медиҳад, ки раванди иҷтимоикунонии корбарони худро ташаккул

медиҳад ва ғанӣ мекунад. Аммо, ба монанди моҳе, ки ду маротиба медурахшад, он ҳам неъматҳо ва ҳам паҳлӯҳои торикро дар бар мегирад.

Аз як тараф, он барои муошират, баен ва дониш имкониятҳои ацибе фароҳам меорад ва барои мубодилаи ғояҳо ва сарватҳои фарҳангӣ ҷойҳо фароҳам меорад. Аз тарафи дигар, он метавонад ҷудо карда, нофаҳмиҳо ва муноқишаҳоро ба вучуд орад ва шахсро аз ҷаҳони воқеӣ дур кунад. Ин ихтилофот, бо ҳам пайвастани лаҳзаҳои шодӣ ва изтироб, моро водор мекунад, ки дар бораи нақши Интернет дар ҳасти худ амиқтар фикр кунем [10, с.36].

Ҳамин тариқ, мо дар арафаи давраи нав қарор дорем, ки дар он фаъолияти иҷтимоӣ гуногунҷабҳа ба даст оварда, ба мо уфуқҳои бешумори ҳамдигарфаҳмиро мекушояд ва ҳамзамон аз домҳои эҳтимолии муоширати рақамӣ ҳушдор медиҳад.

Муҳаққиқ К. В. Шапиро таъкид мекунад, ки: “Дар муқоиса бо усулҳои анъанавии ҳамкории инсон бо муҳити иҷтимоӣ, алоқаи Интернетӣ ва шабакавӣ дар назди мо як қатор бартариҳои раднашавандаро мекушояд:

- 1) амнияти шахсии корбар афзалиятнок мегардад;
- 2) маҳдудиятҳо аз рӯи ҷинс, нажод, синну сол ва миллат вучуд надоранд дар ҳамкории шабакавӣ танҳо арзиши иттилоотӣ ба мадди аввал меояд;
- 3) дар фазои виртуалӣ аксар вақт фишори ҷамъиятӣ дар шакли “андешаи дуруст” вучуд надорад, ки имкон медиҳад фикрҳои худро озодона ифода кунад;
- 4) имкониятҳои васеъ барои ифодаи эҷодии худ нашри асарҳои зеҳни худ, иштирок дар олимпиадаҳои интернетӣ, телеконференсияҳо, форумҳо ва иттиҳодияҳое, ки ба ҳалли якҷояи масъалаҳои мубрам ва рушди захираҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим равона шудаанд;
- 5) имконияти дубора ворид шудан ба муҳити иҷтимоӣ: шахсияти виртуалии дар Интернет зиндагӣкунанда метавонад то он даме, ки мо меҳоҳем, вучуд дошта бошад, дар бораи худ гузориш дихем, ҷаҳонро биомӯзем ва робитаҳое эҷод кунем, ки бой кардан” [158].

Ин чо зарур медонем як нозукии дигари масъаларо баррасӣ кунем. Агар шахс дар ҳасти воқеӣ ба як қисми ягон ҷомеа табдил ебад, аммо бо қӯшиши ноком рӯ ба рӯ шавад, он метавонад оқибатҳои фоциабор, аз қабили депрессия е ҳатто худкуширо ба бор орад. Аммо, ҷаҳони Интернетроҳи дигарро пешниҳод мекунад. Ин ҷаҳони виртуалий барои ифодаи худ ва аз нав дида баромадани шахсияти худ имкониятҳои беохир фароҳам меорад.

Шахсе, ки бори танҳоӣ ва қабул накардани воқеиятре бар дӯш дорад, имконият пайдо мекунад, ки дар фазои рақамиӣ, ки имкониятҳо беохир аст ва мушкилот ба дуюм ҷой гузашта мешаванд, шахси дилҳоҳ гардад. Ҳамин тавр, дар зери ниқоби "ман" - и нав, ӯ метавонад бо онҳое, ки ҳиссият ва орзуҳои ӯро мубодила мекунанд, фаҳмиш ва ҳамbastagӣ пайдо кунад, бо ин роҳ маънои нави ҳастро эҷод кунад ва ранҷу азобҳои пештараро паси сар кунад.


Ҳамин тариқ, иртиботи мачозӣ, ки дар он як донишҷӯ иштирок мекунад, аввал ҳамчун дутарафагӣ тавсиф карда мешавад, яъне онҳо дорои зарфияти таълими мебошанд. Мо ин ихтилофро дар шакли соҳтор дар (Расми 2) нишон медиҳем.

Соҳтори дар боло зикршуда бартариҳои муоширати виртуалиро равшан нишон медиҳад: он имконияти воридшавии такрорӣ ба ҷомеаро бо қушодани уфуқҳои васеи ҳамкорӣ фароҳам меорад. Аз як тараф, алоқаи виртуалий ба рушди мусбати фаъолияти иҷтимоии шахс мусоидат мекунад, ки ҳасти ӯро бо шиносӣ ва таҷрибаи нав ғанӣ мекунад. Аммо, аз тарафи дигар, он инчунин метавонад ба пайдоиши шаклҳои ғайриҷамъиятии ҳамкорӣ оварда расонад, ки дар доираи шабака ҷудошавӣ ва бегонагиро ба вучуд орад.

Ҳамин тариқ, фазои виртуалий, ба монанди оинаи дучониба, ҳам паҳлӯҳои равшан ва ҳам торики муоширати инсонро инъикос мекунад ва нишон медиҳад, ки ҳар як алоқа дутарафагии натиҷаҳоро дар бар мегирад: аз ягонагии шифобахш то хаоси фосилавӣ. Дар ин замана, мо мебинем, ки чӣ гуна ҳар як тамос, ҳар як ҳамкорӣ метавонад қувваи пешбарандай ҳам рушди шахсӣ ва ҳам ташаккули монеаҳои ноаен

бошад, ки моро аз ҳамдигар дар фазои беохири Интернет чудо мекунанд.

Расми 2. Дутарафагии муоширати маҷозӣ




Иҳтилофҳо дар бораи мундариҷаи ҳамкории виртуалий дар Интернет, гарчанде ки вуҷуд доранд, дар асл он қадар назаррас нестанд. Аз як тараф, донишҷӯи муосир, ба монанди ҳар як корбар, ба захираҳои бепарвоии иттилооти ҷаҳонӣ дастрасии васеъ дорад, ки ин қувваи пешбараандай рушди шахсияти фаъоли иҷтимоӣ мебошад. Аз тарафи дигар, фаровонии захираҳои иттилоотӣ метавонад корбарро аз мундариҷае, ки ба ин рушд таҳдид мекунад, муҳофизат кунад.

Ин зиддияти ҷолиб дар шакли соҳтор (Расми 3), ки дар он ҳам натиҷаҳои мусбат ташаккули иштирокҷии фаъоли ҳамкории иҷтимоӣ ва ҳам оқибатҳои манғӣ хавфҳо барои ташаккули шахсият пешниҳод карда мешаванд.

Чунин натиҷаҳо потенсиали таълимии муоширати виртуалиро ҳам дар байни донишҷӯен ва ҳам дар байни корбарони дигар таъкид намуда, дарҳоро барои андешаҳои амиқ дар бораи истифодаи потенсиали иттилоотии Интернет дар омӯзиши муосир боз мекунанд.

Ин нуқтаро омӯзиши педагогҳои муосир тасдиқ мекунанд. Масалан, муҳаққиқ А.Е. Воизкунский чунин мешуморад, ки: “Таъсири Интернет ба шаҳс фарқунанда аст, яъне, метавонад ҳам ба рушди мусбати иҷтимоии он мусоидат кунад ва ҳам монеъ шавад. Пеш аз ҳама, кӯдакон ва наврасон таҳти таъсири манғӣ қарор доранд (зухуроти вобастагии Интернет)” [43].

Расми 3. Дутарафагии зарфияти иттилоотии Интернет



Муҳаққики рус А. В. Мудрик таъсири амиқ ва муҳолифи интернетро ба иҷтимоиқунонии одамон таъкид мекунад ва ду қутби гуногуни ин таъсирро ба мо ошкор мекунад. Аз як тараф, Интернет як уқенуси захираҳои беоб аст, ки ба корбар имкониятҳои ғайриоддиро барои интихоби озод ва рушди босуръат пешниҳод мекунад. Он ҳамчун захираи дониш, сарвати фарҳангӣ ва муошират хизмат мекунад, ки ба шахс имкон медиҳад, ки уфукҳои ҷаҳони худро васеъ кунад. Аз тарафи дигар, тарафи торикии ин олами рақамиро низ нодида гирифтани мумкин нест: уқенуси иттилоот аз захираҳое иборат аст, ки зӯроварӣ ва идоракунии шуурро таблиғ мекунанд. Фояҳои ҳалкунандай вирус дар зеҳни корбарон на танҳо хатар, балки мушкилоте мебошанд, ки аз ҷомеа фаҳмиш ва тафаккури интиқодӣ талаб мекунанд [101].

Ҳамин тариқ, интернет, дар тамоми моҳияти гуногуни худ, на танҳо воситаи рушди шахсӣ, балки арсаи муборизаи идеологӣ низ мегардад, ки дар он барои корбарон мувозинати байни нур ва торикӣ, озодии интихоб ва масъулият муҳим аст.

Табиати баҳсбарангези таъсири Интернет ба корбарони он ҳам

мушкилоти ичтимоӣ ва ҳамроҳи шинохти ичтимоиро ташаккул медиҳад. Воқеяти виртуалӣ, ба монанди теги дутарафаи шамшер, ҳам имкониятҳои номаҳудуи мубодилаи дониш ва ҳам хатари ҷудошавӣ дар вартаи иттилоотро меорад. Осонии дастрасӣ ба ақидаҳои гуногун ва заминаҳои фарҳангӣ фаҳмиши моро дар бораи ҷаҳон ғанӣ мегардонад, аммо ҳамзамон барои маълумоти бардуруӯф ва таҳриф кардани ҳақиқат замина фароҳам меорад. Дар ҳамкории мо бо платформаҳои рақамӣ, мо бо масъалаҳои мураккаби шахсият, махфият ва робита рӯ ба рӯ мешавем, ки дар он ҳар як клик инъикоси интихоб ва мавқеи ичтимоии мо мегардад.

Ҳамин тариқ, Интернет на танҳо ҳамчун манбаи ғояҳои нав хидмат мекунад, балки зиддиятҳои ичтимоиро шадидтар мекунад ва барои тафаккури интиқодӣ ва инъикоси худ уфукро барои мо мекушояд. Аз ин рӯ, танҳо муносибати бошуурона ба фазои маҷозӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз он беҳтаринро ба даст орем ва потенсиали дониши ҳақиқӣ ва тағироти амиқро дар ҷомеаи худ афзоиш дихем.

Оид ба ҷанбаҳои фарҳанг ва техникаҳои муосир мулоҳиза ронда, муҳаққиқони тоҷик И. Бобоқулов ва Н. Дилоев чунин изҳори назар кардаанд: «Инсоният дар асри XX дастовардҳои азими мадание ба мисли техникаҳои ҳозиразамонро ба даст овардааст, ки он ҳалқу миллатҳоро наздик карда аз аҳволи ҳамдигар оғаҳ месозад. Пайваста ба ин робитай тиҷоратию фарҳангии хешро ба роҳ монда, аз ҳамдигар меомузанд ва сарватҳои худро ғанӣ мегардонанд. Ҳалқҳои оламро набояд ба ҳалқҳои бофарҳанг бефарҳанг ва пасту олий ҷудо кард. Дастовардҳои ҳар кадом ҳалқ мувоғиқ ба шароит ва имконият такрорнопазир аст» [35, с.20].

Бар хилофи шаклҳо ва мундариҷаҳои гуногуни муоширати виртуалӣ, ки мо қаблан дар бораи он сӯҳбат карда будем, бо итминони комил метавон гуфт, ки мушкилоти фарҳангӣ корбарони интернет торафт муҳимтар мешавад.

Ҳамин тавр, моҳияти ҷомеаи ичтимоӣ ҳамчун "маҷмӯи оқилонаи мутобиқсозӣ ва фарқунии шаҳс дар ҷомеаи мушаххас" ба вучуд меояд,

ки дар он ҳар як фард қўшиш мекунад, ки чой ва нақши худро дар ин ҳамкории мураккаб ва динамикӣ пайдо кунад. Дар ин замана, таъсири фарҳангии муҳити виртуалӣ таҳлил ва огоҳии маҳсусро талаб мекунад. Инсоният дар остонаи давраи нав қарор дорад, ки дар он на танҳо қабул кардан, балки дарк кардани нақши технология дар ҳаёт мухим аст, бе фаромӯш кардани он, ки арзишҳои воқеӣ на дар пораҳои муоширати экранӣ, балки дар умқи таҷрибаи инсонӣ ва робитаи эҳсосӣ ба вуҷуд меоянд [101].

Таҳқиқотҳои муҳаққиқон ба хуносасе меоранд, ки: “...дар ташаккули ҷомеаи дорои шароити мусоир нақши маҳсус ба Интернет марбут аст, ки чун василаи алоқаи умум самти ҷадиди ҳамкориҳои иҷтимоиро созмон дода, тағйиротро дар самтҳои муҳталифи ҳаёти инсонӣ таъмин менамояд” [101].

Агентҳои иҷтимоӣ дар фазои маҷозӣ на танҳо ахбор ва системаҳои ҷустуҷӯӣ, балки порталҳои иттилоотӣ, почтаи электронӣ ва корбарони технологияи аудио ва видео мебошанд, ки бо маҳорати веб мукотиба мекунанд. Фарҳанги интернетӣ, ки ҳамчун таваққуф барои рушди таҳсилоти иҷтимоӣ хизмат мекунад, сатҳи иттилоот, шакли муошират ва ҷанбаҳои меъерии замони худро муайян мекунад.

Ҳамин тарик, масъалаҳои фарҳанги корбарони интернет мухим шуда, шароити зарурии ҳузури муваффақонаро дар фазои ҷаҳонии интернет ташакқул медиҳанд. Аз як тараф, фарҳанги корбари шабакаи ҷаҳонӣ дар заманаи вазъи иҷтимоӣ ва шароити омӯзишии он рушд мекунад, аз тарафи дигар, технологияҳои интернетӣ барои иҷтимоиқунонӣ, ҳусусан барои ҷавонони муҳити иҷтимоӣ, уфуқҳои нав мекушоянд. Дар ин марҳила таҳқиқи ҳамаҷонибаи падидаи "фарҳанги корбари Интернет" маҳсусан мухим аст.

Фарҳанги корбари Интернет ба мавзӯи бисерсоҳавӣ табдил меебад, ки психология, сотсиология ва фарҳангро фаро мегирад, ки барои фаҳмидани динамикаи он муносибати комплексиро талаб мекунад. Фазои виртуалӣ шаклҳои нави муоширатро эҷод мекунад, ки амсилаҳои

анъанавии муоширатро тағир медиҳанд. Истифодабарандагон на танҳо истеъмолкунандагони иттилоот, балки иштирокчиени фаъоли эҷод ва паҳнкунии он мешаванд. Форумҳо, блогҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ташаккули ҷомеаҳои манфиатдор имкон медиҳанд, ки ба муколамаи пурмазмун ва мубодилаи афкор мусоидат меқунанд.

Бо вуҷуди ин, бо афзоиши имкониятҳо хатарҳои марбут ба маълумоти нодуруст ва таҳрир низ ба миен меоянд. Тафаккури интиқодӣ як ҷанбаи муҳими саводнокии рақами мегардад, ки барои паймоиш дар фаровонии иттилоот дар шабака зарур аст. Агентҳои иҷтимоӣ бояд омода бошанд, ки манбаъҳо ва контекстро таҳлил кунанд, то ҳақиқатро аз афсона чудо кунанд.

Ғайр аз он, фарқиятҳои фарҳангии байни корбарони Интернет меъерҳои беназири муошират ва муоширатро ташаккул медиҳанд. Ҳамдардӣ, ошкорбаенӣ ва эҳтиром ба нуқтаи назари дигар омилҳои асосии бунеди ҷомеаи солими виртуалий мебошанд. Таҳқиқ кардан муҳим аст, ки чӣ гуна ин ҷанбаҳо ба ҷомеасозии ҷавонон тавассути фароҳам овардани имконият барои мубодилаи дониш ва хусусиятҳои фарҳангӣ таъсир мерасонанд.

1.2. Равишҳои назариявӣ оид ба мафҳуми «фарҳанги интернетӣ»-и чавонон дар таълифоту таҳқиқоти муосир

Дар солҳои охир, рушди босуръати технологияҳои рақамӣ ба дигаргуниҳои амиқи шуури ҷамъиятӣ оварда расонд, ки моро водор соҳт, ки мафҳуми фарҳанги интернетро, хусусан дар байни ҷавонон, аз нав дида бароем. Равишҳои назариявӣ ба ин падида аз иҷтимоию фарҳангӣ то психолингвистӣ иборатанд, ки ҳар қадоми онҳо ҷабҳаҳои беназири таъсири фазои интернетро ба тарзи зиндагӣ, муошират ва ҳудшиносии ҷавонон мекушоянд.

Таҳқиқоти муосир таъкид мекунанд, ки фарҳанги интернет на танҳо маҷмӯи аломатҳо ё платформаҳои рақамӣ, балки ҳамкории мураккаби омилҳои иҷтимоӣ, эмотсионалӣ ва фарҳангӣ мебошад. Таҳсилот, истироҳат, ҳувият ҳамаи ин ба як матои ягона, ки бо таъсири шабакаи ҷаҳонӣ соҳта мешавад, пайваст карда мешавад. Муҳаққиқон ба ҷанбаҳои мусбат ва манғӣ, аз қабили имкониятҳои ифодаи худ ва шаклҳои нави бегонагии иҷтимоӣ диққат медиҳанд.

Ҳамин тариқ, фарҳанги интернетии ҷавонон як навъ оинаи замони муосир мегардад, ки ҳам дастовардҳо ва ҳам мушкилоти замони навро инъикос мекунад.

Ба ақидаи муҳаққиқи рус А.В. Чистяков, дар ҷаҳони муосир қобилияти муносибат бо манбаъҳои иттилоотӣ як навъ саводнокии дуюми инсон гардид. Ин маҳорат на танҳо қобилияти дарефт ва таҳлили иттилоотро дар бар мегирад, балки онро бо роҳи чудо кардани маълумоти боэътиҳод ва буриданни маълумоти бардорӯғ ба таври интиқодӣ дарк мекунад. Дар шароите, ки миқдори иттилоот ба таври экспоненциалӣ меафзояд ва технология бо суръати баланд рушд мекунад, шаҳс бояд малакаҳои фільтр ва арзебии донишро аз худ кунад. Ин маҳсусан дар асри ҳабарҳои қалбакӣ ва мундариҷаи манипулятивии дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳншуда муҳим аст, ки дар он ҳар як корбар ҳатари қурбонии маълумоти нодуруст шуданро дорад.

А.В. Чистяков аҳамияти ВАО ва муассисаҳои таълимиро дар

ташаккули тафаккури интиқодӣ дар ҷавонон таълим мекунад. Бо таълим додани ҷавонон ба тафсири дурусти манбаъҳо, мо метавонем ҷомеаи огоҳтареро таъсис дигем, ки қодир аст қарорҳои огоҳона қабул кунад ва дар равандҳои демократӣ фаъолона иштирок кунад [156].

Чуноне педагоги тоҷик П. Лутфуллоева дар ин маврид зикр мекунад, «Интернет яке аз воситаҳои беҳтарини таълим аст, ки метавонад ба раванди таълим ворид карда шавад, аммо як проблема мавҷуд аст: чӣ гуна омӯзгор муҳассилинро аз иттилооти зиёдатӣ, баъзан номуътамад бехавф гардонад? Вазифаи дарёfti далел, биография, расмҳо ва аксҳоро дар Интернет гирифта, муҳассил ба шино дар баҳри бузурги иттилоотӣ шуруъ мекунад ва ҳавфи дар ин баҳр «гарӯшавӣ» мавҷуд аст. Биноан, пеш аз супориши вобаста ба ҷустуҷӯи иттилоот, коркард ва ба расмият даровардани он, ба омӯзгор зарур аст, ки қаблан омода гардад. Он вакт ба тариқи воқеӣ арзёбии ҳаҷми кор осонтар аст ва боз муҳимтар он аст, ки муътамадии иттилоотро дар ин мавзуъ муайян кунад. Аз шабакаи Интернет дар дарс ва хона истифода карда, муҳассилин ба тариқи мустақил метавонанд маводро оид ба мавзуъҳои дарс ва таҳияи лоиҳаҳо ҷустуҷӯ карда, ба супурдани имтиҳонот омода гарданд. Омӯзгорон дар навбати худ метавонанд дар шабака маводи заруриро барои омодашавӣ ба дарс (маводи маълумотӣ, машқҳо барои гузаронидани викторинаҳо, олимпиадаҳо, ҷорабиниҳои беруназсинӣ) оид ба предмет, кроссвордҳо, муаммоҳо) дастрас кунанд [88, с.61].

Дар шароити технологияи баланд, раванди таълим бояд ба рушди тафаккури интиқодӣ ва эҷодкорӣ дар донишҷӯен равона карда шавад. Л. И. Боженкова диққати ҳудро ба он равона мекунад, ки маҳз ҳудшиносӣ ҳадафи асосии таълим мегардад, ки ҷалби фаъолонаи донишҷӯенро ба раванди дониш дар назар дорад.

Рушди ҳудидоракуни донишомӯзро тавассути татбиқи усулҳои инноватсионии таълим, аз қабили фаъолияти лоиҳа ва истифодаи технологияҳои рақамиӣ таъмин кардан мумкин аст. Чунин равишҳо ба ташаккули малакаҳои ҳудомӯзии донишҷӯен, таҳлили интиқодии

иттилоот ва истифодаи дониш дар ҳолатҳои воқеӣ мусоидат меқунанд. Муҳим он аст, ки муассисаҳои таълимӣ муҳити дастгирӣ фароҳам оранд, ки дар он донишҷӯен метавонанд озмоиш кунанд, хато кунанд ва аз ҳатогиҳои худ ибрат гиранд.

Ҳамин тариқ, вазифаи таълим дар марҳилаи муосир на танҳо интиқоли дониш, балки ташаккули эътимод ба қобилиятаҳои худ ва омодагӣ ба омӯзиши доимӣ дар тӯли ҳаёт мебошад. Принципҳои равиши ба шахс нигаронидашуда ба ҳар як донишҷӯ имкон медиҳанд, ки роҳи беназири худро дар ҷаҳони дониш ва технология пайдо кунанд. [35].

Муҳққиқон Л.Д. Столяренко ва С.И. Самигин таъкид кардаанд, ки дар шароити афзоиши босуръати миқдори иттилооте, ки шахс ҳамарӯза дучор меояд, стратегияҳои нави омӯзиш ва мутобиқшавӣ ба тағирот заруранд. Усулҳои анъанавии таълим, ки ба консепсияи "рушди умумии шахс" асос ефтаанд, нокифоя мешаванд.

Раванди муосири таълим ҷандирӣ, тафаккури интиқодӣ ва қобилияти худомӯзиро талаб меқунад, ки барои "рушди максималии шахсият" асос мегардад. Ҷанбаи қалидии идеали нав таваҷҷӯҳ ба ниезҳо ва қобилиятаҳои инфиродии донишҷӯен мебошад. Бояд ба назар гирифт, ки ҳар як шахс беназир аст ва роҳи ў ба дониш метавонад аз самтҳои гуногун гузарад. Аз ин рӯ, ҳангоми азnavsозии системаи маориф, ворид кардани унсурҳои фардикунонӣ ва омӯзиши мутобиқшавӣ муҳим аст, то азхудкунии самараноки иттилоот таъмин карда шавад [134].

Ғайр аз он, таҳсилоти муосир бояд донишро бо таҷрибаи амалий муттаҳид кунад. Инро тавассути фаъолияти тарроҳӣ ва равишҳои байнисоҳавӣ ба даст овардан мумкин аст, ки дар донишҷӯён малакаҳои заруриро барои ҳалли мушкилоти воқеӣ ташаккул медиҳанд. Ҳамин тариқ, раванди таълим пурмазмунтар ва мувофиқтар мегардад, ки ба рушди ҳамоҳангтари шахсият мусоидат меқунад.

Омилҳои дар зер овардашуда бо барномаи манзуршуда иртибот дошта, онҳо дар Стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2020 чунин нишон дода шудаанд:

“1) босуръат рушд ёфтани технологияҳои компьютерӣ ва васеъшавии чаҳорҷубаи истифодаи онҳо дар фаъолиятҳои таълимиву тарбиявӣ;

2) таъмини муассисаҳои таълимӣ бо воситаву таҷҳизот ва технологияҳои инноватсионии таълим, тенологияҳое, ки ҷараёни иттилоотии нигаҳдорӣ, интиқол ва коркарди иттилоотро таъмин мекунанд;

3) истифодаи мунтазам аз захираҳои иттилоотии шабакаи глобалии Интернет дар раванди таълим” [134].

Олим тоҷик X. Бобоҳонов дар ин бора ҷунин таъкид кардааст: «Таълимро бо истифода аз имконоти Интернет ҳамчун як фарҳанг метавон баррасӣ кард, ки қобилияти шинохти шахсро дар ҷараёни бузурги иттилооти Интернет ва худнамоиши шахсият тавассути муаррифии асарҳои илмии зеҳни худ дар Интернет амалӣ менамояд. Ҳадафҳои асосии роҳандозии рушди фарҳанги иттилоотии ҷавонон дар усули қабулкунӣ, ғункунӣ, нигаҳдорӣ, ҷустуҷӯйӣ, табдил, сабт, ирсол ва истифодаи иттилоот пешниҳод карда мешавад. Барои амалӣ намудани ин ҳадафҳо воситаҳои барномаҳои амалие татбиқ карда мешаванд, ки онҳо «Системаҳои идоракуни пойгоҳи додаҳо» ном бурда мешаванд. Пойгоҳи додаҳо пеш аз ҳама барои худкорсозии равандҳои захирасозӣ, ҷустуҷӯйӣ, идоракунӣ ва лоиҳакашӣ пешбинӣ шудааст. Дар муассисаҳои таълимӣ барои равияҳои техникӣ, иқтисодӣ, омӯзгорӣ, тиббӣ истифода аз ин воситаҳои барномавӣ талаботи замони мусоир мебошад. Омӯзиши ин муҳити барномавӣ ба ҷавонон имкониятҳои нигаҳдорӣ, захирасозӣ, табдилдиҳӣ ва паҳнқуни иттилоотро ташаккул дода, дар амалия майлу ҳоҳиш ва табъу завқи онҳоро бедор мекунад.

Масъалаҳои асосие, ки дар раванди омӯзиши пойгоҳи додаҳо ҷой дорад, ҷунин аст:

- тарзҳои дарёфти иттилоот;
- соҳтани системаҳои иттилотӣ;
- соҳторсозии додаҳо;
- мағҳумҳои майдон ва навишта дар пойгоҳи додаҳо;
- амсилаҳои додаҳо дар шакли иерархӣ, шабакавӣ ва реляционӣ

(чадвалӣ);

- робитасозӣ байни объектҳои иттилоотӣ;
- вазифаҳои асосии системаҳои идоракуни пойгоҳи додаҳо;
- объектҳои асосии муҳити барномавӣ ва вазифаҳои онҳо;
- афзори чадвалсозӣ, идоракунӣ, коркард ва содироти додаҳо дар муҳити пойгоҳи додаҳо;
- марҳалаҳои асосии таҳия ва сохтани пойгоҳи додаҳо» [34, с.40].

Имрӯз дар мамлакати мо Интернет ба фаъолияти шахси мусир чун воситаи мусири фарҳангӣ миёнаравӣ карда, вобаста ба он як шакли фарҳанги шахсӣ бо номи фарҳанги интернетӣ амри ҳастӣ мекунад.

Дар китоби “Интернет дар таҳсилот” дар маҷмуъ худи Интернет хеле хуб ва барҷаста тавсиф ва баррасӣ гаштааст: “Интернет - ҳазинаест дорои ҳаҷми ниҳоят қалони иттилоот, ки дар масофаи дастӣ ёзонидашуда ҷой гирифтааст. Ҳар он ки компьютер дорои дастрасӣ ба Интернетро дорад, аз мавод, ҳуҷҷатҳо китобҳо, китобхонаҳо (библиотекаҳо) ва энсиклопедияҳои дар он буда истифода бурда метавонад. Аммо ба Интернети ба таври стихиявӣ рушдёбанда ва чун прогрессияи геометрӣ вусъатёбандаро барои истифодагарон ҳатари баргаштан ба лабиринти бесарунӯг интизор аст, ки онҳо бояд интерфейсҳои муҳталиф, системаҳо ва программаҳои коммуникатсионии чӣ тавр ӯҳда кардани онҳо ва ёфтани маводи лозимӣ дар онҳо нишон дода нашударо ӯҳда намоянд, Ҳатари дигар ҳам ҷой дорад: ба истифодагар якбора чунон иттилоъи зиёд бор мегардад, ки арзишҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии барои фард пешбинишударо нест мекунад ё фикрҳои нобиғи одамӣ дур мегардонад. Ба иттилоъи дар шабакабуда танқидӣ назар кардан зарур аст, дар акси ҳол лозим меояд, ки тамоми иттилоъро аз яксар дида бароем ва дар қаъри гиперматнҳо гум шуда равем” [62, с.14].

Бояд зикр кард, ки дар таълифоти муҳаққики рус Ю.А.Веселовская нисбати мағҳуми «фарҳанги интернетӣ» чунин таъриф оварда шудааст: «Фарҳанги интернетӣ – фарҳанги пешниҳоди иттилоот ва фарҳанги муюширати корбарон дар Интернет мебошад. Онро метавон як навъ

фарҳанги оммавӣ ва киберфарҳанг арзёбӣ кард. Фарҳанги интернетӣ ҳамчун падидай ҷаҳонӣ ба шарофати Интернет ба вучуд омада, дар доираи тамаддуни башарӣ аломатҳои падидай ҷудогонаи иҷтимоиро ба даст овард.

Мафҳуми фарҳанги Интернет метавонад ҷанбаҳои гуногунро дар бар гирад. Интернет як шарҳи умумии бой аст, ки ҳар як шаҳс худро дар фазои иттилоотии ҷаҳонӣ баён қунад» [42].

Худи қалима ва мафҳуми «фарҳанг» дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ҷунин маънидод карда шудааст: «фарҳанг - ақл ва адаб; дониш, илм, маърифат» [147, с.423].

МО аввал мафҳуми "фарҳанги интернетӣ"-ро шарҳ медиҳем (Ниг. ба расми 4). Фарҳанги қалимавӣ, ки решоҳои он ба пайдоиши нутқ рост меояд, то пайдоиши ҳат бартарӣ дошт ва онро ҳамчун садо тавсиф кардан мумкин аст. Навиштан пешрафти тамаддунро ифода мекунад ва ҳамчун видео баромад мекунад маданият.

Фарҳанги экранӣ, ки бо пайдоиши ноқилҳои экранӣ ба вучуд омадааст, синези платформаҳои садоӣ ва визуалӣ мебошад, ки шаклҳои фарҳангии пештараро деконструизатсия мекунад. Дар баробари рушди фарҳанги экранӣ, тағиребии манфиатҳо аз сюжетҳои қалон ба инфиродӣ мурӯҳида мешавад, ки ба ниезҳои тамошобин нигаронида шудааст [43].

Дар доираи ин система, фарҳанги компьютерӣ маҳсусан муҳим мегардад, аз ҷумла саводнокии компьютерӣ ва механизмҳои муҳофизатӣ. Аммо, бояд дар хотир дошт, ки технология наметавонад ҳамкории зиндаи байни муаллим ва донишҷӯенро иваз қунад ва Интернет, сарфи назар аз потенсиали ҳуд, метавонад зухуроти зиддиҷамъиятӣ дар муоширатро ба вучуд орад.

Ҳамин тарик, фарҳанги интернет меъёрҳо ва интизориҳои навро ташакқул медиҳад, ки ба рафтори корбарон дар шабака таъсир мерасонанд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва дастрасии фаврӣ ба иттилоот, ҷанбаҳои нави муошират ба вучуд меоянд, ки дар онҳо мафҳумҳо ба монанди одоби шабака ва фарҳанги ҳамкорӣ нақши муҳим мебозанд. Ҳамкории муассир аз иштирокчиен талаб мекунад, ки аз ин меъерҳо огоҳ


бошанд ва ба онҳо мутобиқ шаванд, ки ин на танҳо сифати муоширатро беҳтар меқунад, балки хатари муноқишаҳоро коҳиш медиҳад.

Ғайр аз он, тағирёбии забон, ки дар фазои интернет ба амал меояд, ба шаклҳои нави муошират оварда расонида, ҷанбаҳои беназири фарҳанги онлайнро инъикос меқунад. Ин шаклҳои гуногуни ифода ба мубодилаи амиқтар ва зудтари афкор мусоидат меқунанд, аммо инчунин метавонанд барои фаҳмидани гурӯҳҳои гуногуни корбарон монеаҳо эҷод кунанд.

Ниҳоят, рушди фарҳанги интернетӣ ба таҳсилот ва фаъолияти касбӣ таъсири назаррас мерасонад. Платформаҳои шабакавӣ воситаи ба даст овардани дониш ва малака мешаванд ва роҳҳои гуногуни ҳамкорӣ уфуқҳои навро барои ҳамкорӣ меқушоянд ва ба одамони тамоми ҷаҳон имкон медиҳанд, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои муштарак муттаҳид шаванд. ҳамин тарик, фарҳанги интернетӣ таҳаввулотро идома дода, ҳамчун каталист барои тағироти васеъ дар ҷомеа баромад меқунад.

Расми 4. Шарҳи истилоҳи «Фарҳанги интернетӣ»

аз мавқеи соҳтори муносибати таърихӣ



Баъзе мушкилот дар фарҳанги интернетӣ аз табиати мулоими муоширати хаттӣ ба миен меоянд. Барои бартараф кардани ин фосила, рамзҳои маҳсус, ки "смайликҳо" номида мешаванд, дар шиддати эҷодӣ таҳия карда шуданд.

Ин воситаҳои сунъии муошират, инъикоси геометрии эҳсосоти инсонӣ, ҳамчун пули хос байни соҳтори шадиди забони хаттӣ ва бисерҷанбаи таҷрибаҳо хизмат меқунанд. Бо ерии онҳо, мо мекӯшем, ки ҳичоҳоро бо нафаскашии ҷон ва гармӣ, муносибате, ки аксар вақт дар

хомӯшии комили экранҳо гум мешавад, эхе кунем. Дар ин ҷустуҷӯи пайванди эҳсосӣ умедин аст, ки ҳатто дар ҷаҳони рақамӣ мо метавонем муколамаэро пайдо кунем, ки ҳасти моро бо маъни нав ва рангҳои дурахшон пур кунад. Нишонаҳо рақамҳо мебошанд, ки аз таркибҳои гуногун иборатанд: сутунҳо, тирчаҳо, вергулҳо, давраҳо, куттиҳои кушода ва пӯшида.

Нишонаҳои одӣ метавонанд ба тариқи зайл баён шаванд шӯҳӣ ;), рӯҳияи бад ⚡, бепарвой ☺, радкунӣ, ханда ☻, шубҳа :!. ва ғайра. Ин эмотикҳо мебошанд, ки як навъи тағиیر додани забони ҳаттии шахси даврони гузашта аст. Истифодаи яквақтаи мактубҳо, нақшаҳо ва рамзҳо як далели ҷолиб аст, зоро он ба даврае монанд аст, ки ҳамаи миллатҳо пеш аз ихтирои ҳатти ҳуд аз сар гузарондаанд.

Яке аз оқибатҳои экссудатсия тағиیرебии табиати робитаҳои иҷтимоӣ мебошад. Муоширати виртуалӣ, бо сабаби дастрасии ҳуд, ба каналҳои асосии ҳамкорӣ табдил меебад. Ному насаб ба одамон имкон медиҳад, ки ҳудро озодтар, вале баъзан бемасъулияттар баен кунанд, ки ин аксар вакт ба низоъ ва нофаҳмиҳо оварда мерасонад. Рафтари ғайримуқаррарӣ дар фазои онлайн метавонад ба муносибатҳои воқеии байнишахсӣ таъсири манғӣ расонад, ҷомеаҳои ҷудогонаро ташаккул дидад ва ба ҷои ваҳдат нафрат ба вучуд орад.

Ғайр аз он, малакаҳои муҳиме, ки барои муоширати муассири рӯ ба рӯ заруранд, аз даст дода мешаванд. Қобилияти гӯш кардан, ҳамдардӣ ва сигналҳои ғайризабонӣ дар шароите, ки паемҳои матнӣ ва эмодзиҳо сӯҳбатҳои маъмулиро иваз меқунанд, камтар аҳамият пайдо меқунанд. Ин ба деформатсияи иҷтимоӣ оварда мерасонад, ки дар он ҷавононе, ки дар заминаи рақамӣ ба воя расидаанд, дар ҳолатҳои воқеии ҳаёт ба мушкилот дучор меоянд. Аммо, ҷанбаҳои мусбатро низ фаромӯш набояд кард.

Фарҳанги онлайн барои маъюбон е онҳое, ки дар минтақаҳои дурдаст зиндагӣ меқунанд, имкониятҳои беназир фароҳам меорад. Платформаҳои онлайнӣ метавонанд майдончай рушди шаклҳои нави

эчодкорӣ ва ифодаи худ бошанд, ки ба эчоди робитаҳо ва пайдо кардани ҳамфирҳо новобаста аз масофа кӯмак мерасонанд.

Расонаҳои ахбори оммаи муосир, на танҳо ниезҳои гурӯҳҳои васеи иҷтимоӣ қонеъ мекунанд, балки афзалиятҳои инфиридорӣ амиқтар ба назар гирифта шаванд ва иттилоотро дастрастар ва мувоғиқтар мекунанд.

Бо технологияи баланд, мундариҷа фардӣ карда мешавад ва арзишҳои фарҳангиро, ки барои корбар муҳиманд, инъикос мекунад. Алгоритмҳои истифодаи маълумот рафтор, манфиатҳо ва ҳамкориҳои қаблиро ба назар мегиранд, ки барои ташаккули таҷрибаи беназири вао замина эҷод мекунанд.

Ҳамин тарик, ҳама ҳам истеъмолкунанда ва ҳам эҷодкунандаи иттилоот мешаванд, ки ба тамоюлҳои умумии соҳаи вао таъсир мерасонанд. Аммо, чунин фардикунонии мундариҷа инчуни нигарониҳоро дар бораи эҷоди "хубобҳои иттилоотӣ" ба вучуд меорад. Ҳавфе вучуд дорад, ки корбарон метавонанд аз нуқтаи назар ва андешаҳои алтернативӣ ҷудо шаванд, ки боиси афзоиши поляrizatsия дар ҷомеа мегардад. На танҳо қонеъ кардани дарҳостҳо, балки дастрасӣ ба манбаъҳои гуногуни иттилоот барои ташаккули назари ҳамаҷониба ба ҷаҳони атроф муҳим аст.

Мафҳуми бунёдии «фарҳанг» бар мабнои фарҳангшиносӣ асос ёфтааст. Вобата ба ин, муҳаққики рус Л.К. Круглова бар он ақида аст, ки фарҳанг «... Низоми таърихии усулҳо ва натиҷаҳои рушди қувваҳои муҳими шаҳс, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва шаҳсони алоҳида амал мекунад» [78, с.30].

Муҳаққиқ Е.С. Маркарян фарҳангро ҳамчун «Тамоми низоми механизмҳо ва воситаҳо, ки бо роҳи омӯзиш, бо шарофати амволи худ дар анъана муқаррар карда мешавад (дар доираи низоми иҷтимоӣ дар маҷмуъ ё дар таркиби гурӯҳҳои гуногуни одамон) қабул ва ба таври умум мепазирад» [90, с.30].

Муҳаққиқ Э.А. Баллер муайян мекунад, ки: “Фарҳанг маҷмуи

арзишҳои моддӣ ва маънавӣ, ки инсон дар раванди фаъолияти меҳнатӣ, ки барои тағиیر додани табиат ва ҷомеа оғаридааст ва сохтааст, мебошад. Мағҳуми фарҳанг на танҳо арзишҳои моддӣ ва маънавии худ, балки усулҳои хос барои ҳар як марҳилаи таърихи инсоният, усулҳои эҷод ва истифодаи онҳо, яъне маҳоратҳои муайяни меҳнатӣ ва таълимиро ҳам дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ ва ҳам дар соҳаи илм, санъат, маориф ва ғайра фаро мегирад” [27, с.5].

Муҳаққиқи рус Н.С. Злобин таъкид мекунад, ки: “Фарҳанг фаъолияти иҷтимоии муҳими эҷодӣ дар робитаи диалектикаи маҳсулнокии он (дар меъёрҳо, арзишҳо, анъанаҳо, низомҳои алломатӣ ва рамзӣ ва ғайра муайян карда шудааст) ва мурофиаи он мебошад, ки маҳорати одамон аз натиҷаҳои аллакай эҷодкориро дар назар дорад» [57, с.19].

Муҳаққиқ А. Мол мӯътақид аст, ки: “Фарҳанг ҷанбаи зеҳни мухити сунъӣ мебошад, ки инсон дар ҷараёни ҳаёти иҷтимоии худ ба вучуд меорад” [97].

Муҳаққиқи рус Н.В. Крилова навиштааст: “фарҳанг ҳамчун як категорияи умумии фалсафӣ мебошад, ки дар он итминони сифатӣ ифода карда мешавад: мутобиқшавӣ, сатҳи баланди рушд ва худтанзимкуни ҷомеаи инсонӣ, қувваҳо ва қобилиятҳои эҷодии одамон, нерӯи рӯҳонии онҳо” [79].

Муҳаққиқ А.С. Швейтсер бошад таъкид мекунад, ки : “Фарҳанг ҳамчун пешрафти моддӣ ва маънавии шахсиятҳо ва ҳама намудҳои ҷомеаҳо мебошад” [164].

Дар маҷмуъ, таърифҳои дар боло овардашуда аз он далолат мекунанд, ки фарҳанг, ки тавассути фаъолияти шахс муаррифӣ шуда, ҳамкории иҷтимоиро дар бар мегирад, дар он меъерҳо ва арзишҳои колективӣ зоҳир мешаванд. Ин меъерҳо барои якҷоя зиндагӣ кардан ва муошират кардан замина фароҳам меоранд ва дар байни аъзоени ҷомеа барои фаҳмиш ва ризоият замина фароҳам меоранд. Муносабати байни одамон, алаҳусус тавассути санъат, забон ва расму оинҳо, заминаҳои

беназиреро ба вучуд меорад, ки дар онҳо фарҳанг зохир ва рушд мекунад.

Ҳамин тариқ, ҳар як насл дар ғанӣ гардонидани мероси фарҳангӣ тавассути интиқоли дониш ва анъана саҳм мегузорад. Гайр аз он, фарҳанги моддӣ, ки дар мавзӯъҳо, технологияҳо ва меъморӣ инъикос ефтааст, нишон медиҳад, ки чӣ гуна ҷомеа дониш ва малакаҳои худро барои эҷоди муҳити зист истифода мебарад. Ин ифодаҳои моддии фарҳанг на танҳо ба мақсадҳои утилитарӣ хизмат мекунанд, балки рамзи арзишҳо ва ғояҳое мебошанд, ки барои ин гурӯҳи иҷтимоӣ муҳиманд. Онҳо ба алломатҳои шахсият ва мансубият табдил меебанд, ки гуногунии таҷрибаи инсонро нишон медиҳанд.

Дар ниҳоят, фарҳанг ҳамчун падидаи бисёрҷабҳа ҷанбаҳои маънавӣ ва моддиро муттаҳид мекунад, ки ҳамчун пайвандгари байни хоҳишҳои инфириодӣ ва дастаҷамъӣ амал мекунад. Ин ҳамкорӣ ба мо имкон медиҳад, ки равандҳоеро, ки ҷомеа ва рушди онро ташаккул медиҳанд, беҳтар фаҳмем ва муракқабӣ ва гуногунҷанбаи ҳасти инсонро инъикос намоем.

Дар ҳақиқат, фарҳанг мағҳуми гуногунҷабҳа ва мураккабест, ки онро аз нуқтаи назари гуногун тавсиф кардан мумкин аст. Дар доираҳои илмӣ таърифҳои зиеди фарҳанг мавҷуданд, ки гуногунии вазифаҳо ва ҷанбаҳои онро инъикос мекунанд. Муҳаққиқон фарҳангро тавассути линзай фанҳои гуногун, аз қабили антропология, ҷомеашиносӣ, таъриҳ ва фарҳангшиносӣ баррасӣ мекунанд.

М.С. Каган таъкид мекунад, ки: “Дар гуфтори муосири фарҳангии ҷаҳонӣ назари ягонаи муайянкунданаи фарҳанг ва тарзи омӯзиши он вучуд надорад. Баъзе таъкидҳо метавонанд ба ҷанбаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ е сиесӣ дода шаванд, дар ҳоле ки муҳаққиқони дигар метавонанд ба дарки инфириодӣ ва шахсии фарҳанг тамаркуз кунанд. Ин равишиҳои гуногун ба шумо имкон медиҳанд, ки амиқтар фаҳмед, ки чӣ гуна фарҳанг ташаккул меебад, тағир меебад ва ба ҷомеа таъсир мерасонад. Фарҳанг на танҳо санъат ва адабиет, балки меъерҳо,

арзишҳо, урфу одатҳо ва тарзи ҳасти одамонро низ дар бар мегирад” [62].

Аз ин рӯ, омӯзиши он муносибати байнисоҳавӣ ва ошкоро ба ғояҳо ва тафсирҳои навро талаб меқунад.

Фарҳанг як мағҳуми бисерҷанба аст, ки на танҳо арзишҳои моддӣ ва маънавӣ, балки ҷанбаҳои иҷтимоӣ, таъриҳӣ ва зеҳни ҳасти ҷомеаро дар бар мегирад. Он дар раванди рушди тамаддуни инсонӣ ташаккул ефта, дастовардҳо ва мушкилоти онро инъикос меқунад. Фарҳанг дар шаклҳои гуногун, аз санъат ва адабиет то меъерҳои рафтор ва системаи арзишҳои ахлоқӣ зоҳир мешавад. Аз як тараф, фарҳанг натиҷаи эҷодкорӣ ва фаъолияти шахсони алоҳида ва колективҳо мебошад, ки асарҳои санъат, қашфиётҳои илмӣ, дастовардҳои технологӣ эҷод меқунанд ва меъерҳои иҷтимоӣ ва ахлоқиро муқаррар меқунанд.

Ин натиҷаҳо як қисми мероси фарҳангӣ мешаванд, ки ба наслҳои оянда мегузаранд. Аз тарафи дигар, фарҳанг ба ташаккули шахсият, қобилияти ва ҷаҳонбинии он таъсир мерасонад. Он ба он таъсир мерасонад, ки одамон бо ҳамдигар чӣ гуна муносибат меқунанд, ҷаҳонро чӣ гуна дарк меқунанд ва дар ҷомеа чӣ нақш мебозанд ва чӣ гуна онҳо дониш ва малакаи худро инкишоф медиҳанд [37].

Ҳамин тарик, фарҳанг на танҳо маҷмӯи анъанаҳо ва урфу одатҳо, балки як раванди динамикӣ мебошад, ки ҳам дастовардҳои дастаҷамъӣ ва ҳам рушди инфириодиро дар бар мегирад. Он ҳамчун воситаи муҳим дар фаҳмидани ҷомеа ва рушди он хизмат меқунад ва инҷунин дар ташаккули ҳувият ва арзишҳои одамон нақши калидӣ дорад.

Фарҳанги иттилоотӣ воқеан дар ҷомеаи муосир нақши калидӣ дорад. Дар шароити афзоиши ҳаҷми иттилоот ва рушди босуръати технология, қобилияти дарефт, таҳлил ва истифодаи самараноки иттилоот торафт муҳимтар мегардад. Фарҳанги иттилоотӣ на танҳо малакаҳои кор бо манбаъҳо ва воситаҳои гуногунро дар бар мегирад, балки тафаккури интиқодӣ, ҷанбаҳои ахлоқии истифодаи иттилоот ва қобилияти худтанзимкунӣ дар ҷараени иттилоотро дар бар мегирад.

Мушкилоти мусир, ба монанди паҳн кардани хабарҳои қалбакӣ, масъалаҳои маҳфияти маълумот ва таҳдидҳои киберӣ, инчунин масъалаи ташаккули фарҳанги иттилоотиро муҳимтар мекунанд. Таҳсилот дар ин соҳа ба одамон қӯмак мекунад, ки на танҳо ба тағироти босуръати муҳити технологӣ мутобиқ шаванд, балки муносибати бошууруна ва масъулиятнокро нисбати иттилоот инкишоф диханд.

Ҳамин тариқ, аҳамияти шахси огоҳ, ки дорои малакаҳои пешрафтаи кор бо иттилоот мебошад, дар ҳама соҳаҳои ҳаёт - аз фаъолияти қасбӣ то муносибатҳои шахсӣ меафзояд. Ташаккули фарҳанги иттилоотӣ қисми ҷудонашавандай барномаҳои таълимӣ мегардад ва таъсири он дар наслҳои оянда эҳсос ҳоҳад шуд.

Масъалаи "фарҳанги иттилоотӣ" воқеан як падидаи гуногунҷабҳа ва мураккабест, ки аз ҷониби олимони гуногун ва дар заминаҳои гуногун таҳқиқ карда мешавад. Ин тадқиқотҳо ба он нигаронида шудаанд, ки чӣ гуна иттилоот аз ҷониби шахс е ҷомеа дар маҷмӯъ қабул, коркард ва истифода мешавад. Иттилоот маълумотест, ки шахс коркард ва тафсир мекунад.

Фарҳанги иттилоотӣ дар ин замана қобилияти дарефт, таҳлил ва истифодаи иттилоотро барои ҳалли вазифаҳои гуногун дар назар дорад. Фарҳанг мағҳуми мураккабтарест, ки меъерҳо, арзишҳо, амалияҳо ва тарзи ҳаeti ҷомеаро фаро мегирад. Фарҳанги иттилоотӣ ҳамчун мағҳуми бунедии фарҳанг малака, муносибат ва муносибати ҷомеаро ба иттилоот, инчунин тарзи ташкил ва интиқоли донишро дар бар мегирад [114].

Ҳамин тариқ, фарҳанги иттилоотӣ шахсро ба ҳамкории самаранок бо иттилоот мутобиқ мекунад ва ба рушди тафаккури интиқодӣ мусоидат мекунад, ки дар навбати худ ба қобилияти шахс барои мутобиқ шудан ба шароити тағйиребандай ҷомеаи иттилоотӣ таъсир мерасонад. Бо дарназардошти воқеиятҳои мусир, вақте ки дастрасӣ ба иттилоот дар ҳама ҷо паҳн шудааст, аҳамияти ташаккули фарҳанги иттилоотӣ меафзояд, зоро он на танҳо дар фаъолияти қасбӣ, балки дар ҳаeti

харрӯза низ кӯмак мекунад, ки дар он ҷо қобилияти паймоиш дар ҷараени иттилоот маҳорати калидӣ мегардад.

Муҳаққики рус Л.У. Глухова муайян мекунад, ки: “Фарҳанги иттилоотӣ яке аз ҷузъҳои фарҳанги умумӣ мебошад, ки бо фаъолияти иттилоот дар ҷомеа алоқаманд аст ва фарҳанги иттилоотӣ сатҳи малакаи кори мақсаднок бо иттилоот, истифодай технологияҳои нави иттилоотӣ барои кор бо он маҳсуб ёфта, низоми донишҳои илмӣ ва меъёрҳои ахлоқиро барои кор бо иттилоот ташаккул медиҳад” [47].

Фарҳанги иттилоотӣ воқеан як ҷузъи муҳими фарҳанги умумии ҷомеа аст ва дар раванди муосири таълим, баҳусус барои ҷавонон нақши калидӣ дорад. Фарҳанги иттилоотӣ на танҳо дониш дар бораи технологияҳои иттилоотӣ ва қобилияти кор бо онҳо, балки малакаҳои тафаккури интиқодӣ, қобилияти таҳлил ва тағсири иттилоот ва ҷанбаҳои ахлоқии коркарди иттилоотро дар бар мегирад. Фарҳанги иттилоотии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ дар заминай тағйироти глобалии ҷомеа, ки бо рушди технологияҳои рақамӣ ва суръати паҳншавии иттилоот алоқаманд аст, ташаккул меебад.


Бояд қайд кард, ки ташаккули фарҳанги иттилоотӣ муносибати ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ки ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад:

- барномаҳои таълимӣ: таҳияи курсҳо ва тренингҳо, ки ба рушди малакаҳои кор бо иттилоот, саводнокии рақамӣ ва тафаккури интиқодӣ нигаронида шудаанд;
- татбиқи амалӣ: фароҳам овардани шароит барои татбиқи дониш дар амал, масалан тавассути лоиҳаҳо, таҳқиқот ва кори дастаҷамъӣ.
- тарбияи ахлоқӣ: ташаккули фаҳмиши ҷавонон дар бораи ҷанбаҳои ахлоқии кор бо иттилоот, аз қабили ҳуқуқи муаллиф, плагиат ва масъулият барои паҳн кардани иттилоот;
- ташаббусҳои байнифарҳангӣ: Ташвиқи табодули таҷриба ва дониш дар байни ҷавонон, ки метавонад ба васеъ кардани уфуқҳои онҳо ва баланд бардоштани малакаҳои корӣ дар муҳити гуногуни иттилоотӣ мусоидат кунад.

Ҳамин тарик, фарҳанги иттилоотии ҷавонон на танҳо ба рушди шахсии онҳо таъсир мерасонад, балки ба ташаккули ҷомеаи огоҳтар ва масъулиятнок дар маҷмӯъ мусоидат меқунад.

Таърифи мағҳуми «фарҳанги интернетӣ» дар расми 5 тасвиру тавсиф шудааст.

Расми 5. Тасвири соҳтори мағҳуми «фарҳанги интернетӣ» аз мавқеи фарҳангшиносӣ



Мувофиқи маълумоти расм ҷомеаи муосир сатҳи баланди таҳсилот дошта, бо фарҳанги ҷаҳонии инсонӣ робитаи амиқ дорад ва дар заманаи ҳамгирии интернет ба ҳасти ҷомеа маълум мешавад, ки фарҳанги иттилоотӣ ва фарҳанги интернет дар муҳити фарҳангӣ ҷойгоҳи муҳим доранд.

Олим рус С.А. Дяченко тавсия медиҳад, ки: "Истифодаи захираҳои интернетӣ барои ҷустуҷӯи иттилоот ва муошират байни иштирокчиени раванди таълим" [51].

Муҳаққики дигари рус А.А. Андреев қайд меқунад, ки: "Бо дарназардошли мушкилоти мавҷудаи омӯзиши Интернет, дар баробари муоширати педагогӣ дар вақти воқеӣ ва дастрасии дур ба иттилоот, намуди фаъолиятро ҳамчун нашру пахши иттилоот дар фазои маҷозӣ зарур аст" [19].

Муҳаққики рус Г.А. Воробёв принсип ва роҳҳоиҳои ташаккули муҳити маҷозии таълимро дар муасисаҳои таҳсилоти олий омӯхта, истилоҳи «фарҳанги IT»-ро корбурд кардааст [44].

Муҳаққики Е. Н. Новиков, ки ба динамикаи салоҳияти интернетӣ дар донишҷӯени хуқуқшинос таваҷҷӯҳ зоҳир карда, таъкид меқунад, ки: "Фарҳанг дар маҷмӯъ, инчунин фарҳанги интернетӣ, як падидаи

бисерчанба мебошад, ки چанбаҳои зиеди фаҳмиши падидай фарҳанги интернетиро дар назар дорад. Корбари фарҳангии интернет на танҳо шахсе мебошад, ки малакаҳои захираҳои интернетиро дорад, балки шахсе мебошад, ки онҳоро бо риояи қоидаҳои одоби шабакавӣ, меъерҳои қонунгузорӣ ва арзишҳои ахлоқии қабулшуда оқилона ва мақсаднок истифода мебарад. Ташаккули чунин фарҳангии интернетӣ на танҳо интиқоли дониш, балки рушди сифатҳои зарурии иҷтимоӣ ва маънавиро низ дар бар мегирад. Агар фарҳангро ҳамчун инъикоси муҳити атроф ва давра тасаввур кунем, он тарзи ҳаёт, қоидаҳои ҳамкорӣ ва меъерҳои рафтор, инчуни арзишҳои маънавӣ ва моддиро дар бар мегирад” [108].

Муҳаққики рус М.Р. Раянов доираи фарҳангии интернетии омӯзгори ояндаро чунин баррасӣ кардааст: “1) қобилияти муваффақона ва мақсаднок азхуд намудани технологияҳои нав ва маҳсулоти барномавиро бо мақсади ҷустуҷӯ, ҷамъбаст ва истифодай маълумоти пешниҳодкардаи Интернет; 2) аз имконоти Интернет дар робита бо корбарони дурдасти шабака дар доираи фаъолияти қасбӣ барои эҷод ва истифода бурдани он; 3) дар ҷараёни таълим аз захираҳои Интернет истифода бурдан ва барои рушди шахсияти худ баҳравар гардидан” [125].

Фарҳангии интернетӣ қисми ҷудонопазири фарҳангии инсоният маҳсуб меёбад. Фарҳангии шахсият дар назди мо ҳамчун пайвастагии ҳамоҳангии якчанд диалектика: фардият, ҳувият ва тамомияти шахс ба назар мерасад.

Дар фаҳмиши мо, се сатҳи фарҳангии шахсият вучуд дорад. Сатҳи аввал ин шахсиятест, ки беҳамтоии ҳар як шахс, хусусиятҳои худ ва хислатҳои беназiri онҳоро инъикос мекунад. Сатҳи дуюм ҳувиятест, ки робитай шахсро бо атрофиен ва ҷомеае, ки дар он ҷо ҷой ва нақши худро пайдо мекунад, муайян мекунад. Нихоят, сатҳи сеюм якпорчагии шахсият аст, ки ҳамоҳангии ҷаҳони ботинӣ, арзишҳо ва меъерҳои дар заминаҳои фарҳангӣ ва иҷтимоӣ решаканшударо дар бар мегирад.

Ҳамин тариқ, фарҳанги шахсият як раванди гуногунчабҳа ва динамиқӣ мебошад, ки ҳамкории ҷанбаҳо ва равандҳои гуногунро дар бар мегирад, ки мавҷудияти инсонро дар асири рақамӣ ташаккул медиҳанд.

Дар таҳқиқот мо ба умқи фарҳанги шахсӣ ворид мешавем, ки муҳаққиқ О. В. Ром онро ҳамчун қобилияти беназири шахс барои дарк ва тафсири арзишҳои атрофи ҷаҳони объективӣ муайян кардаааст.

Фарҳанги шахсӣ симфонияи истеъдодҳо, афзалиятҳо ва сифатҳоест, ки ҳар як шахсро ғанӣ мегардонад, аз ҷумла ҳам нобиғаҳо ва ҳам антиподҳои онҳо. Ташаккули фарҳанги шахсӣ зери таъсири омилҳои гуногун - объектҳои беруна, муносибатҳои байнишахсӣ ва самтҳои иҷтимоӣ сурат мегирад. Аммо, аз ин гуногунии гуногунчабҳагӣ беназирии маҳсус барои ошкор кардани шахсият ва ҳувияти ҳар як шахс пайдо мешавад [127, с.121].

Ҳамин тариқ, фарҳанги шахсӣ ба сандуқи нозук табдил меебад, ки дар он на танҳо арзишҳо ва таҷрибаҳои шахсӣ, балки робитаҳои амиқ бо ҷаҳони атроф инъикос ефта, дар фазои беохирӣ ҳаёт симои беназири шахсро ба вучуд меорад.

Ниҳоят, фарҳанги интернетии насли ҷавон дар бисер ҷанбаҳои ҳаёт, аз таҳсилот то муносибатҳои иҷтимоӣ зоҳир мешавад. Бо дарки аҳамияти технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ҷавонон платформаҳои рақамиро барои худтаълим, ҷустуҷӯи иттилоот ва мубодилаи таҷриба фаъолона истифода мебаранд. Ин як навъи нави малака ва малакаҳоеро ташкил медиҳад, ки барои бомуваффақият мутобиқ шудан дар ҷомеаи муосир заруранд.

Ҷомеаҳои виртуалӣ ба ҷое табдил меебанд, ки ҷавонон одамони ҳамфирро пайдо мекунанд, ки бо онҳо дониш мубодила кунанд ва тафаккури интиқодӣ инкишоф дидҳанд. Аммо, дар баробари ҷанбаҳои мусбати фарҳанги интернет, ба назар гирифтани ҳатарҳои вобастагии аз ҳад зиед ба ҷаҳони виртуалӣ низ муҳим аст. Муносибатҳои зинда аксар вақт беэътиной карда мешаванд, ки метавонанд ба мушкилоти мутобиқшавии иҷтимоӣ оварда расонанд.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки ҷавонон малакаҳои мувозинати байни ҳамкории виртуалий ва воқеиро инкишоф дижанд. Эҷоди муҳити солими интернетӣ аз ҷавонон талаб мекунад, ки ба мундариҷаи истеъмолкардаашон муносибати огоҳона дошта бошанд ва ба фаъолияти ҳуд дар шабака муносибат кунанд.

Ҳамин тарик, фарҳанги интернетии насли ҷавон як падидай бисерҷанба аст, ки таҳлили ҳамаҷонибаро талаб мекунад. Ташаккули самараноки салоҳиятҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ва муносибати арзишманд ба фаъолияти онлайн на танҳо ба рушди шахсӣ, балки ба ташкили ҷомеаи рақамии фаъол ва масъул мусоидат мекунад. Маориф ва ҷомеашиносӣ дар фазои босуръат тағйиребандай интернет барои ташаккули фарҳанги мукаммали насли ҷавон ба сангҳои асосӣ табдил месбанд.

Тибқи андешаи муҳаққиқ А.Н. Шеремет [165], ин падидай бесобиқа ҳам ҷанбаҳои шахсӣ ва ҳам қасбии ҳаётро тағир медиҳад. Корбарони веби ҷаҳонӣ акнун метавонанд фавран ба дониш ва захираҳо аз ҳар гӯшаи сайёра дастрасӣ пайдо кунанд, ки ҳудуди худомӯзӣ ва мубодилаи ғояҳоро хеле васеъ мекунад. Ин барои ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилаӣ имкониятҳои беназир фароҳам меорад ва ба коршиносони кишварҳои гуногун имкон медиҳад, ки барои ҳалли мушкилоти мураккаб муттаҳид шаванд. Аммо, сарфи назар аз афзалиятҳо, нуқсони чунин дастрасӣ вучуд дорад.

Аз ҳад зиёд пур кардани иттилоот корбаронро дар назди интиҳоби ҳуд мегузорад: қадом манбаъҳо дурустанд? Мушкилоти филтр кардани иттилоот метавонад боиси паҳн шудани маълумоти нодуруст ва найрангбозӣ гардад.

Ҳамин тарик, тафаккури интиқодӣ барои корбарони мусоири интернет маҳорати муҳим мегардад. Ғайр аз он, набудани пайванди ҷисмонӣ мушкилоти навро ба вучуд меорад: ҳифзи маълумоти шахсӣ ва амнияти киберӣ. Масъалаҳои қонунӣ ва ахлоқӣ дар интернет хеле муҳиманд, ҳусусан вақте ки сухан дар бораи мундариҷае меравад, ки метавонад зарар расонад е рад карда шавад. Дар ин воқеияти нав бояд


равишҳо барои истифодаи бехатар ва бомасъулияти захираҳои интернетӣ таҳия карда шаванд.

Аз нуктаи назари концепсияи мо, сохтори фарҳанги интернетии насли ҷавон (расми 6) метавонад дар нури зерин муаррифӣ карда шавад. Мо фарҳанги ҳамкории онлайнро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандай фарҳанги шаҳсии шаҳс ҷуайян мекунем. Ин фарҳанги интернетӣ ба се ҷузъи асосӣ тақсим мешавад: коммуникатсионӣ, иттилоотӣ ва меъерӣ-рафторӣ.

Ташаккули ҳар яке аз ин ҷузъҳо тавассути татбиқи шаклҳои таълими интернетӣ сурат мегирад, ки метавонанд аз ҷониби омӯзгорон, волидон ва ҳамсолон таҳзим карда шаванд. Дар ин сохтор фарҳанги интернетӣ дар ин се ҷузъ инъикос меебад: иттилоотӣ, меъерӣ-рафторӣ ва коммуникатсионӣ. Аз нуктаи назари иттилоотӣ, шабакаи ҷаҳонӣ ҳам ба дарҳостҳои инфириодӣ ҷавоб медиҳад.

Ҳамин тарик, истифодаи захираҳои иттилоотӣ дар интернет воситаи қалидӣ барои мусоидат ба фардикунонӣ ва ҳам ба мутобиқсозии иҷтимиоӣ насли ҷавон дар ҷомеа мегардад.

Расми 6. Сохтори фарҳанги иҷтимиоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникий ва шабакаи интернетӣ



Ҷузъи иртиботӣ муносабати мутавозинро ба истифодаи Интернет таъкид мекунад. Барои волидон ва омӯзгорон муҳим аст, ки дарк кунанд,

ки муҳити виртуалӣ, сарфи назар аз ҷанбаҳои мусбати худ, набояд муносибатҳои воқеиро иваз кунад. Муҳим аст, ки ҷавононро ба иштирок дар истироҳати оғлайнӣ ташвиқ кунанд, ки дар он онҳо метавонанд малакаҳои муюширати заруриро дар муносибатҳои зинда инкишоф диханд.

Ғайр аз он, сарфи назар аз ҳатари ҷудошавӣ, муюширати виртуалӣ метавонад воситаи тавоно барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ бошад. Масалан, платформаҳои онлайн ба одамон имкон медиҳанд, ки барои муҳокимаи мавзӯъҳои мубрам, кӯмак е иштирок дар ҳаракатҳои иҷтимоӣ якҷоя шаванд. Ин метавонад боиси афзоиши ҷалби иҷтимоӣ ва ташаккули робитаҳои амиқ дар асоси манфиатҳо ва ҳадафҳои муштарак гардад. Бо вучуди ин, ҳавфҳои марбут ба номуайянӣ ва набудани назорат дар Интернет бояд ба назар гирифта шаванд.

Ин метавонад ба паҳншавии маълумоти бардуруғ ва рафтори манғӣ мусоидат кунад, ки бори дигар зарурати муносибати интиқодӣ ба иттилооти дар шабака гирифташударо таъкид мекунад. Тарбияи малакаҳои саводнокии вао дар ҷавонон муҳим аст, то онҳо тавонанд муюширати созанд ва ҳолатҳои эҳтимолан ҳатарнокро дар фазои рақамӣ фарқ кунанд.

Ҷузъи иттилоотии фарҳанги корбарони Интернет ҷанбаи муҳими чомеаи муосирро ифода мекунад. Бо ҷараени беохирӣ маълумот ва иттилооте, ки мо тавассути платформаҳои гуногуни рақамӣ ба даст меорем, қобилияти самаранок ҷустуҷӯ ва истифодаи иттилоот маҳорати зарурӣ мегардад. Ин фарҳанг на танҳо қобилияти ҷустуҷӯ, балки тафаккури интиқодии маълумоти ефтшуда, қобилияти ҷудо кардани далелҳо аз ақидаҳо ва инчунин арзебии манбаъро дар бар мегирад. Фарҳанги ҷустуҷӯи иттилоот ғояҳои навро дар бораи дониш ва омӯзиш

ташаккул медиҳад.

Истифодабарандагон ба ҷои он ки танҳо истеъмолкунандагони иттилоот бошанд, иштирокчиени фаъоли раванд мешаванд. Ин зарурати рушди малакаҳои саводнокии иттилоотро дар бар мегирад, ки ба таҳлил ва истифодаи самараноки иттилоот имкон медиҳанд. Ҷустуҷӯи мустақилона амали эҷодкорӣ ва тадқиқот мегардад, ки ба амиқ кардани дониш мусоидат мекунад.

Ғайр аз он, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва дастрасии иттилоот, фарқиятҳои фарҳангӣ ба тарзи ҷустуҷӯ ва дарки маълумот таъсири назаррас доранд. Одамони фарҳангҳои гуногун метавонанд ба захираҳои иттилоотӣ равишиҳои беназири худро дошта бошанд, ки таҷрибаи умумии ҳамкорӣ бо киберфазоро ғанӣ мекунанд. Ин гуногунрангӣ аҳамияти иртибот ва фаҳмиши фарҳангиро дар асри технологияҳои иттилоотӣ тақвият медиҳад.

Технологияҳои муосир ба муассисаҳои таълимӣ имкониятҳои қаблан нодирро фароҳам меоранд. Синфҳои виртуалӣ, платформаҳои интерактивӣ ва барномаҳои мобилиӣ дар дasti омӯзгорон абзорҳои ҷудонашаванда мешаванд. Онҳо на танҳо ба беҳтар шудани азхудкуни мавод, балки ба рушди тафакқури интиқодӣ, эҷодкорӣ ва малакаҳои ҳамкорӣ дар байни донишҷӯен мусоидат мекунанд.

Истифодаи технологияҳои пахши телевизион ва радио имкон медиҳад, ки раванди таълим тавре ташкил карда шавад, ки он дар ҳама ҷо дар ҷаҳон дастрас бошад, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва омӯзиши фосилавӣ хеле муҳим аст.

Ғайр аз он, истифодаи захираҳои мултимедиявӣ ба монанди лексияҳои видеойӣ, подкастҳо ва вебинарҳо омӯзишро шавқовартар ва гуногунтар мекунад. Донишҷӯен метавонанд суръат ва услуби омӯзиши

худро мустақилона интихоб кунанд, ки ҳавасмандӣ ва ҷалби равандро ба таври назаррас афзоиш медиҳад. Ҳамгиройии чунин воситаҳо ба раванди таълим имконият медиҳад, ки доираи васеи мавзӯъҳо ва соҳаҳоро фаро гирад, ки дар навбати худ ҷавононро ба мушкилоти ҷомеаи муосир омода мекунад.

Ниҳоят, воситаҳои муосири пахши телевизион ва радио ба фикру мулоҳизаҳои муассир байни омӯзгорон ва донишҷӯен мусоидат мекунанд. Технология имкон медиҳад, ки фазои бехатар барои муҳокима ва мубодилаи афкор фароҳам оварда шавад, ки на танҳо ба беҳтар шудани сифати таълим, балки ба ташаккули ҷомеа мусоидат мекунад.

Ҳамин тариқ, пахши телевизион ва радио як воситаи муҳим дар соҳаи маориф мегардад, ки ба мубориза бо мушкилоти вақт ва таъмини рушди устувори системаи маориф мусоидат мекунад.

Муҳаққикии рус М.С. Иванов зикр мекунад, ки функцияи асосии Интернет бо дастрасӣ ба иттилоот алоқаманд аст [59].

Истифодаи иртиботи Интернет дар раванди таълимӣ яке аз шаклҳои нави ҳамкориҳои байни хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорон мебошад. Ин шакли ҳамкорӣ бо ҳоҳиши ҳарду ҷониб барои вазеъ кардани имконоти дарс ва ҳамгирии унсурҳои таҳсили фосилавӣ ба раванди таълими вақти муайян муқаррар карда мешавад.

Почтаи электронӣ воситаи қулай ва муассир барои мубодилаи иттилоот дар байни ҳамаи корбарони Интернет, аз ҷумла иштирокчиени раванди таълим мебошад. Вай уфуқҳои нави муоширатро тавассути убур кардани сарҳадҳои ҷуғрофӣ ва монеаҳои вақт мекушояд.

Тавре О.А. Лешков қайд мекунад, почтаи электронӣ роҳи қалидии муколама дар фазои муосири таълимӣ мебошад, ки ҳамкории байни омӯзгорон, донишҷӯен ва муҳаққиқонро ғанӣ мекунад. Ин усули

рақамии муюшират платформаи беназиреро барои мубодилаи дониш, ғояҳо ва таҷриба эҷод мекунад, ки ба ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ мусоидат мекунад. Сӯроҳии виртуалии почтаи электронӣ тавассути калимаҳо дилҳо ва ақлҳоро ба ҳам мепайвандад ва имкон медиҳад, ки ниятҳои ҷасуртари ниро амалӣ созанд ва роҳҳои қашфиетҳои навро боз кунанд [82, с.4].

Дар баробари почтаи электронӣ, дар доираи раванди таълим форумҳо ва ҷатҳоро бо муҳаббат ва таваҷҷӯҳ истифода бурдан мумкин аст, ки уфуқҳоро барои ҳалли бисер вазифаҳои таълимӣ ва таълимӣ мекушоянд. Ин платформаҳо на танҳо каналҳои коммуникатсионӣ, балки пулҳои ачибе мебошанд, ки фикрҳо ва ғояҳоро ба ҳам мепайванданд ва ба қашфиетҳои муштарак илҳом мебахшанд. Дар ин ҷо, дар фазои маҷозӣ, донишҷӯен қобилияти мубодилаи афкор, савол додан ва мубодилаи донишро мисли пештара доранд ва фазои зиндаи ҳамкорӣ ва ҳамкории зеҳниро ба вуҷуд меоранд.

Ҳамин тарик, форумҳо ва сӯҳбатҳо ба абзорҳои муҳим табдил меебанд, ки на танҳо донишро васеъ мекунанд, балки фаҳмиши ашеро амиқтар мекунанд ва ақлҳои баркамол ва боэъти модро барои тағир додани ҷаҳон ташаккул медиҳанд. Истифодаи онҳо дар раванди таълим омӯзишро ғанӣ мегардонад, онро бо бисерсадои ғояҳо ва равишҳои гуногун пур мекунад, ки дар навбати худ ба рушди шаҳсӣ ва рушди ҳар як иштирокӣ мусоидат мекунад.

Дар заминаи видеоконфронс уфуқҳои беназир барои намоиши асарҳои эҷодии донишҷӯен кушода мешаванд. Чунин платформаҳо ба майдонҳое табдил меебанд, ки дар он истеъдодҳои ҷавон метавонанд қобилиятҳои худро равшан нишон диханд ва илҳомро бо атрофиен мубодила кунанд. Олимпиадаҳо, мусобиқаҳо ва чунин ҷорабаниҳоро дар

ин шакли нави ҳамкорӣ ташкил кардан мумкин аст, ки ба иштирокчиен имкон медиҳад, ки на танҳо рақобат кунанд, балки мубодилаи афкор кунанд ва қисми ҷараени ягонаи эҷодӣ шаванд.

Имкониятҳои васеи муоширати виртуалий на танҳо ба густариши марзҳои ҳамкории маъмулӣ, балки ба эҷоди форматҳои нав барои изҳори боварӣ ва муколамаи байни иштирокчиен мусоидат мекунанд. Ин на танҳо рақобат аст-ин як эҷодиети муштарак аст, ки дар он ҳар як овоз аҳамият дорад ва ҳар як асари санъат пули байни фарҳангҳо ва ғояҳо мегардад.

Ҳамин тарик, видеоконфронс ба як воситай пурӯзввате табдил меебад, ки метавонад донишҷӯенро аз тамоми ҷаҳон илҳом баҳшад ва муттаҳид созад ва барои қашғ ва шукуфоии онҳо имкониятҳои беназир фароҳам орад.

Педагоги С.В. Федорова моҳияти меъерӣ ва рафтории фарҳангӣ интернет изҳор медорад, ки арзишҳои ахлоқӣ бояд ба муносибати башардӯстонаи инсон, атрофиен, ҷомеа ва табиат асос ёбад.

Чунин равиш ба волидайн ба эҷоди муносибатҳои ҳамоҳанг дар фазои маҷозӣ мусоидат намуда, эҳтиром, фаҳмиш ва ҳамкориро илҳом мебаҳшад. Дастирии мутақобила ва ҳамдардӣ ба ҷузъҳои зарурии муоширати муосир табдил меебанд, зоро маҳз тавассути онҳо мө метавонем фазои дӯстона ва ахлоқии интернетро эҷод кунем [151, с.21].

Меъёри ҳавасмандгардонӣ ва арзишӣ дар ҷараёни фаъолияти таълимиву тарбиявӣ ташаккул мейбад ва ба тарбия ва фарҳангӣ иҷтимоии шаҳс вобаста аст. Он ҷузъи ҳалқунандаву асосӣ буда, дар фазои маҷозӣ ба тамоми равандҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ асос мегузорад. Муносибати байни меъерҳо ва ҷузъҳои фарҳангӣ интернетӣ, ки дар Ҷадвали 1. ва меъерҳо бо нишондиҳандаҳои дар Ҷадвали 2.

овардашуда барои фарқ қардани иштирокчиени таҳқиқот аз рӯи сатҳи ташаккули фарҳанги интернетӣ замина фароҳам меорад.

Моҳияти равиши рӯизамиинӣ аз як сатҳ ба сатҳи дигар, мураккабтар ва сифатан гуногун аст. Худи сатҳ метавонад ҳамчун ҳолати алоҳида, нисбатан устувор ва беназири системаи моддӣ нишон дода шавад.

Дар натиҷа, се сатҳи ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонони муассисаҳои таълимӣ ҷудо карда мешаванд: мутобиқунанда (паст), истехсолӣ (миена) ва эҷодӣ (баланд). Ҳар яке аз ин сатҳҳо аҳамият ва нақши маҳсус доранд ва тавсифи муфассали онҳо дар Ҷадвали 2 оварда шудааст.

Дар ин замина, фарҳанги интернет гуногунҷанба шуда, гуногуни равишиҳо ва таҷрибаҳоро инъикос карда, омӯзиши онро на танҳо муҳим, балки ҷолиб мегардонад.

Ҷадвали 1. Алоқаи байниҳамдигарии ҷузъҳо ва меъёрҳои фарҳанги интернетӣ

Меъёрҳои фарҳанги интернетӣ	Ҷузъҳои фарҳанги интернетӣ		
	Ҷузъи иттилоотии фарҳанги интернетӣ	Ҷузъи интерактивии фарҳанги интернетӣ	Ҷузъи меъёри-рафтории фарҳанги интернетӣ
Меъёри ангезавӣ – арзишмандӣ	Ангезаҳои иҷтимоан муҳими фаъолияти иттилоотӣ дар шабакаи Интернет; шавқу завқ ба проблемаҳои ҷустуҷӯ ва интихоби иттилоот; самтнокӣ ба истифодаи иттилооти сифатӣ ва мұттамад; таъйиноти эҳсосӣ ба фаъолият; водоркунӣ ба азҳудкуни малакаҳои иттилоотӣ - ҷустуҷӯйӣ бо мақсади истифодаи технологияҳои интернетӣ; танзими фаъолияти иттилоотӣ - ҷустуҷӯйӣ бо ёрии эҳсосоти зеҳнӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ.	Ангезаҳои иҷтимоан муҳими фаъолияти иртиботӣ дар Интернет, зуҳури шавқу завқ ба масъалаҳои фаъолмандии иҷтимоӣ дар доираи фазои маҷозӣ; таъйиноти мусбии эҳсосӣ ба фаъолияти мазкур; шуурнокӣ ва масъулият дар интихоби ҳадафҳо, шаклҳо, методҳо ва воситаҳои	Ангезаҳои иҷтимоан муҳими пайгирии меъёрҳои қоидаҳои иртибототи маҷозӣ бо мақсади амалкарди мутақобилаи самаранок; мутобиқати навъҳои иттилоотӣ - ҷустуҷӯйии фаъолият дар шабакаи Интернет ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти маҷозӣ.

		фаъолияти интерактивӣ; низоми самтнокиҳои арзишмандӣ ва амалҳо, ки бо ин самтнокиҳо асоснок шудаанд.	
Меъёри маърифатӣ (когнитивӣ)	Дарки моҳият, афзалиятҳо ва камбудиҳои фаъолияти иттилоотӣ дар шабакаи Интернет, имконоти низомҳои иттилоотӣ - ҷустуҷӯйӣ; дарки зарурати фаҳмиши интиқодӣ, шарҳи дуруст, арзёбии эътимоднокии иттилоот; дарки зарурати муқоисаи иттилоот, ки дар фазои глобалии дарёфт шудааст бо иттилооти сарчашмаҳои алтернативӣ.	Дарки воқии моҳияту муҳтаво, афзалият ва нуқсонҳои фаъолияти иттилоотӣ дар таҷриба ва амалия.	Дарки зарурати пайгирии меъёрҳои қоидаҳои иртибототи маҷозӣ бо мақсади амалкарди мутақобилаи маҷозӣ.
Меъёрҳои абзорӣ - фаъолиятий	Қобилиятаи малакаи истифодаи низоми ҷустуҷӯйии шабакаи Интернет бо мақсади ҷустуҷӯйи иттилооти таълимӣ ва гайритаълими иҷтимоан мухим; қобилиятаи банизомдарорӣ, афзалиятдиҳӣ, таҳлил, таҳrir, тағйирдиҳӣ; маҳсули тартибдодаи иттилооти шаҳсӣ (зехнӣ, эҷодӣ)-ро дар Интернет нашр кардан.	Қобилияти истифодаи имконоти шабакаи Интернет бо мақсади иртибототи маҷозӣ, муюширати маҳсулноки маҷозӣ, ҳамкорӣ бо мақсади эҷоди маҳсулоти умумии зехнӣ, фаъолияти интерактивии мусобиқавӣ.	Азхудкуни асбобҳои (воситаҳои) фаъолияти иттилоотӣ - ҷустуҷӯйӣ, ки амалкарди мутақобилаи самаранокро муайян мекунад.

Ҷадвали 2. Дараҷаҳои муташаккилияти фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ

Нишондодҳо	Дараҷаҳои фарҳанги интернетӣ		
	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	Дараҷаи маҳсулнок (миёна)	Дараҷаи созандагӣ (баланд)
Меъёри ангезавӣ-арзишнокии фарҳанги интернетӣ			
Ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет	Набудан ва ё дараҷаи пасти ангезаҳои фаъолияти сифатии иттилоотӣ -ҷустуҷӯйӣ; дараҷаи пасти даъво барои ҷанбаи мазмунии иттилоот;	Интернет дар навбати аввал ҳамчун воситаи қаноатмандии талаботҳои маърифатии корбарон дониста	Бутунии соҳтор ва мазмуни ангезаҳои иҷтимоан мухими фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет; фаъолияти

	<p>қабули бошууронаи иттилоот; набудани ва ё дараҷаи пасти ангезаҳои коркарди иттилооти дастрасшуда; самтнокӣ барои дарёфти истисноии қаноатмандии ҳиссиётӣ аз фаъолияти иттилоотӣ; дар соҳаи ангезавӣ талаботи вазъиятӣ ва ангезаҳо, манфиатмандии иттилоотӣ норавшан ифода ёфтааст.</p>	<p>мешавад; самтнокӣ ба дарёфти иттилооти мӯътамад ва сифатӣ; Талабот нисбати таҳлил, муқоисаи сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ; таъйиноти ҳиссиётии мусбӣ нисбати фаъолияти иттилоотӣ, ки бо дастовардҳои вазъиятӣ асоснок гаштааст; кӯшиши рушд ва такмил додани маҳорату малкаҳои фаъолияти иттилоотӣ.</p>	<p>иттилоотӣ бо рушди амиқ ва ҳамаҷониба фарқ мекунад; таъйиноти мусбии ҳиссиётӣ нисбати фаъолияти иттилоотӣ, ки бо ҳолати дастовардҳо асоснок гаштааст; танзими фаъолияти иттилоотӣ тавассути захираҳои зеҳнӣ; ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ вазифаи танзимгари самтнокиҳои арзишнок, эҳсосот ва ҳиссиёт дар соҳтори фарҳангӣ интернетии корбар.</p>
Муносибати арзишмандон а нисбати фаъолияти иттилоотӣ ва дар Интернет	<p>Набудан ва ё дараҷаи пасти самтнокиҳои арзишмандӣ, ки фаъолияти иттилоотӣ -чустучӯйиро дар шабакаи Интернет танзим менамояд; дараҷаи пасти меъёрҳои арзёбии иттилоот аз мавқеи муҳимиyaти иҷтимоӣ.</p>	<p>Боварии нопурра дар дурустии назарҳои худ ба амалияи иҷтимоӣ-иттилоотӣ; набудани тағиyrазирӣ ва гуногунрангии меъёрҳои арзёбии падидаю зуҳуроти иттилоотӣ аз мавқеи муҳимиyaти иҷтимоӣ.</p>	<p>Дараҷаи баланди муташаккилияти низоми назарҳо ва муносибатҳо нисбати зарфияти иттилоотӣ дар шабакаи Интернет; дараҷаи баланди самтнокиҳои арзишмандона, ки асоси фаъолияти иттилоотӣ - чустучӯйиро дар шабакаи Интернет ташкил мекунанд.</p>
Ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ дар шабакаи Интернет.	<p>Ангезаҳои суст рушдкардаи иртиботот дар шабакаи Интернет (ба истиснои иртиботот дар шабакаҳои иҷтимоӣ); набудани ангезаҳои иртибототи таълимӣ дар фаъолият (иштирок дар озмунҳо, интернет-олимпиадаҳо, интернет-лоиҳаҳо ва ғ.); дараҷаи пасти даъво нисбати ҷанбаи мазмунии иртиботот; самтнокӣ барои</p>	<p>Мавҷудияти ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамчунин фаъолияти иртиботии таълимӣ; ҳолати роҳатию гуворӣ ва боварӣ ба раванди интернет - иртибот; талаботи соҳтани амсилаи шахсии рафткор дар фазои мачозӣ; кӯшиши рушд ва такмили маҳоратҳо, малакаҳо ва механизмҳои интераксия дар</p>	<p>Интернет - фазо дар навбати аввал ҳамчун воситаи иртибот бо мақсади дарёфти маълумоти иловагӣ, таҷрибаи амалкарди мутақобилаи муҳими иҷтимоӣ баррасӣ мегардад, ки ангезаҳои фаъолияти иртиботии таълимӣ (иштирок дар озмунҳо, интернет-олимпиадаҳо, интернет-лоиҳаҳо ва ғ.);</p>

	дарёфти истисноии қаноатмандии хиссийт аз интернет-иртибот.	шабакай интернет.	талаботи чустучӯйи механизмҳои нави ташкили амалҳои воридшавӣ
Муносабати арзишмандон а нисбати фаъолияти иртиботӣ дар шабакаи Интернет.	Набудан ва ё дараҷаи пасти самтнокиҳои арзишӣ, ки фаъолияти иртиботиро дар шабакаи Интернет танзим менамояд; дараҷаи пасти меъёрҳои арзёбии механизмҳои интераксия дар шабакаи Интернет.	Боварии нопурра оид ба дурустии назарҳои худ дар амалияи иртиботии интерактивӣ; набудани тағйирпазирӣ ва гуногунрангии меъёрҳои арзёбии механизмҳои иртиботот даз мавқеи муҳимиияти иҷтимоӣ.	Дараҷаи баланди муташаккилияти низоми назарҳо ва муносабатҳо нисбати интераксия дар шабакаи Интернет; дараҷаи баланди самтнокиҳои арзишмандона, ки асоси фаъолияти иртиботиро дар шабакаи Интернет ташкил мекунанд.
Ангезаҳои пайгирии меъёрҳо ва қоидаҳои самаранокии фаъолияти иртиботӣ дар шабакаи Интернет	Номуташаккилии (ноуствории) ангезаҳои смараноки фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар шабакаи Интернет; дараҷаи пасти масъулият дар гузориши мақсадҳои фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ; камфаъолӣ дар омӯзиши меъёрҳо ва қоидаҳои амалкарди мутақобилаи мачозӣ; дараҷаи пасти масъулият барои маҳсулоти иттилоотӣ барои корбар дар шабакаи Интернет	Афзоиши ангезаҳои фаъолмандии иттилоотӣ-иртиботӣ мувофиқи меъёрҳо ва қоидаҳои рафткор дар интернет; мушкилиҳо дар интихоби услуби фаъолият; кӯшиши омӯзиши меъёрҳо ва қоидаҳои смаранокии амалкарди мутақобила ва рушди механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ; мушкилиҳо дар интихоби афзалиятаҳои иттилоотӣ; танзими интихоби мақсадҳои фаъолияти иттилоотӣ тавассути эҳсосот.	Дарки бошуурона ва масъулият дар интихоби мақсадҳо, шаклҳо, методҳо ва воситаҳои фаъолияти иттилоотӣ - иртиботӣ; низоми яклухти самтнокиҳои арзишмандона ва амалҳо ташаккул ёфтааст, ки бо самтнокиҳо асосноканд; танзими фаъолияти иттилоотӣ-чустучӯйӣ ва иртиботӣ бо ёрии эҳсосоти зеҳнӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ; талаботи пайгирии амсилаи шахсии рафткор дар интернет-фазо.
Муносабати арзишмандон а нисбати меъёрҳо ва қоидаҳои самаранокии фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар шабакаи Интернет.	Набудан ва ё дараҷаи пасти муташаккилияти низоми муносабатҳои арзишмандона нисбати меъёрҳо ва қоидаҳое, ки танзимгари фаъолияти иттилоотӣ -иртиботӣ дар шабакаи Интернет	Дараҷаи кофии самтнокиҳои арзишмандона, ки асоси меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ - иртиботиро дар Интернет ташкил мекунанд; кӯшиши арзёбии рафткори худ ва ё дигар шахс аз	Дараҷаи баланди муносабати арзишмандона нисбати меъёрҳо ва қоидаҳое, ки асоси фаъолияти иттилоотӣ - иртиботиро дар шабакаи Интернет ташкил медиҳанд ва дар арзишмандиҳои

	мебошанд.	мавқеи арзишмандиҳои самтнокиҳои арзишмандонаи пазируфташуда.	интихоби меъёрҳо ва намунаҳои рафтор дар фазои иттилоотӣ-иртиботиро дар шабакаи Интернет зоҳир мекунанд.
Меъёри маърифатии (когнитивии) фарҳанги интернетӣ			
Донишҳо оид ба имконот ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет	Набудан ва ё дараҷаи пасти донишҳо оид ба имкониятҳо, афзалиятҳо ва камбудиҳои низомҳои иттилоотӣ-чустучӯйӣ; набудани меъёрҳои арзёбии иттилоот аз мавқеи муҳимиyaти иҷтимоӣ, ки дар Интернет нашр шудааст; дараҷаи пасти донишҳо оид ба моҳият ва вижагиҳои механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ (таҳлил, таҷзия, умумигардонӣ, банизомдарорӣ ва ғ.).	Дониш оид ба имконот, афзалиятҳо ва камбудиҳои низомҳои иттилоотӣ-чустучӯйӣ; мавҷудияти меъёрҳои арзёбии сифати иттилооти дарёфтшуда; тасаввурот оид ба асоси меъёри-хуқуқии фаъолияти иттилоотӣ жар интернет; қӯшиши рушд ва такмили донишҳо оид ба механизмҳои самаранокии фаъолияти иттилоотӣ.	Дарки бошурунаи зарурати бозбинии интиқодӣ, шарҳи дуруст, арзёбии эътимоднокии иттилоот; низоми муташаккили меъёрҳои арзёбии сифати иттилоот; Дарки зарурати муқоисаи иттилоте, ки дар Интернет аз сарчашмаҳои алтернативӣ дарёфт шудаанд.
Донишҳо оид ба имконоти механизмҳои воридшавӣ дар Интернет.	Дараҷаи пасти донишҳо оид ба имконот, принсипҳо ва вижагиҳои интераксия дар фазои маҷозӣ; набудани донишҳо оид ба механизмҳои иртибототи таълимӣ дар Интернет (интернет -лоиҳаҳо, олимпиадаҳо, амалкарди мутақобила).	Дониш ва фаҳмиши имконот, афзалиятҳо ва камбудиҳо, ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии иртибототи маҷозӣ дар шабакаи Интернет; донистани принсипҳо ва вижагиҳои интераксия дар фазои маҷозӣ.	Низоми муташаккили донишҳо оид ба механизмҳо ва вижагиҳои иртибот дар интернет; дониш ва фаҳмиши механизмҳои иртибототи таълимӣ дар Интернет (ҳамкорӣ/фаъолияти мусобиқавӣ, ки бо ёрии олимпиадаҳои шабакавӣ ва озмунҳо татбиқ мегардад; иштирок дар телеконференсияҳо ва ғ.)
Донишҳо оид ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ - иртиботӣ дар	Набудан ва ё дараҷаи пасти донишҳо оид ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ -иртиботӣ дар шабакаи интернет;	Дарки бошурунаи зарурати пайгирии меъёрҳо ва қоидаҳои иртиботи маҷозӣ бо мақсади амалкарди самараноки	Низоми муташаккили донишҳо оид ба меъёрҳо ва қоидаҳо, ки барои иртиботи самаранок ва

шабакаи интернет	набудани тасаввурот оид ба механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ дар шабакаи Интернет мувофиқи меъёрҳо ва қоидаҳои самараноки амалкарди мутақобилаи маҷозӣ.	мутақобила; донистани қоидаҳои рафтор дар шабакаи маҷозии Интернет; кӯшиши рушд ва такмили механизмҳои иртиботот дар шабакаи Интернет мувофиқи меъёрҳо ва қоидаҳои самараноки амалкарди мутақобила.	интераксия дар шабакаи Интернет мусоидат мекунад; донистан ва фаҳмидани намунаҳои рафтор дар фазои маҷозии Интернет; дониш оид ба асоси меъёри-хукукии фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет.
Азхудкунии василаю васоити фаъолияти иттилоотӣ	Набудан ва ё дараҷаи пасти маҳоратҳо ва малакаҳо фаъолияти иттилоотӣ-чустучӯйӣ	Самтнокии хуб дар интернет-фазо; азхудкунии алгоритми чустучӯйӣ муносиби иттилоот.	Фаъолмандии иттилоотӣ; дараҷаи баланди малакаҳо ва маҳоратҳо

Меъёри абзорӣ - фаъолиятии фарҳангӣ интернетӣ

Фаъолияти иттилоотӣ - иртиботӣ дар шабакаи Интернет	Қабули бошууронаи иттилоот аз интернет; истифодаи маводу матлабҳои омода аз шабакаи Интернет бидуни истинод ба сомона; набудани дарқу фаҳми интиқодии иттилоъ; мушкилиҳо зимни интиҳоби иттилоот, шарҳи нодурусти он ва натавонистани истифодаи иттилооти дастрасшуда барои ҳалли вазифаҳои иттилоотӣ.	Чустучӯйӣ ва интиҳоби корҳо (рефератҳо ва г.) дар шабакаи Интернет бо таҳрири минбаъда ва мутобиқкунонии мавод; номукаммалии арзёбии сифатии иттилоот нисбати муюшират, банизомдарорӣ, арзёбӣ, шарҳ; мушкилиҳо ва иштибоҳоти ҷузъӣ зимни интиҳоб ва таҳлили мавод; мураккабии дарқу фаҳми эҷодии иттилоот.	Ба роҳ мондани фаъолияти иттилотӣ-чустучӯйӣ дар шабакаи Интернет; қобилияти мустақилона муайян кардан, даленлок кардан ва муваффақшавӣ ба мақсади фаъолияти иттилоотӣ; азхудкунии алгоритмҳо ва механизмҳои чустучӯйӣ муносиби иттилоот; дарқу фаҳми интиқодии иттилооти дастрасшуда; азхудкунии маҳорату малакаҳои банизомдарорӣ, таҳлил, таҳrir, муқоисаи табдилу таҳаввули иттилоот; дарқу фаҳми эҷодии иттилооти дастрасшуда; услуби инфириодӣ дар кор бо иттилоот; кӯшиши ҳаллу фасли вазифаҳои иттилоотӣ бо
---	--	--	---

			воситаҳои гуногун; бархӯрди эҷодӣ нисбати қонеъкунонии талаботҳои иттилоотӣ.
Набудани таҷрибаи иртибототи таълимӣ; мушкилиҳо дар муқарраркунӣ ва рушди робитаҳо дар фазои маҷозии шабакаи Интернет.	Интернет-фазо (иштирок дар интернет-лоиҳаҳо, олимпиадаҳо, озмунҳо ва ғ.); дараҷаи миёнаи фаъолмандӣ дар интернет-иртиботи таълимӣ; кӯшишҳо зимни ҳалли вазифаҳои гузашташуда; кӯшиши барқарорсозии интернет-робитаҳо бо воситаҳои гуногун.	Ҳамкорӣ, фаъолияти мусобиқавӣ; бархӯрди эҷодӣ ва муносабати бошууруна барои муяссаршавӣ ба мақсадҳои фаъолияти иртиботӣ; услуги инфириодӣ дар кору фаъолият; пайгирии амсилаи шахсии соҳтани муносабатҳои иҷтимоӣ дар Интернет; тағиیرпазирӣ ва гуногунрангии механизмҳои интераксия.	Набудани таҷрибаи иртибототи таълимӣ; мушкилиҳо дар муқаррарнамоӣ ва рушди робитаҳо дар фазои маҷозии шабакаи Интернет.
Азхудкунии василаю воситаҳои фаъолияти иртиботӣ дар шабакаи интернет; мутобиқати фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар шабакаи Интернет ба меъёрҳо ва қоидаҳои самараноки амалкарди мутақобилаи иҷтимоӣ.	Набудан ва ё дараҷаи пасти маҳорату малакаҳои фаъолияти иртиботӣ дар шабакаи интернет; истифодаи имконоти иртиботии Интернет факат ҳамчун воситаи муюшират дар шабакаҳои иҷтимоӣ; дарку фахми гайрифаъолонаи меъёрҳои рафтор дар муҳити маҷозӣ; қобилияти (бо иштибоҳоти ҷузъӣ) аз ҷониби худ арзёбӣ кардани рафтари бегона аз мавқеи самтнокиҳои арзишмандонаи иҷтимоан муҳим.	Мутобиқати навъҳои фаъолияти иттилоотӣ-ҷустуҷӯйӣ дар шабакаи Интернет ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти маҷозӣ; муносабати муносаби башардӯстона нисбати шарикони ҳамкорӣ дар доираи иртиботи маҷозӣ; мушкилиҳо дар соҳтани хатти шахсии рафтор дар муҳити маҷозӣ; қобилияти (бо иштибоҳоти ҷузъӣ) аз ҷониби худ арзёбӣ кардани рафтари бегона аз мавқеи самтнокиҳои арзишмандонаи иҷтимоан муҳим.	Дараҷаи баланди маҳорату малакаҳои фаъолияти иртиботӣ дар Интернет, ки амалкарди мутақобилаи маҷозии самаранокро таъмин мекунад; азхудкунии малакаҳои муюширати маҳсулноки маҷозӣ; бошууруна ва масъулиятнок рафтор кардан зимни интиҳоби мақсадҳо, шаклҳо, методҳо ва воситаҳои фаъолияти интерактивӣ; муташаккилияти низоми бутуни самтнокиҳои арзишмандона ва амалҳо, ки бо ин самтнокиҳо асоснок шудаанд;

	иҷтимоан пазишуфташуда.		мавҷудияти низоми самтнокиҳои арзишмандона ва арзёбии интиқодии амали шарикони ҳамкор оид ба иртибот.
--	----------------------------	--	---

Истифодабарандагони асосии Интернет ҷавонон маҳсуб меёбанд. Бинобар ин, мо ба насли наврасу ҷавон, ки давраи пуртазоди ташаккули шахсиятро аз сар мегузаронад, таваҷҷуҳ карда, ҳусусиятҳои иҷтимоӣ ва психологии онҳоро бо дарназардошти ҳусусиятҳои синнусолӣ таҳлилу баррасӣ мекунем. Синну соли наврасию ҷавонии бармаҳал ё синни донишомӯзӣ бояд бо нозукиҳо ва ҳосилати маҳсуси замони таҳсил муаррифӣ гардад. Он замоне мусоидат мекунад, ки насли нав бо ҷаҳони васеъи қобилияти хеш мулоқот намуда, ҳудашро шинос намуда, дар партави таҷрибаҳо ва падидаҳои нави зиндагӣ ба қасбу кор барҳӯрд намояд. Дар ин давра ҳамзамон омӯзгор ва волидон вазифаи марказӣ доранд, то ҷавонон рисолати парвариш ва таҳсилро бо масъулият анҷом диханд.

Ба омӯзиши ҳусусиятҳои синнусоли муҳассилини сатҳи гуногун омӯзгорон, психологҳо ва ҷомеашиносони зерин машғул буданд: Н.В. Аничкина, К.Т. Арабов, Т.Мустафоқулов, Т.Ҳ. Аунаппу, А.Н.Басов, А.С. Белкин ва А.И. Березенсева, Л.А. Бирюкова, Л.И. Бозович, Л.С. Виготская, А.В. Гапоненко, М.В. Гомесо, А.В. Добрович, И.В. Дубровин, Н.Э. Ковалев, И.С. Кон, И.Ю. Кулагина, А.А. Лазарев, М.В. Матюхина, Т.С.Михалчик, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, Р.С. Немов, Л.М. Орлова, Н.Ф. Прокина, Е.А. Петрова, Э.В. Тихомирова, Н.Н. Толстых ва дигарон.

Мустақилият ва фаъолияти наврасон ва наврасон ба ташаккули нақшаҳои ҳаёт оварда мерасонад, ки дар натиҷаи огоҳии ҳадафҳо ва мушаҳҳас кардани ниятҳо ба вуҷуд меоянд. Нақшай ҳаёт маъно дорад, вақте ки шаҳс на танҳо дар бораи натиҷаи ниҳоӣ, балки дар бораи роҳҳои расидан ба он фикр мекунад. Ҳудшиносии ҷавонон ҳамчун раванди "таваллуди дуюми" ҳувият, ки ҳудмуайянкуни амиқ ва

самаранокро дар бар мегирад, баррасӣ карда мешавад. Баръакси наврасон, ҷавонон нақшаҳоро фаъолона амалӣ мекунанд, тарзи ҳасти беназирро ҳимоя мекунанд, ки ин барои рушди минбаъда, ташаккули фалсафаи ҳаєт ва ҳамоҳангӣ байни идеалҳои дохилӣ ва мушкилоти беруна асос мегардад.

Муҳаққиқ А. С. Белкин изҳор медорад, ки категорияи синну соли хонандагон (15-18 сола) барои муайян кардани худ дар ҳаєт муҳим аст. Дар тадқиқоти худ, ў инчунин ба аҳамияти афзояндаи оила дар ин раванд ва инчунин тавонмандсозии ҷавонон барои қонеъ кардани ниезҳои моддӣ диққат медиҳад. А.С. Белкин нақши бебаҳои муассисаҳои таълимиро таъкид мекунад, ки ба қонеъ кардани ниезҳои маърифатӣ, иҷтимоӣ ва равонии донишҷӯен мусоидат мекунанд.

Вай афзоиши назарраси арзиши худтанзимкунӣ ва омӯзиши мустақилро қайд мекунад, ки барои ташаккули қобилияти муқовимат ба таъсири манғии муҳити атроф муҳим мегардад. Ҷанбаи муҳими кори ў иваз кардани нақши анъанавии калонсолон дар ҳимояи ҷавонон бо вазифаи равияи иҷтимоӣ ва касбӣ мебошад, ки барои ояндаи онҳо уфукҳои нав мекушояд. Ҳамин тариқ, тадқиқоти А.С. Белкин фаҳмиши амиқи системаи мураккаб ва бисерҷонибаи омилҳоеро, ки ба рушди муносиби шахс дар давраи ҷавонӣ мусоидат мекунанд, ба вучуд меорад [32].

В.С.Мухина қайд мекунанд, ки: “Дар ин синну сол шахс метавонад аз навраси ноустувор, бетачрибае, ки худро калонсол будан меҳоҳад, барои ба воя расидан рафта тавонад. Дар наврасӣ, шахс мекӯшад, ки мавқеи дохилиро нисбат ба худ («Ман кӣ ҳастам?», «Ман бояд чӣ гуна бошам?») нисбат ба одамони дигар, ҳамчун арзишҳои ахлоқӣ ташаккул дихад. Дар наврасӣ механизми муайянсозии ҷудошавӣ рушди нави худро ба даст меорад. Дар наврасӣ, қобилияти таҷриба кардани ҳиссиёти эҳсосии одамони дигар ҳамчун шахси худ шадидтар шудааст. Аммо, дар ҷавонӣ ҳанӯз таҷрибаи ҳаёти воқеии амалӣ ва маънавӣ дар байни хешовандон ва дӯстон нокофӣ аст” [103, с.420].

Ба андешай муҳаққиқи рус Р.С. Немов: “Синну соли наврасӣ ва ҷавонӣ бо камолоти зеҳнӣ, ҳоҳиш ва омодагӣ барои гузоштани вазифаҳо дар ҳаёт, фаҳмиш ва риояи меъёрҳои ахлоқӣ, қоидаҳои рафтор дар ҷомеаи муайян хос аст. Дар ин синну сол ташаккули низом ва ҷузъҳои муносибатҳои иҷтимоӣ: маърифатӣ, эҳсосӣ ва рафторӣ ба итном мерасад” [107].

Муҳаққиқи рус Н.Е. Ковалев изҳор медорад, ки: “Бинобар саъю қӯшиши наврасу ҷавон ба муайян кардани ҳаёт, дар ин синну сол муносибати муҳассилин ба раванди таълимӣ тағиیر мейёбад - он бештар шуури ӯ мегардад. Дар ҷои аввал ангезаҳо бо нақшаҳои ҳаёти ҷавонон, муайян кардани ояндаи онҳо мебошанд” [66].

Муҳаққиқ И.С. Кон боз як самти муҳими ин синну солро нишон медиҳад: “Бозгардонидани волидону омӯзгорон ба ҳамсолон (ҳамсабақон, дӯстони берун аз муассисаи таҳсилотӣ). Афзоиши таъсири ҳамсолон бо қалон шудан, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки миқдори вақте, ки як муҳассили муассисаи таҳсилотӣ дар байн ҳамсолон дар муқоиса бо вақти бо волидон сарфшуда афзудааст. Меъёрҳо ва критерияҳо, қоидаҳои рафтore, ки дар доираи ҳамсолон қабул карда шудаанд, аз баъзе ҷиҳатҳо нисбат ба оне, ки қалонсолон риоя мекунанд, аз ҷиҳати равонӣ муҳимтар мебошанд. Илова бар ин, муҳассили муассисаи таҳсилотӣ барои эътироф ва тасдиқи ҳамтоён талаботи афзоянда дорад” [74].

Ба андешай муҳаққиқ И.С. Кон: “Ҷомеаи ҳамсолон, дар доира ва зери таъсири он шахсияти наврасу ҷавон ташаккул мейёбад, дар ду шакли сифатан гуногун вучуд дорад: дар шакли муташаккилона, яъне, колективҳо мустақиман ё ғайримустақим тавассути қалонсолон ва дар шакли гурӯҳҳои ба таври худкор пайдошаванда, ширкатҳои дӯстона ва ғайра равона карда мешаванд, ки таркиб, соҳтор ва функцияҳои онҳо ба таври назаррас фарқ мекунанд” [74].

Муҳаққиқи рус М.В. Матюхина синни наврасиро марҳилаи ташаккули назар тавсиф карда, изҳор кардааст, ки дар ин марҳилаи

ақидаҳо ва муносибатҳои инфиродӣ ба вуҷуд меоянд. Ин вақти бедор кардани мустақилият дар доварӣ, ташаккули худшиносӣ ва арзебии арзиши худ мебошад. Наврас, ба монанди рассом, рангҳои ахлоқиро аз худ мекунад, ба идеалҳои олӣ талош мекунад ва талаботро ба ҷаҳони ботинии худ инкишоф медиҳад. Дар дили ӯ ҳоҳиши худтаълим ба вуҷуд меояд, ки шарораи қунҷковӣ ва ташнаи донишро ба вуҷуд меорад. Ҳар як қадами ин раванд ин ҷустуҷӯи маъно ва фаҳмиш аст, ки дар он шаҳсияти ҷавон на танҳо ба дастовардҳои беруна, балки ба такмили дохилӣ низ қӯшиш мекунад. М.В. Матюхина гӯе як давраи беназирро тасвир мекунад, ки дар он шаҳс занҷирҳои қӯдакиро шикаста, худро ҳамчун оғаридгори тақдири худ дарк мекунад ва ба роҳи камолоти ахлоқӣ ва худсозӣ қадам мезанад [91].

Муҳаққиқ М.В. Гамезо таъкид мекунад, ки “Наврасию ҷавонӣ ҳамчун давраи гузариш аз камолоти ҷисмонӣ ба камолоти иҷтимоӣ муайян шудааст. Мундариҷаи асосии камолоти иҷтимоӣ дар ҷалби муҳассилин ба ҳаёти қалонсолон, ҳамчунин, дар азҳудкунии меъёрҳо ва қоидаҳои дар ҷомеа мавҷудбуда мебошад. Насли ҷавон на танҳо меҳоҳад, ки шаҳси қалонсол ҳисобида шавад, вай меҳоҳад барои фардият ва асолати худ шинохта шавад. Ҳамин тавр, вай қӯшиш мекунад, ки бо ҳар васила таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб кунад, аммо, ҳоҳиши мустақилият зарурати иртибот бо қалонсолонро истисно намекунад. Ин талабот ба муҳассилин одатан ҳатто нисбат ба дигар давраҳои синнусолӣ зиёдтар аст, зоро дар наврасӣ мушкили худмуайянкунӣ вуҷуд дорад, ки ҳалли он душвор аст. Ҷавонон дорои муносибати танқидӣ ба дигарон (талаботи баландтар ба образи маънавии шаҳси қалонсол ва ҳамсол) ва ҳамчунин танқид ба худ хосанд. Муҳассилин дар муқоиса бо наврасон шавқу завқ ба таҳсилро афзун мекунанд. Ин ба он вобаста аст, ки дар синни ҷавонӣ мавқеи пешрафт бо майлу ҳоҳиҷӯҳои худмуайянкунӣ ва ҳоҳиши оғоз намудани ҳаёти мустақил ҷойгир аст” [46].

Ғайр аз он, наврасӣ як марҳилаи маҳсусан пурмазмун дар ташаккули эҳтиечоти инсон ба муошират мебошад. Ин давраи пур аз эҳсосот ва

кашфиет ҳамчун катализатори муҳим барои ташаккули малакаҳои иҷтимоӣ ва барқарор кардани робитаҳои байнишахсӣ хизмат мекунад. Дар ҷавонӣ, вақте ки талош барои ифодаи худ ва фаҳмидани худ ба авчи худ мерасад, зарурати ҳамкорӣ бо ҷаҳони атроф шадидтар мешавад.

Наврасон мисли пештара орзуи қабул ва тасдиқи ҳамсолонро доранд, ки ин онҳоро водор мекунад, ки роҳҳои пайдо кардани забони муштаракро ҷустуҷӯ кунанд. Сӯҳбатҳои самимӣ, андешаҳои дурахшон ва ҳатто тасдиқҳои ҳомӯш асоси муносибатҳои иҷтимоии онҳо мешаванд. Аҳамияти ин давраво аз ҳад зиед арзебӣ кардан мумкин нест, зоро маҳз дар ҷунин лаҳзаҳо барои муносибатҳои оянда ва робитаҳои эҳсосӣ, ки онҳоро дар тӯли ҳаёт ҳамроҳӣ мекунанд, замина гузошта мешавад.

Ҳамин тариқ, наврасӣ на танҳо марҳилаи гузариш, балки марҳилаи муҳимтарин дар ташаккули инсон ҳамчун як шаҳси иҷтимоӣ мебошад, ки бо таҷрибаи муошират ва ҳамдигарфаҳмӣ ғанӣ карда шудааст.

Дар синни 17-19 солагӣ, талош барои дарки ҷаҳон, ҳусусан дар духтарон, шиддат мегирад, ки худро нисбат ба ҷавонон равшантар нишон медиҳанд. Ин раванд бо муносибати онҳо бо муаллимон, вақте ки дар назари хонандагон ҳоҳиши маҳсуси дарк кардан ва фаҳмидан пайдо мешавад, тасвир карда мешавад. Дар ин синну сол, риштаи ҷаззоби ноаен донишиҷӯро бо мураббӣ мепайвандад ва барои мубодилаи дониш, эҳсосот ва илҳом фазо фароҳам меорад. Духтарон на танҳо маълумот, балки вокуниши эҳсосиро низ мечӯянд, то дар муаллим намунаи ибрат ва дастгирии ташаккули шаҳсияти худро пайдо кунанд. Ин муносибатҳо ба оинаи хосе табдил меебанд, ки дар он таҷрибаҳо, орзухо ва орзуҳои ботинии онҳо инъикос меебанд. Ҷустуҷӯи дарки амики ҷаҳон ҳаeti онҳоро ғанӣ мегардонад ва онро бо маъно ва умед ба оянда пур мекунад.

Ҳамкорӣ бо муаллимон на танҳо дониши онҳоро ғанӣ мегардонад, балки заманаи психоэмосиониро ташкил медиҳад, ки ба рушд ва рушди шаҳсии онҳо мусоидат мекунад.

Муҳаққики рус А.В. Мудрик зикр мекунад, ки: “Бо баробари калон шудан, талабот ба иртиботу муошират меафзояд ва аҳамияти бештар

пайдо мекунад. Сатҳи баланди рушди талабот барои иртибот дар синни ҷавонӣ бо як қатор сабабҳо муайян карда мешавад: ҷаъшавии манфиатҳои ҷавонон дар робита бо рушди доимии ҷисмонӣ ва ақлонӣ; зарурати фаъолият, ки аз бисёр ҷиҳат дар иртибот қаноатмандии ҳудро меёбад; ниёз ба пазируфта шудан ва эътиимод ба ин эътирофро доштан” [99].

Аз он ҷумла, И.Ю. Кулагин ҷунин андеша дорад, ки: “Насли ҷавон, мисли наврас, дигареро бо ҷаҳони ботинии ҳуд, ҳиссиёт, фикрҳо, шавқу рагбат ва ҳавасҳояш муаррифӣ мекунад. Ҕавонон, мисли наврасон, аксар вақт майли ҳудро дар назди ҳамсолони ҳуд бо кумаки «ғалабаҳои воқеӣ ё ҳаёлӣ» тасдиқ мекунанд” [81].

Муассисаҳои таълимӣ, ки ҷомеаи фаъолтарини ҷавононро намояндагӣ мекунанд, бо омодагӣ ба воситаҳои алоқаи интернетӣ дар муносибатҳои ҳуд муроҷиат мекунанд. Тавре ки қаблан қайд карда шуд, донишҷӯен ба тасдиқ ва эътирофи ҷомеа саҳт ниез доранд.

Дар айни замон, истифодаи технологияҳои интернетӣ ва нашри эҷодиети ҳуд дар интернет ба онҳо имконияти беназиреро фароҳам меорад, ки манфиатҳои ҳудро баен қунанд, арзебӣ қунанд ва ба дастовардҳои нав илҳом бахшанд. Ин платформаро барои ташаккули мақоми иҷтимоӣ ва шаҳсияти шаҳсии онҳо фароҳам меорад.

Фазои виртуалӣ на танҳо арсаи ифодаи ҳуд, балки муҳити маъмулии ҳамкорӣ мегардад, ки дар он ҳама метавонанд дастгирӣ ва қадрдонии ҳамсолони ташнаро пайдо қунанд.

Ҳамин тариқ, интернет на танҳо воситаи муошират, балки воситаи муҳим барои ташаккули шаҳсияти донишҷӯ дар ҷаҳони мусоир мебошад, ки дар он колективӣ ва инфиродӣ якҷоя шуда, барои ҳудшиносӣ ва рушди шаҳсӣ уфуқҳои нав эҷод мекунанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки ташаккули фарҳанги интернетӣ бояд унсури ҷудонашаванда ва органикии тарбияи мусоир ва системаи таълимӣ гардад.

Ин фаслу бахш сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавонро (мутобиқшавӣ, истеҳсолӣ, эҷодӣ) мувофиқи меъёрҳо ва

нишондиҳандаҳои зерин тавсиф мекунад: 1) меъёри ҳавасмандгардонӣ-арзишмандӣ (ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иттилоотӣ, ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иртиботӣ, ангезаи риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ, муносибати арзишмандона ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); 2) меъёри маърифатӣ (дениш дар бораи имконот ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ, дениш дар бораи имконот ва механизмҳои ҳамкорӣ, дениш дар бораи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар Интернет); 3) меъёри абзорӣ-фаъолияти (денистани методҳо ва воситаҳои иттилооту фаъолият, доштани усулҳо ва воситаҳои фаъолияти иртиботӣ, мутобиқати фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ, бо меъёрҳо ва қоидаҳои муассири ҳамкории иҷтимоӣ дар Интернет). Дастгоҳи меъёрҳои таҳияшуда хусусиятҳои асосии фарҳанги интернетии насли ҷавонро муайян мекунад. Насли наврасу ҷавони муосир истифодабарандагони аз ҳама фаъоли Интернет буда, бояд соҳиби фарҳанги интернетӣ бошанд ва Интернетро фаъолона истифода мебаранд ва вакти бештари ҳудро барои муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ сарф мекунанд.

Масъалаи таҳқиқшаванда аҳамияти бебаҳс дорад, ки зарурати ҳамгирии таълим ва тарбияро ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ тасдиқ мекунад. Мақсад рушди фарҳанги ҳамоҳангшудаи интернетӣ дар байни ҷавонон мебошад. Дар ин марҳила таҳияи шароити педагогӣ ва барномае, ки ба ташаккули фарҳанги интернет мусоидат мекунад, бо назардошти хусусиятҳои иҷтимоӣ ва психологии наврасӣ барои баланд бардоштани самаранокии раванди таълим муҳим аст.

Муҳим он аст, ки ин равиш на танҳо денишро ғанӣ гардонад, балки масъулияти иштироки ҷавононро дар фазои виртуалий ташаккул диҳад ва ба муҳити бехатар ва мусбати интернет мусоидат кунад.

Хулосаи боби якум

Дар чомеашиносии мусир ва омӯзиши равандҳои иҷтимоӣ муносибатҳо на танҳо ҳамчун муоширати бевоситаи байнишахсӣ, балки ҳамчун падидаҳои бисерқабата, ки ҳамкориро тавассути платформаҳои технологӣ, аз ҷумла имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет фаро мегиранд, қабул карда мешаванд. Насли ҷавон, ки дониш мечӯяд, технологияҳои компьютерӣ ва интернетро меомӯзад, дар доираи ҷаҳонишавӣ ва динамикаи иҷтимоӣ-таълимӣ ба ҷаҳони онҳо ғарқ мешавад. Ин синергияи усулҳои анъанавии таълим бо асбобҳои рақамӣ уфуқҳои навро барои фаҳмидани табиати инсон ва робитаҳо фароҳам меорад ва роҳро барои фаҳмиши амиқи ҳаёт дар ҷомеаи мусир боз мекунад.

Ҳамин тарик, донишҷӯёни ҷавон на танҳо интиқолдиҳандагони пассиви иттилоот, балки иштирокчиёни фаъоли муколамаи ҷаҳонӣ мешаванд, ки дарки ҷаҳони атрофро тавассути призмаи технологияҳое, ки қисми ҷудонопазири таҷрибаи таълимии онҳо мешаванд, ғанӣ мегардонанд. Дар ин замина, ҷомеасозӣ маънои нав пайдо мекунад, ки ташаккули ҳувиятҳои беназир ва ҷанбаҳои фарҳангиро, ки дар асри тағиребии рақамӣ хеле заруранд, ба вучуд меорад.

Технологияҳои мусир на танҳо дастрасӣ ба захираҳои таълимиро васеъ мекунанд, балки имконияти муошират ва мубодилаи донишро байни фарҳангҳо ва анъанаҳои гуногун фароҳам меоранд. Ин ҳамкорӣ дар ташаккули шуuri ҷаҳонӣ нақши калидӣ мебозад ва ба ҷавонон имкон медиҳад, ки гуногунии ақидаҳо ва равишҳоро дар ҳалли мушкилоти гуногуни иҷтимоӣ бубинанд.

Платформаҳои васоити ахбори иҷтимоӣ, курсҳои онлайн ва ҷомеаҳои виртуалӣ ба макони мубодилаи таҷриба табдил ефта, ба тафаккури интиқодӣ ва эҷодкорӣ мусоидат мекунанд. Ғайр аз он, истифодаи технологияҳои рақамӣ дар таълим ба ҳамгирии амиқи малакаҳое, ки барои муваффақ шудан ба қасб дар ҷаҳони босуръат заруранд, мусоидат мекунад. Ҷавонон аҳамияти саводнокии рақамиро

ҳамчун ҷузъи асосии қасби ояндаи худ дарк мекунанд. Ин имкониятҳои навро барои иҷтимиоикунонии қасбӣ ва сохтани шабакаҳои алоқаҳо дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи онҳо фароҳам меорад.

Хулоса, раванди иҷтимиоикунонӣ дар ҷаҳони муосир бисерҷанба ва амиқтар мегардад. Технология дарро ба шаклҳои нави ҳамкорӣ мекушояд, ки дар он робитаҳои шахсӣ ва қасбӣ ба ҳам мепайванданд ва шабакаи устувори дастгирӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳимро ташкил медиҳанд. Дар натиҷа, ҷавонон на танҳо дар раванди таълим иштирок мекунанд, балки намояндагони фаъоли тағйирот дар ҷомеа мешаванд ва воситаҳои пурӯзвват барои таъсир расонидан ба оянда доранд.

Проблемаи фарҳанги корбарони интернет дар ҷомеаи имрӯза воқеан муҳим аст. Ҳар сол шумораи одамоне, ки ҳамарӯза технологияҳои рақамиро истифода мебаранд, меафзояд ва бо онҳо як қатор саволҳо дар бораи рафтор ва масъулият дар фазои маҷозӣ ба миен меоянд. Яке аз масъалаҳои барҷастатарин номуайянӣ мебошад, ки аксар вақт ба оқибатҳои манғӣ оварда мерасонад: троллинг, кибербуллинг ва паҳн кардани маълумоти бардуруӯғ маъмуланд.

Ғайр аз он, масъалаи истеъмоли мундариҷа вуҷуд дорад. На ҳама корбарон метавонанд маълумотро танқид кунанд, ки ин ба паҳншавии маълумоти нодуруст ва ташаккули назари таҳрифшуда дар бораи рӯйдодҳои муҳим оварда мерасонад. Осонии дастрасӣ ба ҳама гуна иттилоот баъзан на танҳо амнияти шахсӣ, балки тамомияти ҷомеаро дар маҷмӯъ зери хатар мегузорад.

Масъалаи фарҳанги муошират низ муҳим аст. Васоити ахбори иҷтимоӣ ва паемнависон аксар вақт ба майдони муноқиша ва нофаҳмиҳо табдил меебанд, ки дар он унсури рӯ ба рӯ мавҷуд нест. Ин монеаҳои маҳсус эҷод мекунад ва дарки муоширатро таҳриф мекунад, ки ба муносибатҳои байнишахсӣ дар ҷаҳони оғлайн таъсири манғӣ мерасонад.

Ҳамин тарик, бояд фарҳанги рақамиро фаъолона рушд дод, ба корбарон малакаҳои рафтори бехатар ва пурмазмуни онлайнро омӯзонд.

Танҳо тавассути таълим ва худшиносӣ фазои иттилоотии солим эҷод кардан мумкин аст, ки дар он эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ меъер мегардад.

Ташаккули фарҳанги интернетӣ маҳсусан дар шароити рушди босуръати технология ва ҷаҳонишавӣ муҳим мегардад. Муҳим он аст, ки корбарони интернет на танҳо маълумот гиранд, балки тавонанд онро таҳлил қунанд, далелҳо созанд ва муколамаи созанда эҷод қунанд. Ин аз шаҳс ба тафаккури интиқодӣ талаб мекунад, ки дар навбати худ аз сатҳи фарҳанги шаҳсии онҳо вобаста аст. Касе, ки гуногуни заминаҳои фарҳангиро қадр карда метавонад, ба гуногуни иттилоот дар шабака беҳтар мутобиқ мешавад.

Ғайр аз он, фарҳанги интернетӣ қобилияти муошират бо ҷомеаҳои гуногунро дар бар мегирад ва андешаҳои дигаронро ба назар мегирад, ки ба ташаккули муоширати эҳтиромона мусоидат мекунад. Дар шароити номуайяни фазои онлайн, инкишоф додани малакаҳои ҳамдардӣ ва масъулият барои суханони худ маҳсусан муҳим аст. Ин на танҳо арзиши шаҳсӣ, балки заминай фароҳам овардани муҳити мусоиди коммуникатсионӣ мегардад.

Дар системаи таълимӣ, барномаҳо бояд мутобиқ карда шаванд, то ба ҷавонон дар омӯхтани ин малакаҳо кӯмак расонанд. Таъсиси курсҳои маҳсус оид ба фарҳанги интернетӣ ва дарки интиқодии иттилоот метавонад сатҳи фарҳанги умумии корбаронро ба таври назаррас баланд бардорад. Дар ниҳояти кор, сифати баланди фарҳанги интернет аз ҳар касе, ки захираҳои онро истифода мебарад, вобаста аст.

Мо меъерҳои асосӣ, нишондиҳандаҳо ва сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавони таҳсилкунандаро муайян кардем ва инчунин шароити педагогиро муайян кардем, ки ба рушди самараноки ин фарҳанг мусоидат мекунанд ва омили муҳими тарбияи иҷтимоӣ мебошанд:

а) соҳтани раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ мувофиқи амсилаи сохторӣ ва функционалӣ;

б) дар амалияи таълими чорӣ намудани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити мусоири муассисаҳои таълимӣ»;

в) истифодаи маҷмуии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар раванди таълими муассисаҳои таълимӣ.

Ин ҷузъҳо барои эҷоди фазои мусоид ва масъулиятноки рақамӣ замина фароҳам меоранд. Муҳим он аст, ки корбарони ҷавони интернет на танҳо малакаҳои паймоиш дар ҷаҳони виртуалиро аз худ кунанд, балки қобилияти тафаккури интиқодӣ дар бораи иттилоот, ҳамкорӣ бо он ва қабули қарорҳои огоҳона. Муҳити педагогии онҳо бояд на танҳо бо дониш, балки бо арзишҳое, ки рушди ахлоқи мусоирират ва ифодаи эҷодиро дастгирӣ мекунанд, пур карда шавад.

Ҳамин тарик, ташаккули фарҳанги интернетӣ на танҳо раванди азхудкуни технологии, балки унсури муҳимтарини тарбияи ҳамаҷонибаи иҷтимоии насли наврас мегардад, ки мутобиқшавии онро ба мушкилоти мусоир ва ташаккули рафтори масъулиятноки шаҳрвандӣ дар асри рақамӣ кафолат медиҳад.

**БОБИ П. АСОСНОКИИ ТАЧРИБАВИЮ ОЗМОИШИИ
САМАРАНОКИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИЧТИМОИШАВИИ
ҶАВОНОН ЗИМНИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ ВА
ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТӢ**

**2.1. Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги иҷтимоишавии
ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникӣ ва шабакаи интернетӣ**

Муҳаққиқи тоҷик Умарзода З. технологияҳои иттилоотиро дар раванди таълими муосир баррасӣ ва арзёбӣ намуда, чунин изҳори назар кардааст: «Насли нави компьютерҳо, шабакаи глобалии Интернет шартҳои рушду такомули нақши инсонро дар ҷомеа ба миён мегузорад. Роҳе, ки ба воситай он инсонҳо иттилоотро ба вучуд меоранд, месозанд, нигоҳ медоранд, интиқол медиҳанд, қатъиян дигаргун гардидаст, бинобар ин, шаклҳои коммуникатсия (муошират), таълим ва фаъолият низ ногузир тағйир ёфта истодааст» [145, с.139]. Имрӯз, дар давраи муосири бархӯрди тамаддунҳо ва умушибашаришавии тамаддунҳо ҳар як давлат ва ҷомеаро зарурияте ба миён омадааст, ки стратегияи оқилонаеро доир ба рушди фарҳанги миллӣ ва умушибашарӣ, маҳсусан, рушду такомули таҳсилот фароҳам созад. Он ангезандаҳои фарҳангие, ки ба ҷомеа мушкилиҳои равонӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ меоранд, бояд сарфи назар шаванд ва самти мубориза бояд ба рушди фарҳангу маорифи солим ва пешбаранда равона гарداد. «Шабакаи ягонаи иттилоотӣ имкон медиҳад, ки имрӯз ҳама гуна ангезандаҳои илмию фарҳангӣ дастраси ҷомеа шаванд ва ҳукумат қодир нест аз ҷиҳати технологӣ пеши роҳи онҳоро бигирад. Бинобар ин, зарур аст роҳҳои нав ва муғид ҷиҳати афзалият додани таълиму тарбия амалӣ карда шаванд ва бояд дар рафти таълим васеъ мавриди истифода карор бигиранд» [145, с.139].

Тавсифи раванди ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байнин ҷавонон дар муассисаҳои таълимии муосир мавзӯи таҳқиқоти диссертационии мо мебошад. Мағҳуми "ташаккул" дар педагогика ва психология мавқеи марказӣ дорад ва бо бисер формулаҳои гуногун

алоқаманд аст, бинобар ин муайян кардани ягона душвор аст.

Ташаккулро метавон ҳамчун таҳаввули хусусиятҳои шахсӣ, ки таҳти таъсири омилҳои беруна ба амал меоянд, тафсир кард ва инчунин дар бораи рушди худи моҳияти шахс сухан рондан мувофиқ аст. Ин мағхумро метавон ҳамчун симфонияи тағирот ошкор кард, ки дар он ҳамкорӣ бо ҷараенҳои иттилоотӣ ва тамоюлҳои фарҳангӣ катализатори афзоиш ва ифодаи инфиродӣ мегардад.

Дар ин замина, фарҳанги интернет на танҳо ба ҷавонон таъсир мерасонад, балки фаҳмиши нави ҳувиятро ташаккул медиҳад ва аҳамияти тафаккури интиқодӣ ва инъикоси худро дар раванди азхудкуни дониш ва ғояҳои муосир таъкид мекунад. Ҳамин тарик, омӯзиши ин раванд дар партави мушкилоти мубрами муҳити таълимӣ ва динамикаи иҷтимоӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Муҳаққиқ С.Д. Поляков пешниҳод менамояд, ки «... нигоҳ доштан ... ибораи ташаккули шахсиятро паси ин маънои васеътар мегузорад - ҳама намуди тағйирот, мушкилии шахсият бе нишон додани манбаъҳои ин тағйирот зоҳир мешавад» [116, с.11]. Дар асоси мулоҳизаҳои дар боло овардашуда, мо ба чор раванди асосӣ дикқат додем: сифати тағйирот дар шахсият; таъсири омилҳои дохилӣ, ки ба ин тағирот мусоидат мекунанд; таъсири муайяни беруна; инчунин ҳамоҳангсозии омилҳои дохилӣ ва шароити беруна ва таъсири онҳо ба шахсият.

Сифати тағирот дар шахс аз қобилияти шахс барои интроспексия ва инъикоси дохилӣ вобаста аст. Ин равандҳо на танҳо дарки огоҳонаи худро ташаккул медиҳанд, балки барои рушди шахсӣ уфуқҳои нав мекушоянд. Бояд қайд кард, ки на ҳама тағиротҳоро мусбат номидан мумкин аст; таҷрибаҳои манғӣ инчунин дар ташаккули шахсияти шахсӣ нақши муҳим мебозанд ва барои омӯзиш ва такмили худ имконият фароҳам меоранд. Омилҳои дохилӣ, аз қабили ҳавасманӣ, ҳолати эмотсионалӣ ва муносибатҳои маърифатӣ ба қувваҳои пешбарандай тағирот табдил меебанд.

Масалан, ҳавасмандии баланд ва ҳисси мусбати худ ба ҳамкории бештар бо муҳити беруна мусоидат мекунад, ки дар навбати худ ба имкониятҳои нави рушд оварда мерасонад. Баръакси ин, стрессҳо ва муноқишаҳои дохилӣ метавонанд ба рушд халал расонанд, монеаҳо эҷод кунанд ва тағироти эҳтимолиро маҳдуд кунанд. Таъсирҳои беруна, аз қабили муҳити иҷтимоӣ, фарҳанг ва шароити зиндагӣ низ нақши назаррас доранд. Муҳити дастгирӣ метавонад тағироти мусбатро афзоиш диҳад, дар ҳоле ки ҳолатҳои манғӣ е муносибатҳои заҳролуд метавонанд рушди шахсиятро боздоранд.

Синергияи омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ динамикаи беназиро ба вучуд меорад, ки шахсиятро дар тӯли ҳаёт ташаккул медиҳад. Мулоҳиза дар бораи таъсири ин ҷанбаҳо ба мо имкон медиҳад, ки амиқтар фаҳмем, ки чӣ гуна мо дар посух ба мушкилот ва имкониятҳое, ки ҳаёт ба мо фароҳам меорад, тағир меебем ва мутобиқ мешавем.

Муҳаққиқи тоҷик Г. Салоҳиддинова вобаста ба заҳираҳои интернетӣ чунин мулоҳизаҳои ҷолиб пешниҳод кардааст: «Интернет-захираҳо: имконияти истифодаи интернет-захираҳо калон мебошад. Шабакаи умумиҷаҳонии Интернет барои гирифтани иттилооти зарурӣ аз ҳар гӯши замин ба монанди аҳборот, маводи кишваршиносӣ, адабиёти хориҷӣ ва ғайра ҳам барои донишҷӯён ва ҳам барои устодон кумак мерасонад. Дар дарсҳои англисӣ Интернет ба мо барои ҳал кардани вазифаҳои дидактиկӣ низ кумак менамояд: ташаккули малака ва қобилияти хондан бо истифода аз маводи шабакаи умумиҷаҳонӣ; пур кардани заҳираи лугавии донишҷӯён; ташаккули ҳавасмандии устувор дар донишҷӯён барои омӯзиши забони англисӣ, омӯхтани имконияти интернет-технологияҳо барои васеъ намудани ҷаҳонбинии донишҷӯён, мустаҳкам ва вусъат додани робитаи корӣ бо ҳамсолони худ дар кишварҳои хориҷӣ» [129, с.137].

Раванди ташаккули фарҳанги фаъолияти таҳқиқотии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, ки аз ҷониби Э.Д. Новожилов таҳқиқ шудааст, ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад [109].

Раванди ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон низ мавзуи бисёр таҳқиқоти педагогӣ мебошад (Г.В. Абрамян, О.В. Артюшкин, А.М. Атаян, В.Т. Галченко, Л.У. Глухова, Е.В. Данилчук, О.А. Завялова, О.В. Киев, Н.С. Киндрат, М.В. Карнилов, В.Ю. Кочергина, Л.В. Мизинова, И. Г. Овчинников, А.Ю. Оршанский, О.И. Пугач, А.Н. Ревенко, Н.Н. Секлетов, О.А. Федосов, А.Ю. Харитонов, Е.В. Харунжева, Е.В. Шукина ва дигарон).

Чанбаи иҷтимоию педагогии ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои болоиро муҳаққики дигари рус О.А. Федосов [152] омӯхтааст.

Кори диссертационии муҳаққик M.P. Рајнов ба консепсияи назариявӣ ва методологии ба амалия нигаронидашуда барои ташаккули фарҳанги интернетии омӯзгори оянда бахшида шудааст, ки дар омӯзиши ҳамкории педагогика ва муҳити рақамӣ саҳми назаррас дорад. Он ба таҳияи заминай назариявӣ диққат медиҳад, ки барои ташаккули фарҳанги интернетии муаллими оянда асос мебошад.

Дар шароити зудтағирибандаи фазои иттилоотӣ на танҳо мутобиқ шудан ба технологияҳои нав, балки қобилияти ба таври пурмазмун ворид кардани онҳо ба раванди таълим муҳим аст. Дар доираи кор муаллиф равишҳои методологиро, ки ба рушди тафаккури интиқодӣ ва саводнокии рақамӣ дар омӯзгорон мусоидат мекунанд, таҳқиқ мекунад. Ин ба муаллимони оянда имкон медиҳад, ки на танҳо маълумотро истеъмол қунанд, балки мундариҷаи босифатро эҷод қунанд, дар ҳоле ки фарҳанги интернетии мувофиқро ташаккул диханд.

M.P. Рајнов аҳамияти ҷанбаҳои ахлоқиро дар истифодаи технологияҳои рақамӣ таъкид мекунад, ки ин шарти зарурии тайер кардани мутахассисони масъул ва огоҳ аст. Ҳамин тариқ, консепсияи дар диссертасия пешниҳодшуда на танҳо ба тайер кардани омӯзгорон барои кор дар муҳити рақамӣ, балки ба ташаккули қобилияти онҳо барои муносибати эҷодӣ ва интиқодӣ равона карда шудааст. Дар


ниҳояти кор, ин ба фароҳам овардани муҳити самараноктар ва аз ҷиҳати ахлоқӣ масъулияtnоки таълимӣ дар асри иттилоот ва технология мусоидат меқунад [125, с.3].

Ташаккули фарҳанги интернет як раванди мураккабест, ки на танҳо мубодилаи иттилоот, балки эҷоди меъёрҳо ва қоидаҳои нави ҳамкориро дар бар мегирад. Ҷанбаҳои коммуникатсионӣ дар ин ҷо нақши калидӣ доранд: платформаҳои муосир шаклҳои нави муоширатро пешниҳод меқунанд, ки форматҳои анъанавиро ба воқеияти рақами мутобиқ меқунанд. Ин дар навбати худ ба тарзи дарк ва тафсири иттилоот таъсир мерасонад ва намуди беназири муоширати онлайнро ба вуҷуд меорад. Ҷузъҳои танзимкунандай фарҳанги интернетӣ дар шароити афзоиши таҳдидҳои интернетӣ ва ҳабарҳои қалбакӣ маҳсусан муҳим мешаванд.

Истифодабарандагон бояд мустақилона интиҳоб кардани иттилоот, қабули қарорҳои масъулияtnок ва бехатарии худро дар фазои рақами омӯзанд. Ин рушди тафаккури интиқодӣ ва саводнокии иттилоотро талаб меқунад, ки дар навбати худ ба ташаккули фарҳанги шахсӣ мусоидат меқунад. Ҷанбаҳои рафтории фарҳанги интернет низ дар канор намонданд. Мо тағиротро дар муносибатҳои иҷтимоӣ аз беном будан то шахсияти ҷамъиятӣ, аз маҳфият то ошкорбаенӣ мебинем.

Ин дигаргуниҳо ба тарзи соҳтани муносибатҳо, чӣ гуна иштирок дар ҳаєти иҷтимоӣ ва чӣ гуна дарк кардани арзишҳо таъсир мерасонанд. Фарҳанги дар интернет эҷодшуда қисми ҷудонашавандай шахсияти мо мегардад ва маъноҳои шахсӣ ва колективиро ташаккул медиҳад.

Расми 7. Ташаккули фарҳанги интернетӣ



Фарҳанги инсон ва фарҳанги интернетии ӯ бо ҳам алоқаманданд ва барои муошират ва ҳамкории рақамиӣ заминаи беназир фароҳам меоранд. Таҷрибаи шахсӣ, тарбия ва таҳсилот заминаero ташкил медиҳанд, ки дар он шахс дарки худро дар бораи ҷаҳони онлайн месозад. Масалан, шахсе, ки сатҳи баланди маърифати фарҳангӣ дорад, қодир аст, ки манбаъҳои боэътимоди иттилоотро аз манбаъҳои манипулятивӣ фарқ кунад, ки ин маҳсусан дар даврони ҳабарҳои қалбакӣ ва маълумоти бардурӯғ муҳим аст.

Тафаккури интиқодӣ, ки тавассути фарҳангҳо ва санъат таҳия шудааст, инчунин ба таҳлили нуқтаи назари гуногун дар мубоҳисаҳо ва кам кардани низоъҳо мусоидат мекунад. Ин равиш ба муоширати эҳтиромона ва созанда мусоидат намуда, ба фароҳам овардани муҳити мусбати интернет мусоидат мекунад.

Шахсе, ки интернетро ҳамчун платформаи бой барои мубодилаи дониш қабул карда метавонад, на танҳо таҷрибаи худро ғанӣ мегардонад, балки ба паҳншавии фарҳанг ва арзишҳо мусоидат мекунад. Ҳамин тарик, ташаккули стандартҳои баланди ахлоқӣ ва масъулияти шахсӣ на танҳо барои рушди инфиродӣ, балки барои саломатии ҷомеа дар маҷмӯъ муҳим аст. Талош барои такмили худ ва кушодашавӣ ба ғояҳои нав, дар асоси заминаи фарҳангӣ, метавонад тасаввуроти ҷаҳони рақамиро ҳамчун фазои имкониятҳо ва эҷодкорӣ ба таври назаррас тағйир дихад.

Дар заминаи ташаккули фарҳанги интернет, шароити педагогӣ нақши калидӣ мебозад ва барои ҳамкорӣ ва мубодилаи дониш фазо фароҳам меорад. Муҳаққиқ О.в. Артюшкин таъкид кардааст, ки шартҳои заруриро метавон дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ, омӯзиши малакаҳои рақамӣ ва дастгирии идеологии равандҳо ҳисоб кард. Ин омилҳо барои азхудкунии самаранок ва истифодаи технологияҳои интернетӣ замина фароҳам меоранд. Фаҳмидани аҳамияти онҳо имкон медиҳад, ки барои раванди босифати таълим замина фароҳам оварда шавад. Аз тарафи дигар, шароити кофӣ дастгирии муассисаҳои таълимӣ ва оила ва фароҳам овардани муҳити мусоид барои эҷодкорӣ ва ифодаи худро дар бар мегирад. Вақте ки донишҷӯен қобилияти озодона омӯхтан, мубодилаи таҷриба ва гирифтани фикру мулоҳизаҳоро доранд, фарҳанги интернет на танҳо маҷмӯи технология, балки воситаи ташаккули тафаккури интиқодӣ ва эҷодкорӣ мегардад [22].

Ҳамин тариқ, рушди бомуваффақияти фарҳанги интернетӣ аз бисер ҷиҳат аз равиши ҳамаҷониба вобаста аст, ки ҳам шароити зарурӣ ва ҳам кофиро ба назар мегирад. Ин мутобиқати амали омӯзгорон, маъмурон ва худи донишҷӯенро талаб мекунад, ки дар навбати худ барои раванди таълим дар асри рақамӣ уфуқҳои нав мекушояд.

Андешаҳои муҳаққиқ П.Ф. Каптерев ба таърифи дар «Лугати тафсирии забони русӣ»-и С.И. Ожегова ва Н.Ю. Шведова овардашуда мувофиқат мекунад [63, с.73].

Муҳаққиқ А.А. Пигузов дар ин маврид афзудааст, ки “Шароити педагогӣ ҳолате аст, ки омӯзгорон бо мақсади кумаки мунтазам ба рушди худ ва (ё) такмили ихтисоси шахсият ба андозаи қудрати ў ва мутобиқи идеали иҷтимоии худ таъсис додаанд” [114].

Муҳаққиқ О.В. Артюшкин бошад таъкид мекунад, ки: “Шароити ташкилӣ ва педагогӣ заминаи бунёдии алоқаманд кардани амалҳое мебошад, ки раванди ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандаро ташкил медиҳанд” [22, с.41].

Мо тасдиқ мекунем, ки шароитҳои педагогӣ дар фароҳам овардани муҳити самараноки таълимӣ нақши калидӣ дорад. Онҳо на танҳо соҳтори раванди таълимиро муайян мекунанд, балки ба ҳавасмандии донишҷӯен, ҳолати эмотсионалий ва омодагии онҳо ба омӯзиш таъсир мерасонанд. Муҳим он аст, ки ин шартҳо бо назардошти хусусиятҳои инфириодии ҳам донишҷӯен ва ҳам омӯзгорон ба таври мақсаднок таҳия карда шаванд.

Яке аз омилҳои асосӣ мавҷудияти технологияҳои мусоири таълимӣ мебошад, ки ҳамкории интерактивиро таъмин мекунанд ва фаъолияти маърифатии донишҷӯенро ҳавасманд мекунанд. Усулҳо ва равишҳои мусоир, ки услубҳои гуногуни омӯзишро ба назар мегиранд, ба он мусоидат мекунанд, ки ҳар як донишҷӯ роҳи худро ба дониш пайдо кунад.

Илова бар ин, шароити ташкилӣ муҳим аст: тозагӣ ва бароҳатӣ дар биноҳои таълимӣ, дастрасии захираҳо ва маводҳо, инчунин мавҷудияти ҳайати таҳассусии педагогӣ. Ин ҷанбаҳо на танҳо фазои ҷисмонӣ, балки фазои психологиро низ ташкил медиҳанд, ки дар он донишҷӯен метавонанд потенсиали худро амалӣ кунанд.

Ҳамин тариқ, фароҳам овардани шароити оптималии педагогӣ вазифаи мураккабест, ки иштироки ҳамаи иштирокчиени раванди таълимиро талаб мекунад. Ин равиш имкон медиҳад, ки самаранокии фаъолияти системаи педагогӣ ба таври назаррас баланд бардошта шавад ва дар таълим ба натиҷаҳои баланд ноил гардад.

Мо таъқид мекунем, ки таҳқиқоти мавҷуда оид ба фарҳангӣ интернетӣ дар муҳити таълимӣ аксар вақт ба ҷанбаҳои алоҳида, ба монанди таъсирӣ технология ба раванди таълим е рафтари донишҷӯен дар шабака тамаркуз мекунанд. Аммо, муносибати босалоҳият ба ташаккули фарҳангӣ интернетӣ ҳамчун раванди педагогӣ то ҳол дар сатҳи марҳилаҳои ибтидой боқӣ мемонад. Муҳим аст, ки ташкили фазои таълимиро ба назар гирем, ки хусусиятҳои беназири муҳити рақамиро ба назар гирад. Ҷомеаи илмӣ бояд ба зарурати таҳияи тавсияҳои методӣ, ки ба ҳамгирии фарҳангӣ интернетӣ ба барномаҳои таълимӣ равона

шудаанд, дикқат дихад.

Зарур аст, ки на танҳо асосҳои назарияйӣ, балки воситаҳои амалӣ барои омӯзгорон таҳия карда шаванд, ки ба онҳо на танҳо малакаҳои техникии донишҷӯёро омӯзонанд, балки тафаккури интиқодӣ ва равишиҳои ахлоқиро барои истифодаи захираҳои онлайн ташаккул диханд. Файр аз он, ба назар гирифтани фарқиятҳои фарҳангӣ ва хусусиятҳои заминаҳое, ки дар онҳо таълим амалӣ карда мешавад, муҳим аст. Таҳияи амсилаҳои мутобиқшудаи фарҳанги интернетӣ имкон медиҳад, ки муҳити фарогир ва самарабахши таълимӣ бо назардошти ниезҳо ва афзалиятҳои гурӯҳҳои гуногуни донишҷӯен фароҳам оварда шавад. Ҳамин тарик, ташаккули фарҳанги интернетӣ як раванди бисерҷанба аст, ки муносибати ҳамаҷонибаи муҳаққиқон ва амалқунандагонро талаб мекунад.

Мо шароитҳои педагогиро муайян кардем, ки ташаккули самарабахши фарҳанги интернетии ҷавононро таъмин мекунад: а) роҳандозии раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити таълимгоҳҳо мувофиқи амсилаи сохторӣ ва функционалӣ; б) дар амалияи таълимӣ ҷорӣ намудани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон»; в) истифодаи маҷмуии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар раванди таълим.

Шарти аввалини педагогӣ ин ҷараёни ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ мувофиқи амсилаи сохторӣ ва функционалӣ мебошад. Амсиласозӣ ҳамчун усули донишҳои илмӣ дар бисёр илмҳо, аз ҷумла педагогика, татбиқ карда мешавад. Амсиласозии зуҳуроти педагогӣ ҳамчун як қисми усули умумии таҳқиқот таърихи тулонӣ дорад ва баробари пайдоиши худи илми педагогика низ ба вучуд омадааст.

Усули амсиласозӣ дар илми педагогӣ воситаи пурӯзвватест, ки ба таҳқиқ ва таҳлили равандҳои таълимӣ имкон медиҳад. В. Г. Афанасев аҳамияти ин усулро барои фаҳмидани динамикаи ҳамкории байни шогирд ва омӯзгор таъкид мекунад. Амсилаҳо барои муайян кардани омилҳои асосии ба муваффақияти таълим таъсиркунанда ва инчунин

муайян кардани стратегияҳои оптималии таъсири педагогӣ кӯмак мерасонанд.

В.А. Веников диққати худро ба зарурати истифодаи амсилаиронӣ барои таҳияи барномаҳо ва курсҳои таълимӣ равона мекунад. Вай чунин мешуморад, ки соҳтани амсилаҳои концептуалӣ имкон медиҳад, ки мундариҷаи таълим ба талаботи донишҷӯен ва талаботи ҷомеаи муосир самараноктар мутобиқ карда шавад. Ин на танҳо барои таҳсилоти умумӣ, балки барои омӯзиши қасбӣ низ муҳим аст.

Б. А. Глинский ва дигар муҳаққиқон, ба монанди И.В. Новик ва В.А. Штоф, дар рушди амсиласозӣ ҳамчун усули илмӣ саҳми назаррас гузоштанд. Корҳои онҳо нишон медиҳанд, ки чӣ гуна амсиласозӣ метавонад барои таҳлили ҳолатҳои гуногуни педагогӣ ва инчуни таҷрибаҳо барои кӯмак ба санчиши фарзияҳо ва дарефти ҳалли нав дар омӯзиш истифода шавад. Дар натиҷа, усули амсиласозӣ унсури зарурии тадқиқоти муосири педагогӣ ва таҳияи равишҳои нав дар таълим мегардад.

Муҳаққиқон В.М. Монахов ва Т.К. Смиковская, амсилаи педагогии фаъолияти омӯзгорро ҳамчун «инъикосе муайян мекунанд, ки дар забони расмӣ ҷузъҳои низом, робитаи байни онҳо ва ҳамчунин, равандҳои тағйирот, ташаккул ва рушди низоми методологии омӯзгорро дар шароити воқеии муҳити иҷтимоиву фарҳангӣ тавсиф мекунад» [98, с.51].

Таърифи умумии пурраи амсиларо дар таҳқиқоти худ муҳаққиқ А.Н. Даҳин чунин ифода мекунад: амсила як объекти ба таври сунъӣ соҳташуда дар шакли диаграмма, соҳторҳои физикиӣ, шаклҳо ё формулаҳо мебошад, ки ба объект (ё падидай) таҳқиқшаванд шабех буда, дар содагӣ ва соҳтор ҳосиятро нишон медиҳанд ва таҷдид мекунанд [49].

Мушкилоти амсиласозии педагогӣ дар заминаи омӯзиши маҳсус дар лаҳзаҳое, ки зарурати системасозии унсурҳои раванд е система ба миён меояд, шиддат мегирад. Раванди ташаккули фарҳангӣ интернетии ҷавонон ҳамчун системаи яклухт дар назди мо ҳамчун маҷмӯи мураккаби зерсистемаҳои ба ҳам алоқаманд, ки иҷрои бомуваффақияти вазифаҳои

гузошташударо муайян мекунанд, ба назар мерасад.

Ин зерсистемаҳо тавассути ҷузъҳои сохторӣ ва функционалии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон (Ҷадвали 3) тасвир карда мешаванд, ки як маҷмӯи тақсимнашавандаро ташкил медиҳанд, ки аз шаш унсури асосӣ иборат аст: гузоштани ҳадафҳо, методология, малака, фаъолият, назорат ва самаранокӣ.

Дар зер амсилаи сохторӣ-функционалии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ оварда шудааст, ки ҳамкории ҳамоҳангии ҳамаи ҷузъҳоеро нишон медиҳад, ки ҳамгирои дониш, малака ва таҷрибаи амалиро ба муҳити ягонаи таълимӣ таъмин мекунанд.

Ҷадвали 3. Ҷузъҳои амсилаи сохторӣ ва функционалии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон

I. Ҷузъи таъйини ҳадафҳо

Мақсад: ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ
Вазифаҳо: расонидани кумак ва дастирий ба ҷавонони таълимгиранда дар:

- 1) ташаккули низоми дониш дар соҳаи фарҳанги Интернет (ҷузъҳои иттилоотӣ, коммуникативӣ ва меъёрий-рафторӣ);
- 2) таълим додани механизмҳои кори самаранок дар ҷустуҷӯи иттилоот ва низомҳои иртиботии Интернет;
- 3) омӯзиши ҳусусиятҳои ахлоқӣ ва арзишии фарҳанги интернетӣ, ки барои амалисозии фаъолиятҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Интернет заруранд;
- 4) рушди ҷузъи эҷодии фарҳанги Интернет, худомӯзӣ дар Интернет.

Вазифаҳо: иҷтимоӣ, иттилоотӣ, коммуникативӣ, танзимқунанда (танзими рафтор дар фазои Интернет ба маъни васеи калима)

II. Ҷузъи методологӣ

Усулҳои методологӣ: ба шаҳсият нигаронидашуда, ба фаъолият нигаронидашуда, инноватсионӣ-рефлексивӣ, низомнок, аксиологӣ, ба амал нигаронидашуда.

Принципҳо: самти гуманистии таълим, мутобиқат ба табиат, мутобиқати фарҳангӣ, маркази тарбия ба рушди шаҳсият, мукаммалий, ҳамагонӣ буданитарбияи иҷтимоӣ, пайдарҳамӣ, беайбӣ ва ягонагии соҳтории мундариҷаи раванди ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон, гузариш аз омӯзиш ба худшиносӣ, маориф ва ғ.

III. Ҷузъи мундариҷавӣ

Ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Интернет; ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти самараноки иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Интернет; муносибати арзишманд ба фаъолияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Интернет, инчунин ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти самараноки иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Интернет; дониш дар соҳаи алоқаи интернетӣ ва фаъолияти ҷустуҷӯи иттилоот дар Интернет, қоидаҳои муоширати муассири интернет; низоми малака ва маҳоратҳои амалий барои истифода, таҳлил, банизомдарорӣ, табдилдиҳӣ, пахши иттилоот аз Интернет, инчунин малакаҳои муоширати интернетӣ, худомӯзӣ дар Интернет ва ғайра.

IV. Ҷузъи фаъолиятӣ

Шаклҳо ва усулҳои ташкилии таълим: толори лексия, сухбат, мубоҳиса, мизи мудаввар, кори лабораторӣ, кори амалий.

Усулҳои ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавони таълимгиранда: гурӯҳи асбобҳои таълимӣ (низоми корҳои лабораторӣ, вазифаҳои эҷодӣ); гурӯҳи воситаҳои техниқӣ (компьютер ва др.).

V. Ҷузъи назоратӣ

Ташхис ва мониторинги минбаъдаи сатҳҳои ташаккулӯфтаи фарҳанги интернетии насли ҷавони таълимгиранда.

Меъёрҳои ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавони таълимгиранда

Арзишӣ-ҳавасмандқунӣ	Маърифатӣ	Абзорӣ-фаъолияти
Меъёрҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити таълимгоҳҳо		
Ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иттилоотӣ, ангезаҳои фаъолияти коммуникативӣ дар Интернет, арзиши фаъолияти коммуникативӣ дар Интернет, ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет, муносибати арзиш ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти ТИИ.	Дониш дар бораи имкониятҳо ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет, дониш дар бораи имконот ва механизмҳои ҳамкорӣ дар Интернет, дониш дар бораи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти ТИИ дар Интернет.	Соҳибироҳу шеваҳо ва ба воситаи маълумот фаъолиятҳо дар Интернет, моликироҳу воситаҳои муошират ва фаъолиятҳо дар мутобиқати Интернет, маълумот ва муошират дар фаъолияти онлайн. Меъёрҳои Интернет ва қоидаҳои самараноки иҷтимоӣ ҳамкорӣ

Сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавони таълимгиранда

Сатҳи эҷодӣ (баланд): сатҳи баланди ҳавасмандӣ ва дониш дар бораи имконот, афзалиятҳо ва нуқсонҳои низомҳои ҷустуҷӯйи иттилоот ва коммуникатсия; дараҷаи баланди масъулият ва оғоҳӣ дар интиҳоби ҳадафҳо, воситаҳо ва шаклҳои фаъолият дар Интернет; танзими фаъолият дар Интернет аз рӯи самтҳои арзиш дар сатҳи баланд; сатҳи баланди маҳорат дар механизмҳои иртиботи таълимӣ; мутобиқати фаъолият дар Интернет ба меъёрҳо ва қоидаҳои муоширати муассири маҷозӣ; сатҳи баланди масъулият дар интиҳоби услуби ҳамкорӣ дар Интернет; доштани услуби худии муоширати маҷозӣ.

Сатҳи истехсолӣ (миёна): сатҳи кофии ҳавасмандӣ ва дониш дар бораи имконот, афзалиятҳо ва нуқсонҳои системаҳои ҷустуҷӯйи ва коммуникатсия; ҳавасмандӣ дар ҳалли вазифаҳои гузошташуда; қӯшиши мустақилона муайян кардани ҳадафҳои фаъолияти иттилоотӣ ва соҳтани робитаҳои интернетӣ; сатҳи миёнаи тамоюлҳои арзишӣ, ки фаъолиятро дар Интернет муайян мекунанд; ҳолати бороҳатӣ дар ҷараёни муоширати интернетӣ; саъю қӯшиш барои рушд ва тақмили малака ва дониши фаъолияти иттилоотӣ

Сатҳи мутобиқшавӣ (паст): дараҷаи пасти масъулият, мустақилият ва оғоҳӣ дар интиҳоби ҳадафҳо, воситаҳо ва шаклҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет; набудани (ё сатҳи пасти) самтҳои арзиш, ки фаъолиятро дар Интернет муайян мекунанд; сатҳи нокифояи ҳавасмандӣ ва дониш дар бораи механизмҳои фаъолияти самаранок дар Интернет; сатҳи пасти малака дар механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет; риояи накардани фаъолият ба меъёрҳо ва қоидаҳои муоширати муассири ҷузъи маҷозӣ.

VI. Ҷузъи самаранокӣ

Натиҷа: сатҳи баланди ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавони таълимгиранда.

Қисми аввали амсилаи мақсаднок бо рушди фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити таълимӣ алоқаманд аст. Үнсурни калидии системаи

маориф ба тарбияи фарҳанги ҳамкорӣ дар фазои рақамӣ нигаронида шудааст, ки ба омезиши ҳамоҳангии раванди таълим мусоидат мекунад. Вазифаҳои асосӣ инҳоянд:

- 1) ташаккули дониш дар соҳаи фарҳанги интернетӣ(ҷанбаҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, рафткорӣ);
- 2) омӯзиши усулҳои истифодаи самараноки системаҳои чустучӯй ва коммуникатсияҳои онлайн;
- 3) тарбияи меъерҳо ва арзишҳои ахлоқӣ барои иштирок дар фаъолияти иттилоотӣ-коммуникатсионӣ;
- 4) рушди иқтидори эҷодӣ ва худшиносӣ дар шароити дастрасии номаҳдуд ба иттилоот.

Вазифаҳои асосӣ: иҷтимоӣ (ҳамкории ҳамоҳанг, мутобиқшавӣ, ғанӣ гардонидани таҷрибаи муошират); иттилоотӣ (қонеъ кардани талабот ба дониш); коммуникатсионӣ (эҷоди фазои виртуалий барои ҳамкорӣ); танзимкунанда (муқаррар кардани меъерҳо ва қоидаҳо барои ҳамкории самаранок дар муҳити рақамӣ).

Ин амсила на танҳо ба содда кардани муошират, балки ба фароҳам овардани муҳити бехатар ва самаранок нигаронида шудааст, ки дар он ҳар як иштирокӣ метавонад ба потенсиали худ бирасад ва муҳити иҷтимоии худро бо дониш ва арзишҳои нав ғанӣ гардонад. Синергияи ин функцияҳо аҳамияти ҳамкориро дар ҷаҳони рақамӣ таъкид мекунад, ки дар он имкониятҳои муошират ва мубодилаи иттилоот амалан беохир мешаванд.

Ҳамин тарик, муносибати шахспарастона ба андешаи муҳаққиқон Л.Н. Борисов, Е.П.Варламов, А.А. Вербитский, А.Н. Леонтьев, Т.В. Мошаров, В.В.Сериков ва фаъолият дар соҳаи технологияҳои Интернет муҳим аст.

Асоси методии ин амсила ба як қатор принсипҳо асос ёфтааст, ки ба ташаккули фарҳанги интернетии хонандагон диққат медиҳанд. Ин

принципҳо ҳамчун дастурҳои калидӣ барои интихоби мундариҷаи раванди таълим, инчуни ин муайян кардани шаклҳо ва усулҳои таълим, ки муаллим барои қашфи уфуқҳои нави дониш истифода мебарад, амал мекунанд. Мисли қутбнамо дар баҳри пурталотуми фаъолияти таълимӣ, онҳо ба роҳнамоии курси педагогӣ дар роҳи сатҳи баланди огоҳӣ ва ифодаи худ дар ҷаҳони рақамӣ кӯмак мерасонанд. Муҳим он аст, ки ҳар як ҷанбаи раванди таълим ба канваси умумии таҷрибаи интерактивӣ мувоғиқат кунад ва дар донишҷӯен на танҳо малакаҳо, балки фаҳмиши ҳамаҷонибаи фарҳанги гуногунҷанбаи интернетро ташаккул дихад [26].

Ҳамин тарик, интихоби мундариҷа, шаклҳо ва усулҳои таълим на танҳо вазифа, балки санъате мегардад, ки дар он омӯзгор ҳамчун эҷодкоре баромад мекунад, ки донишҷӯенро ба таҳқиқи фазои бемаҳдуди дониш, ки дар фазои рақамии муосир дар назди онҳо қашф шудааст, илҳом мебахшад.

Асоси методологии амсила принципҳои асосии ташаккули фарҳанги интернетро дар байни донишҷӯени коллеҷ ошкор мекунад. Равиши гуманистӣ ба тарбия диққати худро ба рушди шахсияти ба табиат мувоғиқ равона мекунад, ки барои ҳамоҳангӣ байни арзишҳои фарҳангӣ ва рушди инфиродӣ шароит фароҳам меорад. Амсила мутамарказ кардани кӯшишҳоро дар такмили шахсият дар бар мегирад, дар ҳоле ки ба комплексии тарбияи иҷтимоӣ риоя мекунад, ки ба эҷоди робитаҳои устувор байни раванди таълим ва мундариҷаи он имкон медиҳад.

Ҷанбаи муҳим пайдарҳамӣ, ягонагӣ ва соҳтор дар ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон мебошад. Принципи гузариш аз таҳсилоти анъанавӣ ба худшиносии фаъол дар донишҷӯен муносибати огоҳона ба эҷоди траекторияи таълимии худро ташаккул медиҳад, ки барои рушди зеҳнӣ ва фарҳангии онҳо уфуқҳои нав мекушояд. Ҳамин тарик, курс на танҳо ба интиқоли дониш, балки ба ташаккули ҷаҳони дохилӣ, ки қодир аст бо воқеиятҳои рақамии муосир ҳамзистии ҳамоҳанг

дошта бошад, равона карда шудааст.

Чузъи сеюми амсила - пурмазмунӣ - ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботиро дар Интернет, далелҳо барои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои самарабахши фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет, муносибат ба фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет, ҳамчунин ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет, дониш дар соҳаи алоқаи интернетӣ ва ҷустуҷӯйи иттилоот дар Интернет, қоидаҳои муассири муюширати Интернет, низоми малакаҳои амалӣ оид ба истифода, таҳлил, банизомдарорӣ, табдилдиҳӣ, пахши иттилоот аз Интернет, ҳамчунин маҳоратҳои иртиботии интернетӣ, омӯзиши мустақилона дар Интернетро муайян мекунад.

Чузъи чоруми амсилаи пешниҳодшуда ҷузъи фаъолият шаклҳо ва усулҳои ташкилиро, аз ҷумла лексияҳо, суҳбатҳо, баҳсҳо, мизҳои мудаввар, корҳои лабораторорӣ ва амалиро муайян мекунад. Он барои эҷоди фарҳанги интернетии насли ҷавон, ифодаи ҳамгирии ҳамоҳангии воситаҳои таълимӣ ва техниқӣ асос мебошад. Дар байнин ин воситаҳо як гурӯҳи воситаҳои таълимӣ, ба монанди системаи корҳои лабораторорӣ ва вазифаҳои эҷодӣ, ки ба рушди тафаккури интиқодӣ ва муносибати эҷодӣ равона шудаанд, ҷудо карда мешаванд.

Дар баробари ин, воситаҳои техниқӣ ба монанди компьютер ва хидматҳои интернетӣ уфуқҳои беохирро барои омӯзиш ва ифодаи худ мекушоянд. Ин унсурҳо ба таври органиқӣ муттаҳид шуда, барои ҳамкории амиқтар ва пурмазмуни ҷавонон бо муҳити рақамӣ замина фароҳам меоранд ва шаҳсияти онҳоро дар ҷаҳоне ташаккул медиҳанд, ки дониш ва технология ба ҳам меоянд ва имкониятҳои такмили худ беохир ба назар мерасанд.

Кибердружиникҳо - гурӯҳи ихтиёрии одамон, ки ба ҷустуҷӯйи маълумот ва иттилооти ғайриқонунӣ дар Интернет машғуланд ва барои нест кардани он ва ҷалби қонунваронкунандагон ба ҷавобгарӣ

машгууланд.

Чадвали 4. Шаклҳои кори кибердружинникҳо бо донишҷӯёни соли аввали таҳсили муассисаҳои таълимӣ

Шаклҳои кор бо чавонон ва волидайни онҳо	Мавзуи ҷорабиниҳо	
	Барои чавонон	Барои волидайн
Маърӯзаҳо	«Интернет – манфиат ва ё зарар барои донишҷӯ?», «Фоиданокӣ дар шабакаи Интернет»	«Компьютер ва Интернет дар ҳаёти насли чавон», «Пешгирии психологии вобастагии интернетӣ дар чавонон».
Мусохиба	«Интернет аз назари насли чавон», «Интернет-озмунҳои илмӣ ва эҷодӣ барои чавонон», «Кибердружинаҳо: ҳадафҳо, вазифаҳо, механизмҳои кор.	«Амнијату бехатарии чавонон дар шабакаи Интернет», «Кибердружинникҳо – ҳимоятгарони чавонон аз «хавфу хатарҳо дар шабакаи Интернет», «Интернет – маълумот барои чавонони маъюб»
Практикум	«Захираҳои таълимии шабакаи Интернет ва чавонон», «Интернет-лоиҳаҳо барои чавонон», «Нашри маҳсули шаҳсии эҷодӣ дар шабакаи Интернет».	«Интернет-захираҳо ба ёрии волидайн», «Интернети бехавф» ва ё «Вебфилтр барои назорати волидайни кор меқунад?»
Мизи мудаввар	«Интернет аз назари чавонон: афзалиятҳо ва нуқсонҳои Интернет - иртибот», «Интернет ҳамчун фазои фарҳангӣ: «Тарафдор ва Муқобил».	«Интернет-захираҳо барои насли чавон. Мушкилӣ ҳаст – роҳи ҳал ҳам ҳаст!», «Таъсири интернет-иртибот ба рушди шавқи маърифатии насли чавон»
Бозии расмӣ (корӣ)	«Қоидаҳои асосии истифодаи бехавфи захираҳои шабакаи Интернет»	«Қоидаҳои амнијат ва этикет дар шабакаи Интернет барои насли чавон».
Мубоҳиса	«Шабакаи иҷтимоӣ дар: муошират дар «Вконтакте» ва ё муоширати воеӣ?».	«Интернет – дӯст ё душман?».

Ҷузъи панҷуми амсила, ки унсури назоратӣ ва ташхисӣ мебошад, ташхиси дақиқ ва мониторинги минбаъдаи сатҳи рушди фарҳангӣ интернетро дар байни насли чавони муассиса фаро мегирад. Ин ҷузъ се ҷанбаи асосиро дар бар мегирад: мутобиқшавӣ, истеҳсолӣ ва эҷодӣ.

Ҷанбаи мутобиқшавӣ омодагии чавононро ба дарки технологияҳои нав ва тамоюлҳои рақамиӣ, қобилияти мутобиқ шудан ба фазои иттилоотии зудтағирибанда дар назар дорад. Ҷанбаи истеҳсолӣ дикқати худро ба шомил кардани чавонон ба фаъолияти эҷодӣ дар интернет равона меқунад, ки ба ташаккули малака ва малакаҳои

рақамии онҳо мусоидат меқунад. Ҷанбаи эҷодӣ, дар навбати худ, потенсиали фардиятро меқушояд ва ба ҷавонон имкон медиҳад, ки ғояҳо ва эҳсосоти худро дар ҷаҳони виртуалӣ баен қунанд ва мундариҷаи беназир эҷод қунанд. Ҳамин тарик, ҷузъи назоратӣ ҳамчун воситаи муҳим барои арзебӣ ва таҳлил барои муайян кардани ҷиҳатҳои қавӣ ва заъф дар рушди фарҳанги интернет хидмат меқунад, ки дар ниҳоят ба ташаккули пурраи ҳувияти рақамии насли нав мусоидат меқунад.

Ташхиси сатҳи ташаккули фаъолияти иҷтимоӣ дар соҳаи технологияҳои интернетӣ ба меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо асос ёфтааст: меъёрҳои ҳавасмандгардонӣ-арзишӣ (ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ, муносибати арзишӣ ба фаъолияти иттилоотӣ, ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иртиботӣ, ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои самарарабахши иттилоотию иртиботӣ, муносибати арзишмандона ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); меъёрҳои маърифатӣ (дениш дар бораи имконот ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ, донистани меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); меъёрҳои василавӣ-фаъолияти (доштани усул ва воситаҳои фаъолияти иттилоотӣ, доштани метод ва воситаҳои иртиботии фаъолият, мутобиқати фаъолияти иттилоотию иртиботӣ ба меъёрҳо ва қоидаҳои ҳамкориҳои самарарабахши иҷтимоӣ дар Интернет).

Ҷузъи шашуми амсила самаранокии ачиби раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимии муосир мебошад, ки онро аз рӯи се меъери асосӣ тавсиф кардан мумкин аст. Ин меъерҳо на танҳо сатҳи фарҳанги интернетро инъикос меқунанд, балки ҳамчун ченаки он, ки насли ҷавон то чӣ андоза амиқ ва бошууrona ба фазои рақамӣ ворид шудааст, хизмат меқунанд.

Пеш аз ҳама, ин дарки масъулият барои мундариҷаи эҷодшуда ва оқибатҳои он мебошад, ки заминаи тафаккури интиқодиро ташкил медиҳад. Дуюм, ба назар гирифтани малакаҳои ҳамкорӣ дар муҳити онлайн, ки ба ҷавонон дар паймоиш дар ҷараенҳои гуногуни иттилоот қӯмак мерасонанд, муҳим аст.

Нихоят, меъёри сеюм андозаи фарҳангӣ ва ахлоқии фазои интернетро, ки ҷанбаҳои эҳтиром, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамдардиро дар бар мегирад, таъкид мекунад. Ин се намуди меъёрҳо, ки дар ҷараёни ягона ҳамкорӣ мекунанд, барои ташаккули ҷомеаи интернетии огоҳона ва фарҳангӣ, ки ба мушкилоти давраи нав омода аст ва ба ҳамоҳангӣ дар гуногунрангӣ қӯшиш мекунад, иқтидори пурӯзвват эҷод мекунанд.

Барои татбиқи бомуваффақияти шароити дуюми педагогӣ – амалисозии барномаи модулии "Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ" донишҷӯёнро ба раванди азхудкуни технологииҳои иттилоотӣ фаъолона ҷалб кардан лозим аст. Дар доираи модули аввал ба рушди малакаҳои ҷустуҷӯ ва таҳлили иттилоот диққат дода мешавад. Донишҷӯён истифодаи захираҳои гуногуни Интернетро меомӯзанд, манбаъҳои боэътиմодро аз манбаъҳои боэътиmod фарқ мекунанд ва инчунин маводи ёфтшударо танқид мекунанд. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки корбарони боэътиmodи мундариҷаи рақамиӣ шаванд.

Модули дуюм, ки ба технологияҳои пахши телевизион ва радио баҳшида шудааст, ба донишҷӯен имконият медиҳад, ки воситаҳои муосири муоширатро аз худ кунанд. Дар амал, малакаҳои кор бо форматҳои аудио ва видео, эҷоди подкастҳо ва видеоҳо таҳия карда мешаванд. Муҳим он аст, ки донишҷӯен нақши вао-ро дар ташаккули афкори ҷамъияти дарк кунанд ва истифодаи ин воситаҳоро барои муоширати муваффақ ҳам дар доираи лоиҳаҳои таълимӣ ва ҳам дар ҳаёт омӯзанд.

Модули сеюм ба асосҳои фаъолияти муаррифӣ тамаркуз мекунад. Ба донишҷӯен дониш ва малака дар барномасозии Web дода мешавад, ки ба онҳо дар эҷод ва мубодилаи лоиҳаҳои таблиғотии иҷтимоӣ қӯмак мекунад. Ин на танҳо ба шумо имконият медиҳад, ки эҷодкор бошед, балки малакаҳои амалиро, ки дар ҷаҳони муосир заруранд, инкишиоф дихед.

Барномаи курси махсуси «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълими»

Тавзехоти муқаддимотӣ.

Курси махсус ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълими нигаронида шудааст. Курси махсус доираи васеи масъалаҳои марбут ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсиониро дар раванди таълим фаро мегирад. Ин пеш аз ҳама ба истифодаи Интернет ҳамчун воситаи пурӯзвват барои гирифтани маълумоти таълими ва иттилооти иҷтимоии беруназсинӣ дахл дорад.

Қисми якуми курс чӣ гуна дуруст ҷустуҷӯ ва таҳлили маълумотро дар шабака, қадом усулҳо ва равишҳоро барои баланд бардоштани самаранокии ҷустуҷӯи иттилоот ва инчунин чӣ гуна баҳо додани манбаъҳои ефтшуда баррасӣ мекунад. Ин махсусан дар шароити изофабори иттилоот муҳим аст, ки донишҷӯен бояд миқдори зиеди иттилоотро филтр ва коркард кунанд.

Бахши дуюми курс ба технологияҳои телекоммуникатсионӣ ва нақши онҳо дар ташаккули раванди муосири таълим баҳшида мешавад. Дар ин ҷо ми дид мебароем, ки чӣ гуна технологияҳои телефонӣ ва мобилий метавонанд ба омӯзиш ворид карда шаванд, онҳо чӣ манфиатҳо доранд ва инчунин ҳангоми истифодаи онҳо чӣ гуна зангҳо метавонанд ба миен оянд. Ҷанбаи муҳими ин баҳш таҳлили системаҳои мавҷудаи омӯзиши онлайн хоҳад буд, ки дар ҷаҳонишавӣ ва рақаминосии таълим торафт маъмултар мешаванд.

Мо муҳокима хоҳем кард, ки чӣ гуна ин системаҳоро барои эҷоди барномаҳои таълимии ҷандир ва дастрас истифода бурдан мумкин аст ва чӣ гуна онҳо ба ҳамкории омӯзгорон ва донишҷӯен таъсир мерасонанд. Бахши сеюм ба дастурҳои методӣ оид ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар раванди таълим тамаркуз хоҳад кард.

Мо дид мебароем, ки чӣ гуна донишҷӯенро барои кор бо технологияи муосир омода кардан лозим аст, барои бомуваффақият

ҳамгиро кардани технология ба фаъолияти касбии худ кадом малакаҳо ва салоҳиятҳоро инкишоф додан лозим аст. Дар ин замана, ба тамоюлҳои мусири истифодаи технология дар соҳаи маориф, аз ҷумла омӯзиши мутобиқшавӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ ва воқеяти виртуалиӣ ва дурнамои рушди технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи маориф диққат дода мешавад.

Ҳамин тарик, ин кор ба ҳалли як қатор масъалаҳои марбут ба таҳқиқот ва таҳлили истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар соҳаи маориф равона шудааст. Мо мекӯшем, ки мушкилотеро, ки муассисаҳои таълимӣ ҳангоми татбиқи технология дучор меоянд, муайян кунем ва инчунин тавсияҳои амалиро барои истифодаи самараноки онҳо пешниҳод кунем. Дар натиҷа, кор ба фахмиши амиқи нақши технология дар таълим ва омода кардани донишҷӯен ба мушкилоти ҷаҳони мусоидат ҳоҳад кард.

Курси маҳсус ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон нигаронида шудааст, ки дар ҷаҳони имрӯза вазифаи ниҳоят муҳим буда, дар он муҳити рақамӣ қисми муҳими ҳаєти мо мегардад.

Мақсади курси маҳсус: ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон тавассути татбиқи шаклҳои гуногуни фаъолияти маърифатӣ дар шабака, ки ба омӯзиши иҷтимоии онҳо мусоидат мекунад.

Вазифаҳои курси маҳсус: омӯзиши интернет ҳамчун фазои фарҳангӣ: Огоҳӣ аз гуногунии захираҳо ва имкониятҳое, ки интернет барои ифодаи худ ва таълим додани ҷавонон фароҳам меорад. Усулҳои ҷустуҷӯи иттилоот: Азхудкуни малакаҳои истифодаи системаҳои гуногуни ҷустуҷӯ. Рушди тафаккури интиқодӣ барои таҳлили иттилоот ва арзебии дурустии он.

Малакаҳои муюнирати онлайн: Шиносоӣ бо асосҳои кор бо веб-почта ва дигар абзорҳои паемнависӣ ва ҳамкорӣ дар муҳити онлайн.

Иштирок дар лоиҳаҳо ва озмунҳои илмии интернетӣ: Рушди малакаҳои гурӯҳӣ ва эҷодкорӣ тавассути иштирок дар озмунҳо ва лоиҳаҳо, ки ба омӯзиши татбиқи донишҳои назариявӣ дар амал мусоидат мекунанд.

Ташаккули фарҳанги муюшират дар фазои маҷозӣ: Муҳокимаи одобва меъерҳои рафтор дар шабака, рушди муюширати эҳтиромона ва созанда.

Интишори саҳифаҳои интернетӣ: Малакаҳои амалий оид ба ҷойгиркунии кори худ дар шабака, ки ба ҳисси масъулият барои иттилоот ва мундариҷаи нашршуда мусоидат мекунад.

Эҷодкорӣ ба асарҳо: Ҳавасмандгардонии эҷодкорӣ дар эҷоди мундариҷа, ки барои рушди худ ва ифодаи худ муҳим аст.

Натиҷаҳои интизорӣ: Баланд бардоштани сатҳи саводнокии рақами ҷаҳони тафаккури интиқодӣ дар ҷавонон. Рушди малакаҳои худидоракунӣ ва иштироқи фаъол дар ҷомеаи онлайн. Маҳорати устувори кор дар коллектив, рушди лоиҳаҳо дар формати виртуалий ва идоракунии захираҳои интернетии худ.

Ҳамин тарик, татбиқи ин курс на танҳо сатҳи саводнокии рақамиро дар байни ҷавонон баланд мебардорад, балки онҳоро барои иштироқи фаъол ва масъулиятнок дар ҷомеаи мусоири иттилоотӣ омода месозад.

Арзиии амалий: мазмуни курси маҳсус метавонад дар доираи барномаи таълимии курси асосии "Информатика ва технологияҳои иттилоотӣ", инчунин дар дарсхои факультативӣ, ки ба азхудкунии амиқи мавзӯъҳои даҳлдор равона шудаанд, истифода шавад.

Курси маҳсус аз лексияҳо, дарсхои амалий дар синфи компьютерӣ, семинарҳо, бозиҳои таълимӣ ва вазифаҳои мустақили эҷодӣ иборат аст.

Курси "Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимии мусоир" барои 72 соати таълимӣ пешбинӣ шудааст, ки дар байни онҳо 12 соат барои лексияҳо ва 24 соат барои амалия ҷудо карда шудааст. Оғоз ва анҷоми курс маънои супоридани тестро барои арзебии донишҳои омӯхташуда дорад.

Чадвали 5. Нақшай кории курс

№	Номгүй мавзульхо	Хамагийн соат	Шумораи соатхой аудиторий		Кори мустакилона
			Назар ийвий	Амал юй	
Технологияи иттилоотий					
1.	Интернет ҳамчун фазои фархангий	2	1		1
2.	Низомхой иттилоотий-чустучүйд дар шабакаи Интернет (шарх). Чустучүйд иттилоот: арзёбии интиқодий ва таҳлилӣ	4	1	1	2
3.	Захираҳои таълимӣ дар шабакаи Интернет (китобхонаҳои интернетӣ)	2		1	1
Технологияи телеиртиботӣ					
4.	Хусусиятҳо ва механизмҳои Интернет-иртибот. Web-почта ҳамчун яке аз воситаҳои Интернет-мукотиба	5	1	2	2
5.	Фарҳанги интернетӣ-иртиботӣ (қоидаҳои лаҳну садо ва овози хуб).	5	1	2	2
6.	Интернет-лоиҳаҳои эҷодӣ ва илмӣ барои донишҷӯён (интернет-олимпиадаҳо, -бозиҳо, -озмунҳо).				
6.1.	Чустучүйд иттилоот оид ба интернет-лоиҳаҳо дар шабакаи Интернет	5	1	2	2
6.2.	Иштирок дар интернет-лоиҳаҳо	6	1	2	3
Асосҳои фаъолияти муаррифӣ (презентатсияҳо)					
7.	Коркарди Web-сомонаҳо (дар асоси технологияи html-қайдҳо дар замимаи «Блокнот»)				
7.1.	Асосҳои Web-барномасозӣ.	7	1	2	4
7.2.	Эҷоди феҳрист дар html-хүчҷатҳо	4		1	3
7.3.	Эҷоди истинодҳо дар html-хүчҷатҳо	4	1	1	2
7.4.	Пешниҳоди ҷавдвалии html-хүчҷат.	4		1	3
7.5.	Ҷойнамоии тасвирҳои графикӣ дар html-хүчҷат.	4	1	1	2
8.	Коркарди Web-саҳифа бо истифодайт мухаррири визуалии Front Page	7	1	2	4
9.	Коркарди Web-саҳифа бо истифодайт мухаррири визуалии NVU	7	1	2	4
10.	Нашри Web-саҳифаи шаҳсӣ дар шабакаи Интернет.	4	1	2	1
11.	Кори эҷодии ҷамъбастӣ	2		2	
Хамагӣ:		72	12	24	36

Тавсифи бахшиҳои курси маҳсус. Интернет ҳамчун фазои фарҳангӣ.

Ҳадафи курс шиносой бо имкониятҳои калидии иттилоотӣ ва коммуникатсионии интернети ҷаҳонӣ ва таҳқиқи потенсиали он барои мақсадҳои таълимӣ мебошад.

Насли ҷавони кишвари мо бояд мағҳумҳоеро ба мисли "чомеаи иттилоотӣ" ва "фарҳанги иттилоотӣ" азхуд кунанд, таърихи рушди Интернет, сохтор ва принсипҳои кори онро омӯзанд ва бубинанд, ки чӣ

гуна Интернетро дар системаи маориф истифода бурдан мумкин аст.

Курс баррасии системаҳои ҷустуҷӯй ва инчунин омӯзиши усулҳои ҷустуҷӯй ва таҳлили иттилоотро дар бар мегирад. Мо мекӯшем, ки малакаҳои амалиро дар гирифтани иттилоот аз Интернет инкишоф дидем ва қобилияти коркарди маълумотро аз рӯи дархостҳои додашуда омӯзем. Ҷавонони муосир бояд браузерҳои асосиро азхуд кунанд, интерфейс ва вазифаҳои онҳоро дарк кунанд ва принсипҳои новбари гипертекстиро донанд. Муҳим аст, ки бо системаҳои ҷустуҷӯии асосӣ ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам берун аз он шинос шаванд ва инчунин тавонанд барномаҳои браузерро (ба монанди Internet Explorer, Opera, Mozilla, Google Chrome ва ғайра) барои дастрасии самаранок ба захираҳои веби ҷаҳонӣ ва ҳифзи маълумоти шахсӣ танзим кунанд.

Курс инчунин кор бо системаҳои гуногуни ҷустуҷӯро дар бар мегирад, ба монанди www.Google.ru, www.Yandex.ru, www.Rambler.ru, www.mail.ru ва дигарон. Иштирокчиен кор бо пойгоҳи додаҳо, директорияҳои китобхонаҳо ва бойгониро меомӯзанд, дархостҳои ҷустуҷӯро дуруст таҳия мекунанд ва маълумоти Аз Интернет гирифташударо дар муқоиса бо маълумоти манбаъҳои алтернативӣ, аз қабили рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, телевизион ва радио интиқодӣ таҳлил мекунанд.

Кор бо манбаъҳои расмӣ. Захираҳои таълимии Интернет (китобхонаҳои электронӣ).

Кор бо манбаъҳои расмӣ ва захираҳои таълимии Интернет (китобхонаҳои электронӣ) дар таҳсилоти муосир нақши муҳим мебозад.

Мақсади кор бо манбаъҳои расмӣ: ташаккули малакаҳои кор бо каталогҳои электронӣ ва китобхонаҳо, инчунин қобилияти истифодаи дуруст ва иқтибос овардани захираҳои электронӣ мебошад.

Ҷавонон бояд бо суроғаҳои вебсайтҳои расмии муассисаҳои таълимии сатҳҳои гуногун, инчунин бо рӯйхати захираҳои эътирофшудаи таълимӣ дар Интернет шинос шаванд. Инчунин, омӯхтани қоидаҳои истифода ва истинод ба захираҳои мавҷудаи

Интернет мухим аст. Иштирокчиени курс бояд малакаҳои кор бо маълумотномаҳои электронӣ ва рубрикаторҳоро инкишоф диханд ва инчунин маълумоти заруриро дар шабакаи глобалии аз ҷониби муаллифони нашрияҳои мушаххас нашршуда пайдо кунанд.

Хусусиятҳо ва механизмҳои алоқаи Интернетӣ: Муоширати Интернетӣ ин мубодилаи иттилоот байни корбарон бо истифода аз технологияи рақамӣ мебошад. Хусусиятҳои асосии алоқаи интернетӣ инҳоянд ва онҳоро насли ҷавон бояд донанд:

Фаврӣ: паёмҳо метавонанд дар вақти воқеӣ интиқол ва қабул карда шаванд.

Дастрасӣ: ҳангоми мавҷудияти интернет дар вақти дилҳоҳ ва аз ҳар макон алоқа имконпазир аст.

Мултимедия: дастгирии форматҳои матнӣ, овозӣ ва видеоии паемҳо.

Глобалиӣ: мубодилаи иттилоот байни корбарони тамоми ҷаҳон имконпазир аст.

Беном: истифодабарандагон метавонанд бидуни ифшии шахсияти воқеии худ муошират кунанд, ки метавонанд ба муошират таъсири мусбат ва манғӣ расонанд.

Веб-почта ҳамчун яке аз воситаҳои мукотибаи интернетӣ: Веб-почта системаест барои фиристодан ва қабул кардани паемҳои электронӣ тавассути интернет.

Ҷанбаҳои асосии асосии веб-почта:

- *дастрасӣ тавассути браузер:* истифодабарандагон метавонанд ба почта аз ҳама гуна дастгоҳ бо браузери интернет дастрасӣ пайдо кунанд;

- *дастгирии форматҳои гуногун:* Веб-почта ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки паемҳои матнӣ, файлҳо, тасвирҳо ва ғайраро фиристонанд.

- *системаи нигоҳдорӣ:* ҳама паемҳо ва замимаҳо дар серверҳои хидматрасонии почтаи электронӣ захира карда мешаванд, ки дастрасиро таъмин мекунанд. Донишҷӯён бояд ҳама ин хусусиятҳоро донанд ва аз Веб-почта ҳамчун воситаи асосии интернетӣ истифода карда тавонанд.

Донистани принсипҳо ва хусусиятҳои муоширати интернетӣ, қобилияти кор бо мизочони гуногуни почта, овозӣ ва видеой, инчунин азхудкуни технологииҳои мукотиботи веб барои ҷавонон дар ҷомеаи рақамии муосир малакаҳои муҳим мебошанд. Ин дониш ба онҳо на танҳо дар муоширати муассир, балки дар рушди лоиҳаҳои рақамии худ низ кӯмак ҳоҳад кард.

Фарҳанги муоширати маҷозӣ (қоидаҳои муоширати хуб)

Мақсад: шиносой бо хусусиятҳои кор бо платформаҳои почта ва овозӣ; омӯзиши меъерҳои муоширати интернетӣ (мукотиботи онлайн, зангҳои овозӣ ва видеой).

Ҷавонон бояд донанд: қоидаҳои истифодаи почтаи электронии корӣ, принсипҳои асосии муошират дар ВАО-и иҷтимоӣ.

Ҷавонон бояд тавонанд: лақабҳоро интихоб қунанд, мактубҳо тартиб диҳанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ сӯҳбат қунанд.

Лоиҳаҳои интернетӣ дар соҳаи эҷодкорӣ ва илм барои ҷавонон (олимпиадаҳо, бозиҳо, озмунҳои онлайн).

Мақсад: ҷустуҷӯи маълумот дар шабака дар бораи баргузории олимпиадаҳои интерактивӣ, озмунҳо ва ташаббусҳои эҷодӣ е илмӣ барои насли ҷавон; рушди малакаҳои иштирок дар чунин фаъолият.

Ҷавонон бояд донанд: роҳҳои имконпазири ҳамкорӣ дар интернет, принсипҳои фаъолияти рақобатӣ дар формати интерактивӣ, инчунин имкониятҳо барои муоширати самараноки онлайн ва ҳамкорӣ дар захираҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим.

Ҷавонон бояд тавонанд: маълумоти заруриро пайдо қунанд ва дар озмунҳои виртуалий, олимпиадаҳо, лоиҳаҳои эҷодии интернетӣ, сӯҳбатҳои мавзӯй ва видеоконфронсҳо иштирок қунанд.

Эҷоди вебсомона (дар асоси технологияи зикркунии html)

Мақсад: Шиносой бо веб-фаҳмиши HTML (Hyper Text Markup Language) забони алломатгузории гипертекстӣ ва азхудкуни принсипҳои асосӣ сохтори ҳуҷҷати HTML.

Ҷавонон бояд донанд: принсипҳои асосии алломатгузории

гипертекстӣ, сохтори ҳуҷҷати html, инчунин унсурҳои html ва атрибутҳои онҳо.

Ҷавонон бояд тавонанд: ҳуҷҷатҳои асосии html-ро бо истифода аз муҳаррири матни Notepad эҷод кунанд, сарлавҳаҳои саҳифаро дар html таҳия ва танзим кунанд, рангҳои матн ва заминаи ҳуҷҷатро тағйир диданд, рӯйхатҳо ва ҷадвалҳоро дар ҳуҷҷатҳои html созанд, саҳифаҳои html-ро бо истифода аз гиперҳаволаҳо эҷод кунанд ва унсурҳои графикиро ба ҳуҷҷати html ворид кунанд.

Таҳияи саҳифаҳои интернетӣ бо истифода аз муҳаррири визуалии FrontPage як сафари ҷолиб ба ҷаҳони эҷодиети рақамӣ мебошад.

Таҳияи саҳифаҳои интернетӣ бо истифода аз муҳаррири визуалии NVU:

Ҳадафи ин фаъолият таҳқиқи интерфейс, функсия ва принсипҳои хоси муҳаррири NVU мебошад.

Донишҷӯён, вакте ки ба барнома дастрасӣ пайдо мекунанд, бояд веб-ҳуҷҷати беназир эҷод кунанд, имкониятҳои муҳаррири визуалии NVU-ро амиқ омӯхта, афзалиятҳо ва маҳдудиятҳои онро дар муқоиса бо дигар муҳаррирони HTML бодикӯат таҳлил кунанд.

Файр аз он, онҳо бояд санъати сохтани сохтори веб ва пур кардани мундариҷаи онро бо истифода аз абзорҳои NVU барои таҷассум кардани ғояҳои худ дар фазои рақамӣ аз худ кунанд.

Ҷанбаи муҳим ин қобилияти якҷоя кардани ин саҳифаҳо ба як ҳуҷҷати ягонаи веб бо истифода аз гиперҳаволаҳо мебошад. Ғаввосӣ ба ин раванд на танҳо дониши донишҷӯенро ғанӣ мегардонад, балки ҷаҳони тарроҳии вебро барои онҳо боз мекунад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки захираҳои беназир ва функционалий эҷод кунанд, ки эҷодкорӣ ва шахсияти онҳоро инъикос кунанд.

Саҳифаи интернетии худро дар фазои беканори Интернет ҷойгир кунед

Ҳадаф: азхуд кардани санъати дарефти ҳуҷҷати веб барои ҷойгиркунӣ дар сервер ва қобилияти интишори он дар веб-сервер

мебошад.

Чавонон бояд аз мушкилоти асосие, ки ҳангоми бақайдгирии ҳүччати интернетии худ дар шабакаи ҷаҳонӣ ба миен меоянд, огоҳ бошанд. Муҳим он аст, ки ҷавонони боистеъдод малакаҳои таҳия ва нашри ҳүччатҳои вебро дошта бошанд, то ба онҳо имкон диҳанд, ки ғояҳо ва оғаридаҳои худро бо ҷаҳон мубодила кунанд.

Технологияи муосир ба мо имкониятҳои бепоенро фароҳам меорад ва донистани нозукиҳои интишор дар Интернет унсури ҷудонашавандай рушди шахсӣ ва қасбӣ мегардад. Ҳар як қадам дар ин роҳ як қадам ба сӯи ифодаи худ ва иҷрои худ аст. Муваффақият дар эҷод ва паҳн кардани мундариҷаи веб на танҳо барои амалӣ кардани шӯҳратпарастӣ кӯмак мекунад, балки насли ояндаи муҳаққиқон ва эҷодкоронро илҳом мебахшад.

Аслан, ҳүччатҳои Веб пули байни эҷодкорӣ ва технология буда, ақлҳо ва дилҳоро дар уқенуси бепоени иттилоот мепайвандад.

Шарти сеюми муҳими педагогӣ ҳамгирои моҳиронаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба раванди таълимии муассисаҳои таҳсилоти миенаи қасбӣ мебошад.

Чунин шаклҳои ташкили раванди таълим дар соҳтори фарҳанги интернетӣ, ки барои ғанӣ гардонидан ва амиқтар кардани таҷрибаи омӯзиши пешбинӣ шудааст, ба воситаи пурӯзвват барои рушди шахсӣ ва қасбӣ табдил меебанд. Таъқид кардан муҳим аст, ки таҳсилоти муосир на танҳо азхудкуни дониш, балки рушди малакаҳои заруриро барои бомуваффақият паймоиш дар ҷаҳони технологияҳои рақамиӣ, ки уфуқҳои беохирро барои омӯзиш мекушоянд, талаб мекунад.

Таҳқиқи минбаъдаи ҷанбаҳои назариявӣ ва методии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимии муосир муайян кардани вазифаҳои ҳаётан муҳимро дар ин марҳила талаб мекунад.

Аввалан, бояд усулҳои ташхиси психологӣ-педагогӣ таҳия карда шаванд, ки ба арзебии сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон имкон медиҳанд.

Дуюм, бояд системаи чорабинихое таъсис дода шавад, ки ба парвариши фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонон дар шароити раванди таълим равона карда шудаанд.

Самти сеюм таҳияи барнома ва мундариҷаи курси модулиро дар бар мегирад, ки ба ташаккули фарҳанги интернетии корбарони ҷавон нигаронида шудааст.

Вазифаи чорум аз гузаронидани тадқиқоти таҷрибавӣ иборат аст, ки барои ошкор ва инъикоси тамоюлҳои ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон ба таври амалий пешбинӣ шудааст.

Ниҳоят, вазифаи панҷум ин таҳлили миқдорӣ ва сифатии натиҷаҳои корҳои озмоиший аст, ки ба фаҳмиши амиқи динамика ва қонуниятҳои ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни насли ҷавон имкон медиҳад.

2.2. Ташкили корҳои таҷрибавӣ-озмоиши оид ба ташаккули фарҳанги иҷтимиоишавии ҷавонон зимни истифодаи воситаҳои техникий ва шабакаи интернетӣ

Таҳлили назариявии мушкилоти ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ аҳамияти ин мавзӯъ ва зарурати татбиқи ҷузъи таҷрибавии корро тасдиқ кард. Ин мушкилот дар педагогика ба таври коғӣ таҳқиқ нашудааст ва инчунин дар айни замон системаи дақиқи сохтории ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар институтҳои муосири таълимӣ вучуд надорад.

Дар асоси хулосаҳое, ки дар ҷараёни таҳлили асосҳои назариявӣ ба даст оварда шудаанд, вазифаҳое таҳия карда шуданд, ки ба муайян кардани раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон ва арзёбии сатҳи рушди он равона карда шудаанд.

Самтҳои таҳқиқоти нишондодашуда имкон медиҳанд, ки амиқтар фаҳмед, ки муҳити рақамӣ ба раванди таълим чӣ гуна таъсир мерасонад ва қадом унсурҳои калидӣ бояд барои пешбурди фарҳанги пурраи интернет дар байни ҷавонон ба назар гирифта шаванд. Барои ҷалби фаъолонаи донишҷӯен ба фазои фарҳангии дар воқеияти виртуалий ташаккулефта шароит фароҳам овардан ва муайян кардани он, ки ин таъсир ба ҳамкории иҷтимоӣ ва дастовардҳои таълимии онҳо чӣ гуна таъсир мерасонад, муҳим аст.

Мақсади кори таҷрибавӣ-озмоиши на танҳо ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонони муассисаҳои таълимӣ, балки арзебии амиқи сатҳи ин фарҳанг дар марҳилаҳои гуногун, инчунин назорати дақиқи гузаронидани корҳои таҷрибавӣ мебошад. Мо мекӯшем, ки фазое эҷод кунем, ки ҷавонон тавонанд бо ҷаҳони рақамӣ бошуурона ва бехатар муошират кунанд ва малака ва тафаккури интиқодии худро инкишоф диханд. Арзёбии сатҳи фарҳанги интернет ба мо имконият медиҳад, ки ҷанбаҳои асосии диққатро муайян кунем ва кӯшишҳоро барои такмил додани онҳо равона созем.

Дар баробари ин, назорати кори озмоиши қатъият ва беайбии

равандро таъмин мекунад, ки ба мо имкон медиҳад, ки дар ташаккули фарҳанги интернетӣ ба стандартизатсияи баланд ноил шавем. Ҳамин тариқ, ин кор на танҳо як лоиҳаи таҳқиқотӣ, балки як қадами муҳим барои эҷоди насли рақами масъулияtnок ва маърифатнок мегардад.

Корҳои тачрибавӣ-озмоиши ба санчиши шароити педагогӣ барои ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ равона карда шудааст (банди 1.3.) ва алахусус дар асосноксозии амалии амсилаи ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ, ҷорӣ кардани таҷриба дар барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ», ҳамчунин, татбиқи комплексии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар раванди таълими муассисаи таҳсилоти миёнаи қасбӣ ифода мейбанд.

Яке аз самтҳои муҳимтарини ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ ташкили гурӯҳҳои киберӣ аст, ки аз ҷавонони маҳсус омӯзонидашуда иборатанд. Дар заминаи факултети табиатшиносии Коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлоб гурӯҳи беназири киберӣ таъсис дода шуд, ки ба он ҳам донишҷӯени ин коллеҷ ва ҳам хонандагони МТМУ №1 ва №5 шаҳри Кӯлоб шомил шуданд.

Донишҷӯёну хонандагон муттаҳид шуда, таҳти роҳбарии омӯзгорони ботаҷриба онҳо дар ташаккули фарҳанги нави интернетии ҷавонон фаъолона иштирок карданд. Дар доираи озмоиши педагогӣ корҳои мақсаднок барои рушди тафаккури эҷодӣ ва муносибати танқидӣ ба технологияҳои рақамӣ амалӣ карда шуданд.

Ҳамин тариқ, гурӯҳи киберӣ на танҳо платформаи омӯзишӣ, балки озмоишгоҳи воқеии ғояҳо низ гардид, ки дар он истеъдодҳои ҷавон метавонанд мубодилаи афкор кунанд, масъалаҳои мубрамро якҷоя ҳал кунанд ва лоиҳаҳоеро эҷод кунанд, ки ба рушди арзишҳои фарҳангӣ ва таълимӣ дар фазои интернет мусоидат кунанд.

Бо шарофати хусусиятҳои худ, технологияҳои иттилоотӣ на танҳо барои пешрафт, балки барои зухуроти ҳаробиовар низ ҷой фароҳам меоранд. Дар байни онҳо ҷанбаҳои манғӣ, аз қабили паҳн кардани

мундарицаи бардурӯғ, нақзи дағалонаи ҳуқуқи муаллиф ва истифодаи осебазирии системаҳои иттилоотӣ барои амалҳои номатлуб, аз ҷумла фиристодани паемҳои спам фарқ мекунанд.

Ҳамин тарик, дар баробари неъматҳо, технология тарафҳои сояро низ ба вучуд меорад, ки зарурати муносибати огоҳона ва масъулиятнокро барои истифодаи онҳо ба вучуд меорад.

Имконоти тақрибан беканори истифодаи Интернет хатари глобалии ҷинояткории маҷозӣ ва кибертерроризмро таъкид мекунад.

Асарҳои муҳаққиқони ҳориҷӣ, ки ба масъалаҳои киберҷиноятҳо баҳшида шудаанд: М. Бреннер, Ф. Уилямс, В. Сибер, Д. Люис, Б. Колин ва ғайра. Мутаассифона, то имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои киберҷинояткорӣ таҳқиқоти амиқ гузаронида нашудааст.

Бо вучуди ин, дар таҷрибаи илмии муҳаққиқони рус мақолаҳои зиеди назаррасро пайдо кардан мумкин аст, ки дар онҳо масъалаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар заминаи мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи компьютерҳо ва Интернет баррасӣ карда мешаванд. Дар байнин муаллифоне, ки ба ин мавзӯъ амиқ таҳқиқот бурдаанд, олимоне ба монанди В.Б. Вехов, А. Г. Волеводза, Б. Д. Завидов, В. Е. Козлов, В. Д. Курушин, Ю. И. Ляпунов, В. А. Мазуров, В. А. Тропина, А. Минаева, Т. Л. Фролов, В. Н. Черкасов ва бисер дигарон. Таҷқиқоти онҳо саҳми муҳим дар фаҳмидан ва ҳалли таҳди迪 афзояндаи киберҷиноят на танҳо дар Русия, балки берун аз он мебошад ва зарурати таҳлили амиқ ва таҳияи механизмҳои муассири ҳуқуқиро барои муқовимат ба ин тамоюли хатарнок таъкид мекунад.

Дар соҳаи ҷинояткории компьютерӣ ва масъулият барои содир кардани ҷиноятҳои компьютерӣ аз ҷониби муҳаққиқони рус якчанд рисолаҳои илмӣ дифоъ карда шудаанд: С.Д. Бражник, С.Ю. Битко, В.В.Воробеева, Д.А. Зиткова, Т.П. Кесарева, В.С. Карпова, С.Г. Спирина, С.И. Ушаков. Ин таҳқиқоти диссертационӣ дар омӯзиши масъалаҳои киберҷинояткорӣ дар заминаи кодекси Ҷиноятӣ саҳми назаррас гузоштанд. Бо вучуди ин, ҷанбаҳои киберҷинояткорӣ ва амнияти киберӣ

ба таври зарурӣ рӯшан карда нашуданд. Адабиети ҳозира танҳо қисман муносибатҳои мураккаби байни ҳуқуқвайронкуниҳо дар фазои рақамӣ ва механизмҳои татбиқи онҳоро ошкор мекунад. Зарурати таҳлили амиқтаре, ки ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, техникӣ ва иҷтимоии таҳдидҳои кибериро муттаҳид мекунад, таъкид карда шавад. Бидуни чунин равиши ҳамаҷониба, кӯшишҳои мо барои мубориза бо киберчинояткорӣ ҳатари пора-пора шудан ва аз самаранокии ҳақиқӣ маҳрум шуданро доранд.

Дарк кардан муҳим аст, ки киберфазо арсаи муборизаи доимиро ифода мекунад, ки дар он дониш ва фаҳмиши қонунҳо танҳо хатти аввали ҳимоя мебошад. Вазифаи мо ин аст, ки таҳқиқоти илмиро, ки ба таҳияи стратегияҳои мукаммали амниятӣ мусоидат мекунанд, ки тамоми таҳдидҳои гуногуни киберчинояткоронро дар бар мегиранд, ки омодаанд ба ҷомеаи мо ҳамла кунанд, рушд диҳем. Дар ин замина, ҳама гуна талошҳо барои такмили қонунгузорӣ бояд бо таҳлили амиқи мушкилоти муосири амнияти киберӣ ҳамроҳ карда шаванд.

Дар тащицоти худ мо ба назари муҳаққиқ Т.Л. Тропин муроҷиат мекунем, ки аҳамияти фаҳмидан ва арзебии "киберчинояткорӣ" - ро ҳамчун маҷмӯи қонуншиканиҳо дар фазои беохири кибернетика бо истифода аз системаҳои компьютерӣ, шабакаҳо ва дигар воситаҳои дастрасӣ ба ҷаҳони виртуалӣ дуруст таъкид мекунад.

Таҳқиқи адабиет дар ин мавзӯъ ошкор мекунад, ки ҷиноятҳои маъмултарини интернетӣ инҳоянӣ: дастрасии беичозат ба иттилооти онлайн, таҳия ва паҳн кардани нармағзори зарапор ва нусхаҳои ғайриқонуни нармағзори литеңзионӣ, ҳамла ба системаҳои пардоҳти электронӣ ва паҳн кардани маводи порнографӣ, аз ҷумла сабтҳое, ки ба ноболиғон таъсир мерасонанд. Ин паҳлуҳои гуногуни ҷиноятҳо зарурати таҳлили ҳамаҷониба ва бартараф кардани мушкилоти ҷомеаи муосирро дар асри рақамӣ ба хотир меорад, ки дар он ҷаҳони сояи ҷиноятҳои киберӣ торафт воқеӣ ва таҳдидкунанд мегардад.

Таҳлили адабиёт дар ин масъала нишон медиҳад, ки ҷиноятҳои маъмултарин дар фарозиҳои беохири Интернет иборатанд аз: дастрасии

ғайриқонунӣ ба иттилооти дар шабака ҷойгиршуда, эҷод ва паҳн кардани нармавзори зааровар ва нармавзори литеңзия, ҳамла ба системаҳои пардоҳти электронӣ ва паҳн кардани маводи дори хусусияти ҷинсӣ, маҳсусан онҳое, ки ба ноболиғон даҳл доранд.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки бо афзоиши қабули технологияҳои баланд, ки барои осон кардани вазифаҳои ҳаррӯза пешбинӣ шудаанд, дараҷаи хатари марбут ба фаъолияти муқаррарии корбарон дар Интернет низ меафзояд. Дар ин замана, ҷомеаи муосир бо мушкилоти шадиди мубрами ҳифзи шабакаи ҷаҳонӣ аз таъсири ҳаробиовар, ки ба рушди солими иҷтимоии қӯдакон ва ҷавонон таҳдид мекунад, рӯ ба рӯ мешавад.

Ҳамин тарик, мушкилоти киберамният ва механизмҳои таъмини он дар шароити муосир афзалиятнок шуда, барои таъмини фазои бехатар ва ҳамоҳангшудаи виртуалӣ диққат ва амалҳои фаъолро талаб мекунанд.

Бо афзоиши қонуншиканиҳо дар шабака, сохторҳои гуногуни давлатӣ ва хусусӣ стратегияҳои ҳамаҷонибаи амнияти кибериро таҳия мекунанд. Ин стратегияҳо ҷораҳои қонунгузориро дар бар мегиранд, ки ба саҳттар кардани ҷазоҳо барои ҷиноятҳои киберӣ ва инчунин ташкили барномаҳои таълимӣ барои баланд бардоштани сатҳи оғоҳӣ дар байни корбарони интернет нигаронида шудаанд. Омӯзиши малакаҳои рафтари бехатар дар шабака унсури ҳаётан муҳим барои пешгирии ҳамлаҳо ва ихроҷи маълумот мегардад.

Ғайр аз он, ҷанбаи муҳими ҳимоя ҳамкории байни давлатҳо, ширкатҳои ИТ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. Мубодилаи иттилоот дар бораи таҳдидҳои нав ва талошҳои муштарақ барои бартараф кардани онҳо имконияти муқовимати бомуваффақияти ҷиноятҳои кибериро хеле зиёд мекунад. Таъсиси конвенсияҳо ва стандартҳои байналмилаӣ метавонад барои мубориза бо таҳдидҳои киберӣ самараноктар бошад.

Масъалаи ҳифзи маълумоти шаҳсии корбарон низ муҳим аст. Ҷустуҷӯи маҳфият бояд аз ҷониби технологияҳои даҳлдор, ба монанди

рамзгузории маълумот ва аутентификатсияи ду омил дастгирӣ карда шавад. Ширкатҳо вазифадоранд, ки барои ҳифзи иттилооти муштариени худ масъулиятро ба дӯш гиранд ва воситаҳои муосири муҳофизатро татбиқ кунанд.

Ҳамин тарик, амнияти киберӣ на танҳо вазифаи техникӣ, балки масъулияти иҷтимоии ҳар яки мо мегардад, ки иштироки фаъол, дониш ва масъулиятро барои эҷоди ҷаҳони рақамии бехатар талаб мекунад.

Гурӯҳи кибер шабакаи ихтиёриён аст, ки онлайн кор мекунад. Он волонтёрҳоеро, ки омодаанд дар бораи назорат ва гузориш додан дар бораи зӯроварӣ дар Интернет бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайваст шаванд. Бояд маҳсус таъкид кард, ки ин иқдом ва ташаббусу амали Россия барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар шароити имрӯза хеле муҳим мебошад.

Дар Доираи ташабbusҳои Лигаи интернети бехатар, инчунин гузаронидани чорабиниҳои таълимӣ барои баланд бардоштани сатҳи саводнокии киберӣ дар байни аҳолӣ муҳим аст. Омӯзиши шаҳрвандон дар бораи асосҳои амнияти онлайн, ҳифзи маълумоти шахсӣ ва шинохти таҳдидҳои киберӣ имкон медиҳад, ки фазои виртуалии бехатартар эҷод карда шавад. Семинарҳо ва тренингҳои мунтазам, ки дар якҷоягӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ташкил карда мешаванд, ба рушди малакаҳои рафтори бехатар дар шабака кӯмак мерасонанд.

Ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилаӣ низ ҷанбаи муҳими Кори Лигаро ифода мекунад. Таҳдидҳои киберӣ ҳудудро намедонанд ва мубодилаи таҷриба бо шарикони хориҷӣ имкон медиҳад, ки таҷрибаҳои беҳтарини киберамният ҳамгиро карда шаванд. Ин ҳамкорӣ метавонад машқҳои муштарак, таҳқиқот ва конфронтсҳоро дар бар гирад, ки ба таҳқими муҳофизат аз ҳамлаҳои кибернетикӣ нигаронида шудаанд.

Ғайр аз он, системаҳои мониторинг ва вокуниш ба ҳодисаҳои киберфазо бояд таҳия карда шаванд. Ҳамкории муассир байни соҳторҳои гуногун ба вокуниши фаврӣ ба таҳдидҳо ва кам кардани оқибатҳои ҳамлаҳо мусоидат мекунад. Таъсиси протоколҳои возеҳи мубодилаи иттилоот байни муассисаҳо омодагии бештарро барои

ҳолатҳои фавқулодда дар шабака таъмин мекунад.

Унсури муҳими ташаббусҳои Лигаи Интернети бехатар ташкили платформаи мубодилаи дониш ва ғояҳо дар байни мутахассисони киберамният мебошад. Ташкили ҳакатонҳо ва озмунҳо, ки дар он дастаҳо вазифаҳои воқеии ҳифзи системаҳои иттилоотиро ҳал мекунанд, на танҳо сатҳи экспертизаи иштирокчиенро баланд мебардорад, балки истеъдодҳои навро дар ин соҳа ошкор мекунад. Чунин чорабинихо метавонанд ба рушди қарорҳои инноватсионӣ, ки барои мубориза бо таҳдидҳои киберӣ заруранд, мусоидат кунанд.

Инчунин бояд ба зарурати баланд бардоштани саводнокии киберӣ дар байни ҷавонон диққат дод. Дохил кардани курсҳои амнияти онлайн ба барномаи таълимӣ ба ташаккули рафтори масъулиятнок дар насли ояндаи корбарони интернет мусоидат мекунад. Омӯзиш бояд ба гурӯҳҳои гуногуни синну сол мутобиқ карда шавад, ки онро барои қӯдакон ва наврасон дастрас ва фаҳмо гардонад.

Ғайр аз он, барои огоҳ кардани аҳолӣ дар бораи таҳдидҳои ҷорӣ ва усулҳои муҳофизат аз онҳо кор кардан муҳим аст. Таъсиси маъракаҳои иттилоотӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, ВАО ва дигар каналҳо ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки аҳамияти риояи принсипҳои киберамният ва муентазам нав кардани дониши худро дар ин соҳа расонанд.

Бояд қайд кард, ки таъсиси колективи киберӣ дар заминаи факултети фанҳои табиии ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ қадами муҳим дар ҳамгирии муҳити академӣ ва пешрафти муосири илмӣ гардид. Иштироки ҳам хонандагон ва ҳам донишҷӯен дар қисми озмоиши таҳқиқот нишон дод, ки чӣ гуна ҳамкории фаъол ва мубодилаи афкор метавонад ба натиҷаҳои назаррас оварда расонад. Ба туфайли ин колектив на танҳо дониши назариявии иштирокчиенро амиқтар кард, балки малакаҳои амалиро низ инкишоф дод, ки асоси фаъолияти касбии ояндаи онҳо хоҳад буд. Таъсиси фазои беназири тадқиқотӣ, ки дар он ҳама метавонанд саҳм гузоранд, имкон дод, ки иқтидори эҷодии ҷавонон

ошкор карда шавад ва сатҳи баланди ҷустуҷӯи илмӣ таъмин карда шавад.

Ҳамин тариқ, колективи киберӣ на танҳо ба татбики бомуваффақияти диссертатсия мусоидат кард, балки барои таҳқиқоти минбаъдаи муштарак замина гузошт. Ин таҷриба метавонад барои дигар муассисаҳои таълимӣ намуна бошад, ки меҳоҳанд усулҳои муосири таълим ва ҳамкориро ҷорӣ кунанд, ки ин бешубҳа ҷомеаи илмиро дар маҷмӯъ ғаниӣ мегардонад.

Барои иҷрои қисми озмоишии кор дар заминаи Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гурӯҳи озмоишии (ГО) хонандагони синфҳои 10 МТМУ №1 ва №5-и ш. Кӯлоб ва донишҷӯёни соли аввали таҳсил таъсис ёфтааст, ки иборат аз 79 нафар. Баъд аз омӯзиши курси маҳсуси «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ» дар заминаи хонандагони синфҳои 11 МТМУ №1 ва №5-и ш. Кӯлоб ва донишҷӯёни соли дувуми таҳсили ҳамин коллеҷ гурӯҳи назоратӣ (ГН), ки иборат аз 73 нафар ташкил карда шуд.

Дар доираи ин таҳқиқоти диссертационӣ барномаи иҷрои қисми озмоишии таҳқиқот таҳия карда шуд, ки аз се марҳила муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда ва назоратӣ иборат буд.

I – марҳилаи муқарраркунандай таҳқиқоти озмоиши. Дар марҳилаи ташхисии озмоиш гурӯҳи озмоиши (ГО) ва гурӯҳи назоратӣ (ГН) иштирок намуданд, ки иштирокчиёни онҳо донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ буданд. Дар марҳилаи муқарраркунанда оид ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ мутобиқи меъёрҳо ва қоидаҳои сатҳи ибтидой оид ба сатҳҳои мутобиқатӣ (паст), маҳсулнокӣ (миёна), эҷодӣ (баланд) таҷриба гузаронида шуд. Нишондиҳандаҳо: меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ (ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иттилоотӣ, ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иртиботӣ, ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти

муассири иттилоотию иртиботӣ, муносибати ба меъёрҳо ва қоидаҳо фаъолияти самарабахши иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); меъёри маърифатӣ (дениш дар бораи имконот ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ, дениш дар бораи имконот ва механизмҳои ҳамкорӣ, дениш дар бораи меъёру қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); меъёри абзорӣ-фаъолиятӣ (доштани усулу василаҳои фаъолияти иттилоотӣ, доштани усулҳо ва воситаҳои фаъолияти иртиботӣ, мутобиқати фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ, бо меъёрҳо ва қоидаҳои самарабахши ҳамкории иҷтимоӣ дар Интернет).

Ҳама посухдиҳандагони гурӯҳи озмоиши чавонони муассисаҳои таълимӣ «ГО» ва гурӯҳи назоратӣ «ГН», ки дар марҳилаи муайян кардани озмоиш ширкат варзиданд, аз рӯйи сатҳи фарҳанги интернетӣ тақсим карда шуданд:

- 1) сатҳи пасти мутобиқати фарҳанги интернетии насли наврасу чавони мамлакат, ки дар интихоби ҳадафу воситаҳо ва шаклҳои фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет дараҷаи пасти масъулият ва огоҳӣ доранд; дараҷаи пасти мустақилият ва фаъолият дар расидан ба ҳадафҳо дар фаъолияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ монеаи назаррас барои азхудкуни бомуваффақияти фазои интернет мебоша; надоштани баҳо додан ба маълумоти дар Интернет нашршуда боиси паҳн шудани маълумоти нодуруст мегардад, ки дар навбати худ қабули қарорҳои огоҳонаро душвор мегардонад; сатҳи нокифояи дениш дар бораи механизмҳои фаъолияти самараноки иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба имкониятҳои денишҷӯен барои истифодаи пурраи захираҳои мавҷуда таъсири манғӣ мерасонад; бе азхудкуни усулҳои таҳлилӣ ва амалии кор бо иттилоот, онҳо имкони рушд ва худомӯзии комилро аз даст медиҳанд; сатҳи маҳсулнокии (миёна) фарҳанги интернетии чавонон, ки тавсиф карда мешавад: сатҳи кофии ҳавасмандӣ барои ҷустуҷӯи иттилоот ва алоқа дар Интернет; сатҳи дениши кофӣ дар бораи имкониятҳо, афзалиятҳо ва нуқсонҳои ҷустуҷӯи иттилоот ва низомҳои иртиботӣ; мавҷудияти меъёрҳо барои арзёбии сифати

иттилооти бадастомада; дарацаи миёнаи фаъолият дар алоқаи таълимии Интернет; ҳавасмандӣ (мехнатдӯстӣ) дар ҳалли вазифаҳои гузошташуда; кӯшиши мустақилона муайян кардани ҳадафҳои фаъолияти иттилоотӣ ва бо роҳҳои гуногун барқарор кардани тамос бо Интернет.

2) Сатҳи баланди эҷодии фарҳанги интернетии ҷавонон, ки барои замони мо хос аст, дар дарацаи ациби масъулият, огоҳӣ ва мустақилият зоҳир мешавад. Ҷавонон мақсадҳо, воситаҳо ва шаклҳои фаъолияти иттилоотию коммуникатсиониро фаъолона интихоб мекунанд, ки фазои беохри Интернетро меомӯзанд. Ба онҳо системаи пешрафтаи дониш дар бораи механизмҳои мубодилаи виртуалии самаранок хос аст, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки бо дарацаи баланди камолот ва қасбият ҳамкорӣ кунанд. Фаъолият дар шабака мувофиқи меъерҳо ва қоидаҳое, ки ҳамкории самараноки виртуалиро танзим мекунанд, маъно пайдо мекунад. Ҳар як интихоби услуби муоширати корбари ҷавон бо ҳисси масъулият, арзиши амиқи огоҳии овози худ пур аст. Дар ин ҳолат, услуби беназири муоширати виртуалӣ ба вучуд меояд, ки дар асоси равияҳои арзиши шахсӣ ташаккул мебад, ки шахсияти ҳар як эҷодкори ҷавонро инъикос мекунад. Ҳамин тарик, фарҳанги интернетии ҷавонон на танҳо фазои ифодаи худ, балки майдони таълим, ҳамкорӣ ва иштирок дар воқеяти васеътар мегардад, ки дар он ҳар қадам метавонад тасвири ҷаҳонро тағиیر дихад.

Дар марҳилаи муқарраркунандай озмоиши таҳқиқотӣ маълумоти оморӣ ҷамъоварӣ карда шуд, ки дар асоси он ҳамаи пурсидашудагон вобаста ба сатҳи фарҳанги интернетии онҳо муқоиса ва тасниф карда шуданд. Илова бар ин, муайян карда шуд, ки барои ташаккули самараноки фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимии муосир ҳамгиро кардани шаклҳои гуногуни дарсҳо (лексияҳо, семинарҳо, конфронсҳо, курсҳои маҳсусгардонидашуда ва ғайра), ки ба рушди ин фарҳанг дар байни ҷавонон равона шудаанд, мақсаднок аст.

Ҳамин тарик, дар асоси маълумоти аввалини гирифташуда шароитҳои педагогӣ ошкор карда шуданд, ки ба ташаккули фарҳанги

интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат меқунад: аввалан, раванди ташаккули фарҳанги интернетро бо такя ба системаи сохторӣ-функционалӣ ташкил кардан лозим аст, ки таҳия ва ҷорӣ намудани ин системаро ба раванди таълим дар бар мегирад; дуюм, барномаи модулии "Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ" бояд ба амалияи таълимӣ ворид карда шавад, ки ин ҳам таҳия ва ҳам озмоиши мундариҷаи курси маҳсусро дар назар дорад. Ин ташаббусҳо на танҳо таҷрибаи таълимии ҷавононро ғанӣ мегардонанд, балки ба онҳо дар муоширати бошуурона бо технологияҳои рақамӣ тавассути ташаккули корбарони масъул ва огоҳонаи фазои интернет қӯмак мерасонанд. Сеюм, истифодаи ҳамаҷонибаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар ҷараёни таълими муассисаҳои таълимӣ (корҳои методӣ дар ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон ҳамчун як қисми раванди таълимӣ ба нақша гирифта шудаанд).

Натиҷаҳои марҳилаи яқуми озмоиш имкон доданд, ки вазифаҳо муайян карда шаванд ва мантиқи марҳилаи ташаккулӯфтаи таҷрибаю озмоиш соҳта шавад.

II - марҳилаи ташаккулдиҳандай озмоиш. Дар марҳилаи ташаккулдиҳанда гурӯҳи озмоишӣ (ГО) – хонандагони синфҳои 10 МТМУ №1 ва №5-и ш.Кӯлоб ва донишҷӯёни соли аввали таҳсили Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ширкат варзиданд ва ин марҳила аз таҳқиқи системаи шароити педагогӣ иборат буд, ки фарҳанги интернетии ҷавонони гурӯҳи озмоиширо ташаккул медиҳад. Он се ҷанбаи асосиро дар бар мегирифт: якум санчиши амсилаи сохторӣ-функционалии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ; дуюм - ҷорӣ намудани барномаи маҳсус ба раванди таълим бо номи "Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ" ва сеюм - истифодаи ҳамаҷонибаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки дар раванди таълим.

Ин унсурҳо ба таври воқеӣ ба ҳам пайваст шуда, муҳити мусоиди таълимиро фароҳам меоранд, ки ба рушди муносибати огоҳона ва масъулиятноки ҷавонон ба фарҳанги интернетӣ мусоидат мекунад ва на танҳо малакаҳо, балки самтҳои арзиширо дар фазои рақамӣ ташаккул медиҳад.

Дар марҳилаи ташакқулдихандай кори озмоишиӣ як қатор ҷорабиниҳои ба нақша гирифташуда, аз ҷумла лексияҳо, сӯҳбатҳо, семинарҳо, мизҳои мудаввар, бозиҳои нақшбозӣ, баҳсҳо ва конфронсҳо, ки ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон равона карда шудаанд, бомуваффақият амалий карда шуданд. Дар ин марҳила ҷунин ҷорабиниҳои муҳим, ба монанди мизи мудаввар дар мавзуи "Интернет бо ҷашми насли ҷавон: афзалиятҳо ва нуқсонҳои муоширати интернетӣ", муҳокимаи "Қоидаҳои асосии истифодаи бехатари захираҳои интернетӣ", конфронс дар мавзуи "Вобастагии Интернет дар наврасӣ ва ҷавонӣ" ва муҳокимаи "Шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет: муошират, тамос е ҳамкории воқеӣ?". Инҷунин сӯҳбат дар мавзуи "Озмунҳои илмӣ ва эҷодии Интернетӣ барои ҷавонони муассисаҳои таълимиӣ" ва дигар ҷорабиниҳо баргузор гардид, ки ба рушди тафаккури танқидӣ ва эҷодкорӣ дар байни ҷавонон мусоидат намуда, дар айни замон уфуқҳои нави ҳамкориро дар фазои рақамӣ ташаккул медиҳанд. Ин рӯйдодҳо як қадами муҳим дар самти огоҳии ҷавонон аз нақши худ дар ҷаҳони рақамӣ буданд.

Дар доираи кори мунтазам оид ба ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни донишҷӯени гурӯҳи озмоишиӣ (ГО) барномаи модулии "Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимиӣ" амалий карда шуд. Ин барнома ба эҷод ва рушди фарҳанги интернетии ҷавонон тавассути ҷорӣ намудани шаклҳои иттилоотӣ-чустуҷӯӣ ва интерактивии фаъолияти маърифатӣ дар шабака нигаронида шудааст.

Ин равиш на танҳо дониши донишҷӯенро ғанӣ мегардонад, балки ба ташаккули стандартҳои баланди фарҳанги интернетӣ дар ҷавонони

балаекат мусоидат меқунад. Он диққати худро ба иштироки фаъол ва истифодаи самараноки захираҳои интернетӣ равона меқунад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки малакаҳои навро омӯзед ва фаҳмиши равандҳои фарҳангиро дар фазои рақамӣ амиқтар қунед. Донишҷӯен дар ин барнома на танҳо истеъмолкунандагони иттилоот, балки эҷодкорони фаъоли мундариҷаи фарҳангӣ мешаванд, ки дар навбати худ самти онҳоро дар ҷаҳони мураккаби муюширати рақамӣ тақвият медиҳанд.

Барномаи ин курси маҳсус се баҳши бо ҳам алоқаманд дорад:

- 1) технологияҳои иттилоотӣ (истифодаи имконоти Интернетро барои ба даст овардани маълумоти таълимию беруназаудитории иҷтимоӣ вусъат мебахшад);
- 2) технологияҳои телеиртиботӣ (рушди малакаҳои амалии алоқаи маҷозӣ, истифодаи имконоти Интернетро барои иртибототи истеҳсолӣ ва фаъолияти рақобатӣ пешбинӣ меқунад);
- 3) асосҳои фаъолияти муаррифӣ (маҳорати ба даст овардани малакаҳои веб-барномасозиро барои интишори асарҳои муаррифии иҷтимоии худ дар Интернет пешбинӣ меқунад).
- 4) Дар натиҷаи иҷрои барнома интизор меравад, ки ҷавонон сатҳи зарурии донишро дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба даст оранд. Барнома барои таҳқиқи имкониятҳо, инчунин аз афзалиятҳо ва нуқсонҳои марбут ба фаъолияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар фазои беоб дар интернети ҷаҳонӣ омӯхта мешавад. Ин ҷузъи таълимӣ барои ташаккули тафаккур ва салоҳиятҳои интиқодӣ асос ҳоҳад буд, ки ба насли ҷавон имкон медиҳад, ки на танҳо қуллаҳои нави технологияҳои рақамиро азҳуд кунанд, балки ба истифодаи онҳо дар ҳаєти шаҳсӣ ва қасбӣ бошуруна муносибат кунанд.

Барномаи пурраи модулии "Асосҳои фарҳангӣ интернетии ҷавонон дар муҳити мусоидати муассисаҳои таълимӣ", ки ба малакаҳои амалий равона шудааст, дар боби дуюм оварда шудааст. Он машғулиятҳои гуногуни амалиро дар бар мегирад, ки ба рушди салоҳиятҳои асосии барои иштироки муваффақона дар ҷомеаи рақамӣ зарурӣ равона карда

шудаанд. Ба кор бо захираҳои интернетӣ, аз ҷумла ҷустуҷӯи иттилоот, таҳлили мундариҷа ва арзебии манбаъҳо диққати маҳсус дода мешавад. Иштирокчиени курс ҳангоми мӯошират бо иттилоот истифодаи тафаккури интиқодиро меомӯзанд, ки ин барои амалҳои онҳо дар шабака масъулиятро ба вуҷуд меорад.

Ҷанбаи муҳим омӯзиши идоракуни почтаи электронӣ мебошад, ки малакаҳои ташкил ва пешбуруди мукотиба, эҷоди паемҳои муассир ва қасбири дар бар мегирад. Донишҷӯен инчунин асосҳои барномасозии вебро меомӯзанд, ки ба онҳо имкон медиҳад лоиҳаҳо ва сайтҳои худро эҷод кунанд. Ин дониш ба онҳо уфуқҳои навро барои ифодаи худ ва фаъолияти соҳибкорӣ мекушояд. Ғайр аз он, курс иштирок дар лоиҳаҳои мубрами интернетро дар бар мегирад, ба монанди ташабbusҳои ихтиерӣ ва маъракаҳои иҷтимоӣ. Ин на танҳо ба рушди малакаҳои амалий мусоидат мекунад, балки дар донишҷӯен эҳтиром ба кори дастаҷамъӣ ва фаҳмиши масъулияти иҷтимоиро ташаккул медиҳад.

Ҳамин тарик, курси маҳсус омезиши ҳамоҳангии донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии барои ҳаёт дар ҷомеаи мӯосири иттилоотӣ заруриро таъмин мекунад.

III - марҳилаи назоратии озмоиш. Дар ташхиси дубораи фарҳанги интернетии ҷавонон усулҳои гуногун истифода шуданд, ки ба таҳлили амиқи ҷанбаҳои гуногуни он, ба монанди ифодаи эҷодӣ, тафаккури интиқодӣ ва саводнокии рақамӣ имкон медиҳанд. Натиҷаҳои ташхис нишон доданд, ки дар гурӯҳи таҷрибавӣ сатҳи оғоҳӣ дар бораи рафтари бехатар ва ахлоқӣ дар фазои онлайн ба таври назаррас афзоиш ефтааст. Иштирокчиен ба муҳокимаҳо, аз ҷумла дар бораи мавзӯъҳои мубрами иҷтимоӣ фаъолона ҷалб карда шуданд. Инчунин, унсури муҳими марҳилаи назоратӣ кор бо фикру мулоҳизаҳои иштирокчиен буд. Тадқиқот нишон дод, ки ҷавонон ба ҷорабиниҳои татбиқшуда баҳои баланд медиҳанд ва изҳори хоҳиш мекунанд, ки дар ташабbusҳои рушди фарҳанги интернетӣ иштирок кунанд. Ин дарки мусбӣ барои миқеси минбаъдаи барнома замина фароҳам меорад. Ҷамъbast ва таҳлили

натицаҳо имкон дод, ки равишҳои самараноки ташаккули фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонон ошкор карда шаванд. Омилҳои асосии муваффақият тиҷорати ҷорабиниҳо, истифодаи фаъолонаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва фароҳам овардани ҷойҳо барои мӯоширати бехатар буданд. Натицаҳои озмоиш барои ташаббусҳои ояндаи ба шунавандагони ҷавон нигаронидашуда тавсияҳои муҳим медиҳанд.

Дар ҷараёни кори таҷрибавӣ натицаҳо таҳлил карда шуданд. Санчиши дурустии натицаҳои омӯзиш бо истифода аз як санчиши дутарафа **X²** (икс дар дараҷаи ду) тафтиш карда шуд. Мусбат будани динамикаи раванди ташаккули фарҳанги интернетиро натиҷаи корҳои таҷрибавӣ тасдиқ менамояд.

Ҳамин тарик, дар заминаи таҳлили назариявии масъалаи ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаи мӯосири таълимӣ барномаи кори таҷрибавӣ таҳия шудааст, ки аз се марҳила иборат аст (муайян кардан, ташаккул додан ва назорат кардан). Дар марҳилаи муайянкунии кори таҷрибавӣ ташхис гузаронида шуд, ки ин имкон дод сатҳи фарҳанги интернетии ҷавонони гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ муайян карда шавад. Дар доираи таҳқиқоти озмоиший як қатор шароитҳои педагогӣ оид ба татбиқ ва ба ҷараёни таълими муассисаҳои таълимӣ ворид карда шуд (бунёди раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар асоси амсилаи соҳторӣ ва функционалиӣ; ҷорӣ кардани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити мӯосири муассисаҳои таълимӣ» дар фаъолияти таълимиву тарбиявии муассисаҳои таълимӣ, аз се бахше, ки дар боло тавсиф карда шуданд).

Дар асоси натицаҳои татбиқӣ низоми методи банақшагирии кор дар марҳилаи назоратӣ ташхиси такрории сатҳи фарҳанги интернетии донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиший ва назоратӣ дар муҳити мӯосири муассисаҳои таълимӣ гузаронида шуд. Вазифаи воқеӣ дар ин марҳилаи кор ҷамъbast кардан, таҳлил ва ба расмият даровардани натицаҳои кори озмоишии таҳқиқоти диссертационӣ мебошад.

2.3. Натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули фарҳанги иҷтимоишавии ҷавонон зимни истифодай воситаҳои техникий ва шабакаи интернетӣ

Самаранокии таҳқиқоти мазкур бо нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатӣ муайян ва баҳо дода мешавад. Дар ҷараёни таҷрибаи педагогӣ онҳо мушоҳида ва ҷен карда мешаванд ва сипас муқоиса ва таҳлил мегарданд. Дар зер шарҳи маълумоти бадастомада оварда шудааст, ки самаранокии озмоишро собит месозад.

Меъёрҳои самаранокии мушкилоти тадқиқот, тавре ки мо зикр кардем, меъерҳои ҳавасмандкунӣ, арзиши маърифатӣ, маърифатӣ ва асбобиро дар бар мегиранд. Дар боби 1.2 меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои мувоғиқ оварда шудаанд, ки имкон медиҳанд, ки дараҷаи мутобиқатро аз паст то баланд ҳосилнокӣ ва эҷодиети фарҳанги интернетӣ мувоғиқи ин се меъер муайян карда шаванд:

- маҳақҳои ангезавӣ-арзишӣ (ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет, муносибати арзишӣ ба фаъолияти иттилоотӣ дар Интернет, ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ дар Интернет, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иртиботӣ дар Интернет, ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет, муносибати арзишмандона ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотию иртиботӣ дар Интернет);
- маърифатӣ (донистани имконият ва фишангҳои фаъолияти иттилоотӣ, доштани салоҳияти ҳамкорӣ, балад будан бо меъёру қавоиди фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар Интернет);
- усулиӣ (доштани усулҳо ва воситаҳои фаъолияти иртиботӣ ва мутобиқати фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет бо меъёрҳо ва қоидаҳои муассири иҷтимоӣ).

Ҳар яке аз ин унсурҳо ҳамчун як қанори беназири падидай гуногунҷабҳа ба назар мерасанд: ҳавасмандӣ ҳамчун шарорае хизмат мекунад, ки таваҷҷӯҳ ва ҳоҳиши донишро ба вучуд меорад, дар ҳоле ки

арзиши маърифатӣ нуреро ба вучуд меорад, ки дари чаҳони ғояҳои навро равшан мекунад. Маърифатӣ бошад, ба пule табдил меебад, ки моро бо номаълум мепайвандад, ва асбобсозӣ ба палитрае табдил меебад, ки дар он мо метавонем воқеиятро бо истифода аз гуногуни технологииҳо ва усулҳои дастрас ранг кунем.

Ҳамин тариқ, меъерҳои мо на танҳо ҳамчун воситаи арзебӣ хизмат мекунанд, балки ҳамчун роҳнамо дар фазои мураккаб ва доимо тағйиребандай фарҳанги интернет амал мекунанд.

Дар озмоиш 152 нафар ширкат варзиданд (ГО – дар гурӯҳи озмоишӣ хонандагони синфҳои 10 МТМУ №1 ва №5-и ш. Кӯлоб ва донишҷӯёни соли аввали таҳсили коллеҷ 79 нафар; ГН – дар гурӯҳи назоратӣ хонандагони синфҳои 11 МТМУ №1 ва №5-и ш. Кӯлоб ва донишҷӯёни соли дувуми таҳсили коллеҷ 73 нафар).

Дар натиҷаи ташхиси гузаронидашуда маълум шуд, ки ҷавонони муассисаҳои таълимии муосир сатҳи гуногуни дониши технологииҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиониро нишон медиҳанд. Ин муайян кардани малакаҳои пурмазмун на танҳо дастовардҳои донишҷӯенро таъкид мекунад, балки соҳаҳоеро низ муайян мекунад, ки таваҷҷӯҳ ва рушди иловагиро талаб мекунанд.

Гурӯҳи озмоишӣ дар супоришҳои марбут ба истифодаи амалии технология натиҷаҳои баланд нишон дод, ки аҳамияти омӯзиши фаъол ва усулҳои муосири таълимиро тасдиқ мекунад. Дар айни замон, гурӯҳи назоратӣ норасоии малакаҳои заруриро ошкор кард, ки ин зарурати аз нав дида баромадани барномаҳои таълимӣ ва ҷорӣ кардани равишҳои нави омӯзишро нишон медиҳад.

Ҳамин тариқ, бозефтҳо барои таҳқиқоти минбаъда ва такмил додани стратегияҳои таълимӣ асос мешаванд. Онҳо аҳамияти мониторинги доимӣ ва мутобиқсозии раванди таълимиро ба талаботи замон таъкид мекунанд. Дар ниҳояти кор, ҳадафи тамоми талошҳо бояд фароҳам овардани фазои босифати таълимӣ бошад, ки ба рушди

ҳамаҷонибаи ҷавонон дар ҷаҳони босуръати рақамӣ мусоидат қунад.

Ба ҷавонони гурӯҳи аввал дастур пешниҳод карда шуд, ки дар он таъкид шудааст, ки ба ҳар қадоми онҳо танҳо як ҷавоб дода мешавад: розӣ, нисбатан розӣ е розӣ нестам. Пас аз ин, ҷавобҳои онҳо аз рӯи меъёри аз 1 то 3 ҳол баҳо дода шуданд, ки дар он 1 - маъни кам будани малакаҳои даҳлдор, 2 - миена ва 3 - баландро дошт.

Дар натиҷаи пурсиш, ҷавонони гурӯҳи аввал дар бораи аҳамияти малакаҳои дар изҳорот пешниҳодшуда андешаҳои гуногун нишон доданд. Бисерे аз онҳо бо итминон қайд карданد, ки малакаҳои муошират ва тафаккури интиқодӣ дар ҷаҳони муосир хеле муҳиманд (2,55 ҳол аз ҳадди 3 ҳол). Онҳо дарк карданд, ки қобилияти дуруст баен кардани фикрҳои худ ва таҳлили иттилоот дарҳои имкониятҳои навро ҳам дар муҳити таълимӣ ва ҳам дар ҳаєти шаҳсӣ боз меқунад (2,05 ҳол аз ҳадди 3 ҳол).

Аз тарафи дигар, баъзе пурсидашудагон изҳор доштанд, ки малакаҳои техниқӣ, аз қабили барномасозӣ ва кор бо маълумот, дар шароити манзараи босуръати технологӣ аҳамияти бештар доранд (1,60 ҳол аз ҳадди 3 ҳол). Ин нуқтаи назар аҳамияти салоҳиятҳои рақамиро инъикос меқунад, ки барои қасби муваффақ дар соҳаҳои гуногун қалидӣ мешаванд.

Чолиби дикқат аст, ки баъзе иштирокчиен инчунин қайд карданд, ки ин малакаҳо бояд ҳамзамон инкишоф дода шаванд, зоро онҳо яқдигарро пурра меқунанд. Масалан, муошират метавонад кори дастаҷамъиро дар лоиҳаҳои техниқӣ беҳтар қунад ва тафаккури интиқодӣ метавонад дар ҳалли мушкилоти мураккаб қӯмак қунад. Тадқиқот нишон дод, ки ҷавонон омодаанд, ки ҳам малакаҳои "нарм" ва ҳам "саҳт" - ро фаъолона инкишоф диҳанд, ки ин метавонад рақобатпазирии онҳоро дар бозори меҳнат хеле баланд бардорад.

Барои арзёбии аҳамияти фаъолиятҳои гуногун дар раванди гирифтани маълумоти нав, ба ҷавонони гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ пешниҳод карда шуд, ки дар бисер ҷорабинҳо иштирок қунанд (Саволномаи 1). Пас аз анҷоми ин фаъолиятҳо дар ҳар як гурӯҳ, таҳлили оморӣ имкон дод, ки барои ҳар як ҷорабинӣ додашуда арзишҳои миена

хисоб карда шаванд.

Саволномаи 1.

Чавонони азиз, дар варақа 15 савол пешниҳод шудааст, ки ба ҳар кадоми онҳо танҳо як маротиба ҷавоб дода метавонед. Шумо тасвири интихобкардаи худро дар ҷузвони мувофиқ ҷойгир кунед. Хоҳиш мекунем, ки самимӣ бошед, зоро кори шумо бе имзо гузашта мешавад, яъне ҳеч кас намедонад, ки шумо ки ҳастед. Мо ба шумо барои иштирок самимона ташаккур мегӯем! Синну сол, курс, чинси худро нишон дихед.

Ҷадвали 6. Саволномаи 1.

№	Саволҳо	Розиям	Нисбатан розиям	Розӣ нестам
1.	Чавони муосир бояд бо сарчашмаҳои гуногуни иттилоот кор карда тавонад			
2.	Чавони муосир бояд дар баробари бо сарчашмаҳои чопӣ кор кардан, бо иттилооти шабакаи Интернет ҳам кор карда тавонад			
3.	Чавони муосир бояд ба тариқи самаранок истифодаи низомҳои гуногуни иттилоотии ҷустуҷӯйро қодир бошад.			
4.	Чавони муосир бояд сервисҳои гуногуни шабакаи Интернетро донад.			
5.	Насли ҷавон бояд иттилооти заруриро дар шароити фаровонии он интихобкарда тавонад.			
6.	Чавони муосир бояд фақат ба иттилоот эътиmod дошта бошад, ки дар сарчашмаҳои расмӣ (дар сомонаҳои расмӣ) нашр гаштаанд.			
7.	Насли ҷавон бояд дуруст шарҳи иттилооти дастрасшударо ба роҳ монда тавонад.			
8.	Ҷавони муосир бояд иттилооти дастрасшударо таҳлил карда тавонад.			
9.	Ҷавони муосир бояд иттилооти интернетиро бо дигар сарчашмаҳои иттилоотӣ муқоиса карда, фақат иттилооти мұттамадро дар таълифи рефератҳо ва ё маърӯзаҳо истифода барад.			
10.	Насли ҷавон бояд ҳуқуқи муаллифонро риоя карда, иттилооти шабакаи Интернетро истифода намояд.			
11.	Зимни истифодаи иттилоот аз Интернет насли ҷавон бояд ба сомонаҳо истинод кунад.			
12.	Дар шабакаи Интернет ҷавони муосир бояд иттилоотро оид ба озмунҳои эҷодӣ ва лоиҳаҳо пайдо карда тавонанд.			
13.	Дар шабакаи Интернет имрӯз имконоти васеъ барои худтатбиқнамоии ҷавонон фароҳам оварда шудааст.			

14.	Чавони мусир метавонад корҳои худро дар шабакаи Интернет дар сомонаҳои озмунҳои эҷодӣ нашр кунад.			
15.	Чавони мусир бояд дар интернет-лоиҳаҳо иштирок намояд, зеро онҳо хеле шавқоваранд.			

Натиҷаҳо дар шакли диаграмма оварда шуда, собит месозанд, ки натиҷаҳои ташхис аҳамияти Интернетро ҳамчун воситаи асосии таҳсилоти нав дар байни ҷавонон таъкид мекунанд. Ин нишон медиҳад, ки усулҳои анъанавии таълим тадриҷӣ ба технологияҳои мусири рақами роҳ медиҳанд. Ҷавонон форматҳои интерактивӣ ва дастрасро, ки шабакаи Ҷаҳонии Интернет пешниҳод мекунад, бартарӣ медиҳанд. Нақши афзояндаи Интернет дар раванди таълим барои донишҷӯен уфуқҳои нав мекушояд ва ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳар вақт ва дар ҳама ҷо таҳсил кунанд. Ин барои омӯзиши мустақилона ва рушди малакаҳои шахсӣ имкониятҳои беназир фароҳам меорад.

Дар чунин замина, муҳим аст, ки муассисаҳои таълими барномаҳои худро бо назардошти дарҳостҳо ва афзалиятҳои насли ҷавон мутобиқ кунанд. Ғайр аз он, бо назардошти аҳамияти Интернет дар ҳасти ҷавонон, бояд дар бораи ташаккули тафаккури интиқодӣ ва саводнокии вао ғамхорӣ кард. Ин оқибатҳои манғии марбут ба маълумоти зиедатӣ ва манбаъҳои боэътиимодро пешгирӣ мекунад. Дар ниҳоят, истифодаи дурусти захираҳои Интернетӣ барои таҳсилоти муваффақ ва босифат, ки ба талаботи мусир ҷавобгӯ аст, асос ҳоҳад буд.

Диаграммаи 1. Арзиши фаъолиятҳои гуногун ҷиҳати дарёфти донишҳои нав (нишондиҳандаҳои миёна)



Барои муайян кардани сатҳи ташаккулёбии фарҳанги интернетӣ дар марҳилаҳои муайян ва назорати озмоиши диссертационӣ, мо ташхисро тавассути саволнома истифода бурдем.

Саволномаи 2.

Ба шумо саволномае пешниҳод карда мешавад, ки барои ҳар қадоме аз онҳо шумо танҳо як посух дода метавонед. Барои ин ягон тасвире дар катақи мувоғиқ гузоред. Лутфан, ростқавл бошед. Ташаккур барои иштирок!

Ҷадвали 7. Саволномаи 2.

№	Саволҳои саволнома	Ҳа	Не	Наменданам
1.	Шабакаи Интернет - қисми муҳими ҳаёти инсони муосир			
2.	Дар шабакаи Интернет метавон иттилооти зиёди муғидро пайдо намуд.			
3.	Интернет дар таълиму таҳсил кумак мерасонад (дар таҳияи корҳои мустақилона, таълифи рефератҳо ва ғ.)			
4.	Дар шабакаи Интернет метавон шиносҳои нав пайдо кард.			
5.	Дар Интернет сомонаҳои зиёд мавҷуд аст, ки барои наврасону ҷавонон ҳавфноканд.			
6.	Ҷавонони муосир вақти зиёди худро дар Интернет сарф мекунанд.			
7.	Дар шабакаи Интернет нисбат ба манифат, зарари он бисёр аст.			
8.	Шабакаҳои иҷтимоӣ вақти зиёди инсони муосирро мегиранд.			
9.	Ҷавонони муосир тавассути Интернет зиёд муюшират мекунанд, ба муюширати воқеиу табиӣ камтар таваҷҷӯҳ менамоянд.			
10.	Дар Интернет сомонаҳои зиёд мавҷуд аст, ки бояд манъ карда шаванд.			
11.	Нисбати дар шабакаи Интернет фарзандам вақти зиёди худро сарф кардан, муносибати манғӣ дорам.			
12.	Мо бо фарзандонамон аксаран оид ба вақти бо Интернет сарфшаванда баҳсу мунозира мекунем.			
13.	Интернет аксаран сабаби низоъҳои оилавӣ мегарданд.			
14.	Вақте фарзандамро ҷазо додани мешавам, Интернеташро қатъ мекунам.			
15.	Ман вақти буданамро дар Интернет назорат мекунам.			

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда мо метавонем дар бораи таъсири назарраси меъёрҳои ҳавасмандгардонӣ ва арзиш ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон хулоса барорем. Фаҳмиш ва дарки меъерҳои ахлоқӣ ва арзишҳое, ки тавассути платформаҳои рақамӣ


интиқол дода мешаванд, дар ташаккули хувияти ичтимоии насли ҷавон нақши калидӣ доранд. Ҳангоми таҳлили ангезаҳои истифодай интернет, мо омилҳои гуногунро қайд мекунем, аз ҳоҳиши баени ҳуд то дарефти иттилоот ва нигоҳ доштани робитаҳои ичтимоӣ. Ин ангезаҳо на танҳо ба рафтори корбарон, балки ба афзалиятҳои истеъмолӣ ва фарҳангии онҳо таъсир мерасонанд ва намуди беназири фарҳанги интернетро ташаккул медиҳанд.

Бо вучуди ин, ба назар гирифтани муҳим аст, ки бо пешрафти технология ва тағйирёбии шароити ичтимоӣ, арзишҳо ва ҳавасмандӣ метавонанд тағйиротро аз сар гузаронанд. Дар робита ба ин, мониторинги тағйирот дар фарҳанги интернетии ҷавонон барои фаҳмиданӣ динамикаи он ва роҳнамоии сиесати ҷавонон ба самти дуруст зарур аст. Дастирии ҷанбаҳои мусбати фарҳанги интернет, аз қабили эҷодкорӣ ва ҳамкорӣ, ба ташаккули фазои солим ва масъулияtnоки рақамӣ барои наслҳои оянда мусоидат ҳоҳад кард.

Чадвали 8. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташакклияти фарҳанги интернетӣ аз рӯйи меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ

Дараҷаҳо	Марҳилаи тасдиқии озмоиш				Марҳилаи назоратии озмоиш			
	Гурӯҳи озмоиши (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)		Гурӯҳи озмоиши (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)	
	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	%
Эҷодӣ (баланд)	11	13,9	12	16,4	26	32,9	14	19,2
Маҳсулнокӣ (миёна)	36	45,6	34	46,6	47	59,5	38	52,1
Мутобиқатӣ (паст)	32	40,5	27	37,0	6	7,6	21	28,8
Ҳамагӣ	79	100	73	100	79	100	73	100

Диаграммаи 2. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташакклияти фарҳанги интернетӣ аз рӯйи меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ



Барои муайян кардани дурустии натиҷаҳои таҳқиқот ва тасдиқи фарзияи баланд шудани сатҳи фарҳанги интернетӣ аз рӯйи меъёрҳои арзиши ҳавасмандкунанда мо санчиши дутарафай χ^2 (икс дар дараҷаи ду) -ро истифода бурдем.

Вазифаи мо аз он иборат буд, ки фарқияти маълумотҳои эмпирикӣ аз маълумоти назариявии муодилашаванда фарқ қунад. Фарзияи сифр дар он буд, ки басомадҳо баробар эҳтимолият доштанд, яъне басомад мутаносибан дар байни аъзои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ тақсим карда шуд. Фарзияи алтернативӣ чунин буд, ки фарқиятҳои байни ҳарду тақсимот ба қадри кофӣ назаррас мебошанд ва ба таъсири тағтиирёбандай мустақил вобастаанд, ки бо фарзияи таҳқиқоти мо марбутанд.

$\chi^2_{\text{эмп.}} > \chi^2_{\text{крит.}}$. Критерия (калимаи юнонӣ критерион – қобилияти фарқ кардан, воситаи ҳукм, ченак). Эмпиризм (к. юнонӣ εμπειρία – таҷриба)

Чадвали 9. Мачмуии тақсимоти басомадҳои эмпирикӣ (меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ)

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоишӣ	26	47	6	79
Гурӯҳи назоратӣ	14	38	21	73
Ҳамагӣ	40	85	27	S=152

Сипас, ҷадвали басомадҳои назариявӣ сохта шуд, ки дар он ҳар як унсури ҷадвал дар сатр ба ҳосили мувоғиқ дар сутун зарб карда шуд.

Натицаҳои бадастомада ба маҷмӯи умумии басомадҳо (S) тақсим карда шуданд, ки бо ин роҳ ба ҷаҳони рақамҳо ва қонуниятҳо ғарки амиқро таъмин мекунанд. Ин раванд, ба таври математикӣ, ба мо имкон дод, ки ҳамоҳангиро дар рақамҳо ва робитае, ки ҳар як қадами таҳлилро фаро мегирад, бубинем.

Ҳар як амал на танҳо ҳисобкуни арифметикӣ, балки як ишораи бадеӣ буд, ки сирри оморро ошкор мекард. Маълумоти ҷамъшуда ва гурӯҳбандишида, ба монанди плиткаҳои мозаика, тасвири ягонаеро ташкил медиҳанд, ки на танҳо нишондиҳандаҳои миқдорӣ, балки фаҳмиши сифатии равандро низ инъикос мекунад. Дар ин ҳамовозии рақамҳо, ки дар он басомади назариявӣ бо воқеият печида буд, барои таҳқиқоти минбаъда замина гузошта шуд, ки уфуқҳои навро барои шинохтан ва фаҳмидани робитаҳои мураккаб боз мекунанд.

Ҷадвали 10. Тақсимоти басомадҳои назариявӣ (меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ)

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоиши	$(79*40)/152=20,8$	$(79*85)/152=44,2$	$(79*27)/152=14,1$	79
Гурӯҳи назоратӣ	$(73*40)/152=19,2$	$(73*85)/152=40,8$	$(73*27)/152=12,9$	73
Ҳамагӣ	40	85	27	152

$$\text{Формулаи ҳисоби арзиш } X^2 : X^2 = \sum((\bar{E} - T)^2 / T)$$

Ҷадвали 11. Ҳисоби арзиш X^2 (меъёри ангезавӣ-арзишмандӣ)

Дараҷаи 1	Дараҷаи 2	Эмпирикӣ (\bar{E})	Назариявӣ (T)	$(\bar{E} - T)^2 / T$
Гурӯҳи озмоиши	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	26	20,8	1,3
	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	47	44,2	0,2
	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	6	14,0	4,6
Гурӯҳи назоратӣ	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	14	19,2	1,4
	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	38	40,8	0,2
	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	21	13,0	5,0

				$\sum = 12,67$
--	--	--	--	----------------

Ҳамин тариқ, $X^2 = 12,67$

Формула барои ҳисоб кардани дараҷаҳои озодӣ: $v = (R - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1) = 2$, ки дар инҷо v - шумораи дараҷаҳои озодӣ, R - шумораи сатрҳо дар ҷадвали ҷамъбастии тақсимоти басомади ампирикӣ, C - шумораи сутунҳои ин ҷадвал.

Мувофиқи ҷадвали «Арзишҳои интиқодии омор, ки тақсимоти X^2 бо шумораи дараҷаҳои озодӣ v , барои дараҷаҳои аҳамият α » доранд, мебинем, ки барои дараҷаҳои аҳамият $\alpha = 0,01$ ва шумораи дараҷаҳои озодӣ $v = 2$ аҳамияти интиқодӣ $X^2 = 9,2$ мебошад. Азбаски арзиши мо $X_{\text{эмп.}}^2(12,67) > X_{\text{крит.}}^2(9,2)$ мебошад, мо метавонем фарзия ва даъвои ботилро рад кунем, ки ҷорӣ намудани низоми таҳияшудаи шароити педагогии ҷараёни ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон дар ҳақиқат ба баланд шудани сатҳи дастовардҳои ҷавонон тибқи меъёри арзиши ҳавасмандкунанда мусоидат мекунад.

Минбаъд мо динамикаи сатҳи фарҳанги интернетии ҷавононро аз рӯйи меъёрҳои маърифатӣ таҳлил хоҳем кард.


Ҷадвали 12. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетӣ (меъёри маърифатӣ)

Дараҷаҳо	Марҳилаи тасдиқии озмоиш				Марҳилаи назоратии озмоиш			
	Гурӯҳи озмоиши (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)		Гурӯҳи озмоиши (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)	
	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	
Эҷодӣ (баланд)	21	26,6	22	30,1	46	58,2	25	4,2
Махсулнокӣ (миёна)	39	49,4	38	52,1	29	36,7	35	7,9
Мутобиқатӣ (паст)	19	24,1	13	17,8	4	5,1	13	7,8
Ҳамагӣ	79	100	73	100	79	100	73	100

Ҳамин тариқ, дар гурӯҳи озмоиши дар марҳилаи назоратии озмоиши, зиёда аз 58,2% ҷавонони муассисаҳои таълимӣ аз рӯйи

меъёрҳои идрокӣ сатҳи баланди фарҳанги интернетӣ доштанд (дар гурӯҳи назоратӣ – 34,2%). Дар айни замон, дар гурӯҳи озмоишӣ танҳо 5,1% (4 нафар) дар марҳилаи назоратии озмоиш аз рӯйи сатҳи меъёрҳои маърифатӣ ба сатҳи пасти фарҳанги интернетӣ мувоғиқ буданд, дар гурӯҳи назоратӣ – 17,8% (13 нафар).

Диаграммаи 3. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетӣ (меъёри маърифатӣ)



Таҳлилҳо нишон доданд, ки сатҳи дониши ҷавонон дар гурӯҳи таҷрибавӣ дар марҳилаи назоратии озмоиш ҳам аз ҷиҳати донистани асосҳо, механизмҳо ва хусусиятҳои фаъолиятҳои марбут ба ҷустуҷӯи иттилоот ва ҳам дар соҳаи коммуникатсия аз сатҳи гурӯҳи назоратӣ зиедтар аст. Ғайр аз ин, дар гурӯҳи таҷрибавӣ дар марҳилаи назоратӣ нисбат ба марҳилаи натиҷавии озмоиш афзоиши назарраси нишондиҳандаҳои маърифатӣ мушоҳида карда шуд.

Дар 58,2% ҳолатҳо иштирокчиени гурӯҳи таҷрибавӣ, тибқи натиҷаҳои кор, аҳамияти таҳлили тақрорӣ, тафсири дақиқ ва арзебии дурустии иттилоотро дарк мекунанд. Онҳо дорои системаи муқарраршудаи меъерҳо барои арзебии сифати иттилоот мебошанд ва механизмҳои муоширати таълимиро дар фазои рақамӣ эътироф мекунанд. Мо бо истифодаи як тести дутарафа X^2 (икс дар дараҷаи ду) дурустии натиҷаҳои таҳқиқот ва тасдиқи фарзияи баланд шудани сатҳи фарҳанги интернетиро аз рӯйи меъёрҳои маърифатӣ месанҷем.

Чадвали 13. Маҷмуи тақсимоти басомадҳои эмпирикӣ (меъёри маърифатӣ)

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоишӣ	46	29	4	79
Гурӯҳи назоратӣ	25	35	13	73
Ҳамагӣ	71	64	17	S=152

Сипас ҷадвали басомадҳои назариявӣ сохта шуд, ки дар он ҳар як унсури сатр ба ҳосили сутуни даҳлдор зарб карда мешавад. Натиҷаи ин амалиётҳо ба суммаи басомадҳо (S) тақсим карда шуда, имкон медиҳад, ки маълумоти арзишмандро барои таҳлили минбаъда ба даст орем.

Минбаъд, ҷадвали басомадҳои назариявӣ тартиб дода шуд, ки барои он мо ҷадвалро дар сатр ба ҳосили сутун зарб кардем ва шумораи натиҷаҳоро ба ҳосили ҷамъ (S) тақсим кардем.

Ҷадвали 14. Тақсимоти басомадҳои назариявӣ (меъёри маърифатӣ)

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоишӣ	(79*71)/152=36,9	(79*64)/152=33,3	(79*17)/152=8,8	79
Гурӯҳи назоратӣ	(73*71)/152=34,1	(73*64)/152=30,7	(73*17)/152=8,2	73
Ҳамагӣ	71	64	17	152

Формулаи ҳисоби арзиш X^2 : $X^2 = \sum((\mathcal{E} - T)^2 / T)$

Ҷадвали 15. Ҳисоби арзиш X^2 (меъёри маърифатӣ)

Дараҷаи 1	Дараҷаи 2	Эмирикӣ (\mathcal{E})	Назариявӣ (T)	$(\mathcal{E} - T)^2 / T$
Гурӯҳи озмоишӣ	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	46	36,9	2,2
	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	29	33,3	0,5
	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	4	8,8	2,6
Гурӯҳи назоратӣ	Дараҷаи эҷодӣ (баланд)	25	34,1	2,4
	Дараҷаи маҳсулнокӣ (миёна)	35	30,7	0,6
	Дараҷаи мутобиқатӣ (паст)	13	8,2	2,9
				$\sum = 11,32$

Ҳамин тавр $X^2 = 11,32$


Формула барои ҳисоб кардани дарацаҳои озодӣ: $v = (R - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1) = 2$, ки дар инҷо v - шумораи дарацаҳои озодӣ, R - шумораи сатрҳо дар ҷадвали ҷамъбастии тақсимоти басомади ампирикӣ, C - шумораи сутунҳои ин ҷадвал.

Тибқи ҷадвали «Арзишҳои интиқодии омор X^2 бо тақсимот бо шумораи дарацаҳои озодӣ v , барои сатҳҳои арзиши α » мо мебинем, ки барои дарацаҳои арзиш $\alpha = 0,01$ ва шумораи дарацаҳои озодӣ $v = 2$ арзиши муҳим $X^2 = 9,2$ мешавад. Азбаски қимати бадастовардаамон $X_{\text{эмп.}}^2(11,32) > X_{\text{крит.}}^2(9,2)$ аст, мо метавонем фарзияни сифр ва изҳоротро рад қунем, ки татбиқи низоми шароити педагогӣ аз ҷониби мо дар раванди ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон таҳия шудааст воқеан ба баланд шудани сатҳи муваффақияти ҷавонон аз рӯйи меъёрҳои маърифатӣ кумак мекунад. Сипас, динамикаи сатҳи фарҳанги интернетии ҷавононро аз рӯйи меъёрҳои абзорӣ-фаъолиятӣ таҳлил ҳоҳем кард.

Ҷадвали 16. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетӣ (меъёри абзорӣ-фаъолиятӣ)

Дараҷаҳо	Марҳилаи тасдиқии озмоиш				Марҳилаи назоратии озмоиш			
	Гурӯҳи озмоишиӣ (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)		Гурӯҳи озмоишиӣ (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)	
	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	%	Шумора	%
Эҷодӣ (баланд)	11	13,9	9	12,3	31	39,2	9	12,3
Маҳсулнокӣ (миёна)	32	40,5	32	43,8	36	45,6	36	49,3
Мутобиқатӣ (паст)	36	45,6	32	43,8	12	15,2	28	38,4
Ҳамагӣ	79	100	73	100	79	100	73	100

Диаграммаи 4. Натиҷаҳои таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетӣ (меъёри абзорӣ-фаъолиятӣ)



Дар марҳилаи назоратии тадқиқот дар гурӯҳи таҷрибавӣ зиёда аз

39,2% ҷавонон сатҳи баланди фарҳанги интернетро аз рӯи меъерҳои асбобӣ-функционалӣ нишон доданд, дар ҳоле ки дар гурӯҳи назоратӣ ин нишондиҳанда танҳо 12,3%-ро ташкил дод. Дар гурӯҳи таҷрибавӣ 12 нафар ба сатҳи пасти фарҳанги интернетӣ, дар гурӯҳи назоратӣ 28 нафар мувофиқат мекарданд.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки малака ва қобилияти ҷавонон дар гурӯҳи таҷрибавӣ аз нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ хеле болотар аст. Инчунин афзоиши арзишҳо аз рӯи меъерҳои миена (инструменталӣ) қайд карда шудааст, ки ин аз баланд шудани фаъолияти гурӯҳи таҷрибавӣ дар марҳилаи назоратӣ дар муқоиса бо марҳилаи ниҳоии тадқиқот шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тарик, натиҷаҳо бартарии назарраси иштирокчиени гурӯҳи таҷрибавӣ нисбат ба фарҳанги интернетро ба таври равshan нишон медиҳанд, ки самаранокии таҷрибаи гузаронидашуда ва аҳамияти ҳулосаҳои онро таъкид мекунанд.

Тибқи натиҷаҳои тадқиқоти озмоиши 39,2% ҷавонони гурӯҳи озмоиши алгоритмҳо ва механизмҳои мувофиқи чустуҷӯи маълумотро доранд. Дар байни салоҳиятҳои онҳо фаҳмиши таҳлилии иттилооти ошкоршуда, танзим ва сохтори он, инчунин қобилияти таҳлил, таҳрир, муқоиса ва мубодилаи маълумот мебошад. Ин ҷавонон қобилияти тағсири эҷодии иттилоотро доранд ва малакаҳои фаъолияти коммуникатсиониро дар фазои виртуалий нишон медиҳанд, ки ба шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ такя мекунанд. Муносабати онҳо ба фаъолият ҳам унсурҳои эҷодӣ ва ҳам оқилонаро дар бар мегирад, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки ба ҳадафҳои коммуникатсионӣ ноил шаванд ва услуби инфиродиро инкишоф диханд.

Мо дурустии натиҷаҳои таҳқиқоти худро бодиққат тафтиш кардем ва фарзияи болоравии сатҳи фарҳанги интернетро бо истифода аз санчиши дучонибаи X2 (ҳ ба дараҷаи ду) бо итминони комил тасдиқ кардем.

Ҷадвали 17. Маҷмуии тақсимоти басомадҳои эмпирикӣ

(мөнгөрийн азурт-фаюлият)

Иштирокчиёни тахкиж	Дараачаи эчодий (баланд)	Дараачаи маҳсулнокий (миёна)	Дараачаи мутобиқатий (паст)	Хамагийн
Гурӯхи озмоиший	31	36	12	79
Гурӯхи назоратий	9	36	28	73
Хамагийн	40	72	40	S=152

Сипас چадвали басомади назариявий сохта шуд, ки таносуби ҳамоҳангии байни сатрҳо ва сутунҳоро ташкил медиҳад. Барои тартиб додани он, мо арзишҳои ҳар як сатрро ба ҳосили мувофиқ дар сутун зарб кардем, сипас шумораи умумии натиҷаҳои бадастомадаро ба ҳосили (S) тақсим кардем.

Чадвали 18. Тақсимоти басомадҳои назариявий (мөнгөрийн азурт-фаюлият)

Иштирокчиёни тахкиж	Дараачаи эчодий (баланд)	Дараачаи маҳсулнокий (миёна)	Дараачаи мутобиқатий (паст)	Хамагийн
Гурӯхи озмоиший	(79*40)/152=20,8	(79*72)/152=37,4	(79*40)/152=20,8	79
Гурӯхи назоратий	(73*40)/152=19,2	(73*72)/152=34,6	(73*40)/152=19,2	73
Хамагийн	40	72	40	152

Формулаи ҳисоббаробаркуни арзиш $X^2: X^2 = \sum((\bar{X} - T)^2 / T)$

Чадвали 19. Ҳисоби арзиш X^2 (мөнгөрийн азурт-фаюлият)

Дараачаи 1	Дараачаи 2	Эмирикӣ (\bar{X})	Назариявий (T)	$(\bar{X} - T)^2 / T$
Гурӯхи озмоиший	Дараачаи эчодий (баланд)	31	20,8	5,0
	Дараачаи маҳсулнокий (миёна)	36	37,4	0,1
	Дараачаи мутобиқатий (паст)	12	20,8	3,7
Гурӯхи назоратий	Дараачаи эчодий (баланд)	9	19,2	5,4
	Дараачаи маҳсулнокий (миёна)	36	34,6	0,1
	Дараачаи мутобиқатий (паст)	28	19,2	4,0
				$\sum = 18,29$

Ҳамин тариқ $X^2 = 18,29$.

Формула барои ҳисоб кардани дараачаҳои озодӣ:

$v = (R - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1) = 2$, ки дар инҷо v - шумораи дараачаҳои озодӣ, R - шумораи сатрҳо дар چадвали ҷамъбастии тақсимоти басомади амприкӣ, C - шумораи сутунҳои ин ҷадвал.


Тибқи ҷадвали «Арзишҳои интиқодӣ дар омор X^2 бо тақсимот бо шумораи дараачаҳои озод v , барои сатрҳои арзишнокӣ α» мо мебинем, ки

барои дараҷаҳои арзиш $\alpha = 0,01$ ва шумораи дараҷаҳои озод $v = 2$ арзиши муҳим $X^2 = 9,2$. Азбаски арзиши ба даст овардашуда $X_{\text{эмп.}}^2 (18,29) > X_{\text{крит.}}^2 (9,2)$ аст, мо метавонем фарзияни сифр ва изҳоротро рад кунем, ки татбиқи низоми шароити педагогӣ аз ҷониби мо дар раванди ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон таҳия шудааст, мутобиқи меъёрҳои абзорӣ-фаъолиятӣ ба баланд шудани сатҳи муваффакияти ҷавонон мусоидат мекунад. Баъдан, мо маълумотро дар бораи се меъёр барои ташаккули фарҳанги интернетӣ таҳдил ва ҷамъбаст мекунем ва динамикаи сатҳи фарҳанги интернетиро таҳдил мекунем.

Чадвали 20. Натиҷаҳои умумии таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетии ҷавонон (аз рӯйи се меъёр)

Дараҷаҳо	Марҳилаи тасдиқии озмоиш				Марҳилаи назоратии озмоиш			
	Гурӯҳи озмоиший (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)		Гурӯҳи озмоиший (ГО)		Гурӯҳи назоратӣ (ГН)	
	Шумо Ра	%	Шумо ра	%	Шумо ра	%	Шумо ра	%
Эҷодӣ (баланд)	14	17,7	14	19,2	35	44,3	16	21,9
Маҳсулнокӣ (миёна)	36	45,6	35	47,9	37	46,8	36	49,3
Мутобиқатӣ (паст)	29	36,7	24	32,9	7	8,9	21	28,8
Ҳамагӣ	79	100	73	100	79	100	73	100

Диаграммаи 5. Натиҷаҳои ҷамъбастии таҳқиқи дараҷаи муташаккилияти фарҳанги интернетии ҷавонон (аз рӯйи меъёрҳо)



Ҳамин тариқ, бо ҳамон вазифаҳои ибтидой, дар гурӯҳи озмоишӣ дар марҳилаи назоратии озмоишӣ, 44,3% ҷавонон аз рӯйи се меъёр сатҳи баланди фарҳанги интернетӣ доштанд (дар гурӯҳи назоратӣ – 21,9% ҷавонон). Дар айни замон, дар гурӯҳи таҷрибавӣ танҳо 7 нафар дар марҳилаи назоратӣ аз рӯйи се меъёр ба сатҳи пасти фарҳанги интернетӣ мувоғиқ буданд, дар гурӯҳи назоратӣ - 21 мусоҳиб.

44,3% ҷавонони муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда дар гурӯҳи таҷрибавӣ фаъолияти барҷастаи иттилоотӣ ва коммуникатсиониро нишон медиҳанд. Ин шахсиятҳо қобилияти мустақилона муайян кардани ҳадафҳо, муҳокимаи аҳамияти онҳо ва муваффақ шудан дар соҳаи фаъолияти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ доранд. Услуби беназири онлайни онҳо эҷодкориро бо интиҳоби бошуурона ва масъулияtnоки равишҳо ва шаклҳо муттаҳид мекунад.

Ҷавонон фаъолияти таҳқиқотиро ҳамчун нишондиҳандай рушди зеҳнӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ меҳисобанд. Онҳо аҳамияти таҳлили интиқодӣ, тафсири дақиқ ва арзебии дурустии иттилоотро тавассути татбиқи меъерҳои муайян дарк мекунанд.

Бо доштани механизмҳои муоширати таълимӣ дар шабака, онҳо алгоритмҳо ва воситаҳои худро барои ҷустуҷӯи самараноки иттилоот истифода мебаранд. Салоҳиятҳои онҳо имкон медиҳанд, ки на танҳо маълумотро таҳлил ва таҳrir кунанд, балки онҳоро эҷодкорона тафсир кунанд ва ҳамзамон ҳамкории виртуалӣ ташкил кунанд.

Ҳамин тариқ, фаъолияти онҳо бо омезиши муносибати оқилона ва эҷодӣ тавсиф карда мешавад, ки ба ташаккули услуби инфиродӣ дар ноил шудан ба ҳадафҳои муоширати интерактивӣ ва ҳамкорӣ

мусоидат мекунад.

Мо бо истифода аз санчиши дучониба χ^2 (икс дар дарацаи ду) дурустии натицаҳои умуни таҳқиқот ва тасдиқи фарзияи баланд шудани сатҳи фарҳанги интернетиро месанҷем.

Чадвали 21. Маҷмуии тақсимоти басомадҳои эмпирӣ

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дарацаи эҷодӣ (баланд)	Дарацаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дарацаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоиши	35	37	7	79
Гурӯҳи назоратӣ	16	36	21	73
Ҳамагӣ	51	73	28	S=152

Сипас ҷадвали басомади назариявӣ тартиб дода шуд. Барои сохтани он, мо арзишҳои сатрҳоро ба ҳосили унсурҳои сутунҳо зарб кардем ва сипас натицаҳои бадастомадаро ба ҳосили баслмадҳо (S) тақсим кардем.

Чадвали 22. Тақсимоти басомадҳои назариявӣ

Иштирокчиёни таҳқиқот	Дарацаи эҷодӣ (баланд)	Дарацаи маҳсулнокӣ (миёна)	Дарацаи мутобиқатӣ (паст)	Ҳамагӣ
Гурӯҳи озмоиши	(79*51)/152=26,5	(79*73)/152=37,9	(79*28)/152=14,6	79
Гурӯҳи назоратӣ	(73*51)/152=24,5	(73*73)/152=35,1	(73*28)/152=13,4	73
Ҳамагӣ	51	73	28	152

$$\text{Формулаи ҳисоби арзиши } \chi^2: \chi^2 = \sum((\mathbb{E} - T)^2 / T)$$

Чадвали 23. Ҳисоби арзиши χ^2

Дарацаи 1	Дарацаи 2	Эмпирӣ (\mathbb{E})	Назариявӣ (T)	$(\mathbb{E} - T)^2 / T$
Гурӯҳи озмоиши	Эҷодӣ (баланд)	35	26,5	2,7
	Дарацаи маҳсулнокӣ (миёна)	37	37,9	0,0
	Дарацаи мутобиқатӣ (паст)	7	14,6	3,9
Гурӯҳи назоратӣ	Дарацаи эҷодӣ (баланд)	16	24,5	2,9
	Дарацаи маҳсулнокӣ (миёна)	36	35,1	0,0
	Дарацаи мутобиқатӣ (паст)	21	13,4	4,2
				$\sum = 13,88$

Ҳамин тарик, $\chi^2 = 13,88$.

Формула барои ҳисоб кардани дарацаҳои озодӣ:

$$v = (R - 1) * (C - 1) = (2 - 1) * (3 - 1) = 2, \text{ ки дар инҷо } v - \text{ шумораи}$$

дарацаҳои озодӣ, R - шумораи сатрҳо дар ҷадвали ҷамъбастии тақсимоти басомади ампирӣ, С - шумораи сутунҳои ин ҷадвал.

Мувофиқи ҷадвали "арзишҳои интиқодии омори X²", ки тақсимоти сатҳи муайянни аҳамияти α-ро инъикос мекунад, мо дарефтем, ки дар α=0,01 ва шумораи дарацаҳои озодӣ v=2 арзиши интиқодӣ X²=9,2 ҳоҳад буд. Азбаски арзиши эмпирикӣ X²_{эмп.} (13,88) аз арзиши интиқодии X²_{крит.} (9,2) аст, мо ҳуқӯқ дорем фарзияи сифрро рад қунем. Ин ба мо имкон медиҳад изҳор намоем, ки ҷорӣ намудани низоми шароити педагогӣ, ки мо таҳия кардаем, воқеан ба баланд бардоштани сатҳи муваффақияти ҷавонон аз рӯи се меъери асосӣ дар раванди ташаккули фарҳанги интернетии онҳо дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат мекунад. Натиҷаҳои қисми озмоиши таҳқиқоти диссертационӣ фарзияи моро дар бораи афзоиши назарраси фарҳанги интернетӣ дар байни ҷавонон дар посух ба ҷорабинҳои ба нақша гирифташуда оид ба ташаккули он тасдиқ карданд.

Хулоса, натиҷаҳои таҳқиқоти мо ба таъсири назарраси системаи таҳияшудаи шароити педагогӣ ба сатҳи муваффақияти ҷавонон ишора мекунанд. Маълумоти овардашуда ва санчишҳои омории гузаронидашуда тасдиқ мекунанд, ки татбиқи ин шароит дар муассисаҳои таълимӣ воқеан ба ташаккули фарҳанги баландтари интернет дар байни донишҷӯен мусоидат мекунад. Рад кардани фарзияи сифр ва арзиши эмпирикӣ бадастомадаи X² самаранокии ҷорабинҳо ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи тағироти мусbat дар рафтори ҷавонон дар фазои онлайн бо боварӣ изҳор қунем. Ин бораи таҳқиқоти минбаъда дар ин соҳа дурнамои нав мекушояд ва инчунин ба муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки чунин усулҳоро ба амалияи худ фаъолона ворид қунанд.

Қадами навбатӣ миқеси натиҷаҳои бадастомада ва паҳн кардани таҷрибаи дар ҷараени озмоиш ҷамъоваришуда мебошад. Муҳим аст, ки таҳия ва татбиқи равишҳои инноватсиониро идома диҳем, ки на танҳо дар ташаккули фарҳанги интернет, балки дар беҳтар кардани сифати умумии таҳсилот низ қӯмак мерасонанд. Ҳамин тарик, мо итминон дорем, ки натиҷаҳои таҳқиқот ба фаъолиятҳои минбаъда таъсири мусbat мерасонанд.

Хулосаи боби дуюм

Натицаҳои озмоишҳои дар боби дуюми таҳқиқот бадастомада аҳамияти фароҳам овардани шароити муассири педагогиро барои ташакқули бомуваффақияти фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ тасдиқ мекунанд. Корҳои озмоишӣ на танҳо динамикаи тағйирот дар сатҳи фарҳанги интернетро дар байни пурсидашудагон ошкор карданд, балки ба таҳлили таъсири омилҳои гуногун ба ин раванд имкон доданд. Истифодаи равиши системавӣ ба экспертизаи муаллифӣ дар кори мо калидӣ гардид, ки таҳлили муфассали ташакқули фарҳанги интернетӣ ва муайян кардани ниезҳои воқеии ҷавононро дар соҳаи муоширати рақамӣ ва худшиносӣ таъмин кард.

Дар натиҷа, мо имконият пайдо кардем, ки ҷавононро аз рӯи сатҳи фарҳанги интернетии худ тасниф кунем, ки ин бешубҳа як қадами муҳим дар фардикунонии равандҳои таълимӣ мебошад. Ҳамин тариқ, корҳо оид ба ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ бояд дар асоси маълумот ва тавсияҳои гирифташуда идома должны. Ин на танҳо сифати таҳсилотро беҳтар мекунад, балки ба рушди ҳамоҳангтари ҷавонон дар ҷаҳони босуръати рақамӣ мусоидат мекунад.

Бо итминон метавон гуфт, ки татбиқи шароитҳои педагогӣ ва барномаи модулий, ки технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, инчунин асосҳои фаъолияти презентатсиониро дар бар мегирад, ба ташаккули фарҳанги интернетӣ дар донишҷӯен мусоидат мекунад. Натицаҳои кори амалӣ аз динамикаи мусбат шаҳодат медиҳанд, ки дар ҳама марҳилаҳои азхудкунии мавод мушоҳида мешавад. Истифодаи санчиши дучанбаи Пирсон χ^2 имкон дод, ки фарзияи мо дар бораи афзоиши сатҳи фарҳанги интернетӣ тасдиқ карда шавад.

Коркарди омории маълумот тағироти назаррасро нишон дод, ки на танҳо самаранокии барномаи таҳияшударо тасдиқ мекунад, балки

аҳамияти ҳамгирии технологияҳои муосирро ба раванди таълим таъкид мекунад. Бо назардошти натиҷаҳои бадастомада, модулҳои пешниҳодшуда бояд бо таваҷҷӯҳ ба тамоюлҳои муосири муосир ва ниезҳои донишҷӯен таҳия ва мутобиқ карда шаванд. Ҳамин тариқ, мо метавонем на танҳо сифати таҳсилотро баланд бардорем, балки донишҷӯенро барои истифодаи самаранок ва бехатари захираҳои интернет дар фаъолияти касбии ояндаи худ омода созем.

Ҳамин тариқ, ташаккули фарҳанги интернетӣ на танҳо раванди азхудкуни малакаҳо, балки тағиребии шахсиятест, ки қодир аст дар фазои рақамии муосир ба таври кофӣ дарк кунад ва фаъолона иштирок кунад. Ин раванд равиши системавиро талаб мекунад, ки ҳам дониши назариявӣ ва ҳам малакаҳои амалиро дар бар мегирад, ки маҳсусан дар муҳити босуръати иттилоотӣ муҳим аст.

Дар натиҷаи мушоҳидаҳои мо, мо метавонем баҳс кунем, ки фароҳам овардани шароити педагогӣ на танҳо ба баланд бардоштани сатҳи фарҳанги интернет, балки ба ташаккули тафакқури интиқодӣ дар корбарон мусоидат мекунад. Ин дар навбати худ ба онҳо имкон медиҳад, ки баҳри иттилоотро беҳтар паймоиш кунанд ва аз найрангбозӣ ва маълумоти бардуруӯғ канорагирий кунанд.

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои чорабиниҳои ба нақша гирифташуда на танҳо малакаҳои ташакқулефта, балки шаҳрвандони мақсаднок ва масъулияtnок мебошанд, ки қодиранд интернетро ба манфиати худ ва ба манфиати ҷомеа истифода баранд. Дарки аҳамияти ин вазифа аз ҷониби ҳамаи иштирокчиени раванди таълим паҳлуҳои нави рушди фарҳанги интернетро муайян мекунад ва барои истифодаи беҳтар ва самараноки технологияҳои рақамӣ дар оянда замина мегузорад.

ХУЛОСА

Натицаҳои тадқиқот муқаррароти фарзияро тасдиқ карданд ва хулосаҳои зерин бароварда шуданд.

Аввалан, бозефтҳо фаҳмиши моро дар бораи мушкилоти таҳқиқшаванд ба таври назаррас васеъ намуда, аҳамияти омилҳои мавриди назарро таъкид мекунанд. Ин кашфиет на танҳо фарзияҳои назариявии қаблан пешниҳодшударо тасдиқ мекунад, балки барои таҳқиқоти минбаъда замина фароҳам меорад.

Дуюм, бозефтҳои тадқиқот аҳамияти амалий доранд ва метавонанд дар соҳаҳои гуногун татбиқ карда шаванд. Тавсияҳои пешниҳодшуда метавонанд ба беҳтар шудани равандҳо ва баланд бардоштани самаранокӣ дар соҳаҳои даҳлдор мусоидат кунанд. Ташаккули равишҳои нав дар асоси натицаҳои бадастомада як қадами дигар ба сӯи пешрафт аст.

Ниҳоят, аҳамияти таҳқиқоти моро таъкид намуда, бояд қайд кард, ки самти ояндаи кор метавонад тавсеаи интихоб ва истифодаи усулҳои нави таҳлилро дар бар гирад. Ин омӯзиши амиқи мавзӯъро таъмин мекунад ва тағиребандаҳои иловагиро ба назар мегирад.

Ҳамин тариқ, тадқиқоти мо ба заминай илмии мавҷуда саҳми назаррас гузошта, уфуқҳои навро барои таҳқиқоти минбаъда ва татбиқи амалии хулосаҳои бадастомада боз мекунад:

1. Фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ дар ташаккули шаҳсияти комил, ки қодир аст ба мушкилоти ҷомеаи муосир бомуваффақият мутобиқ шавад, нақши калидӣ мебозад. Он на танҳо дастрасӣ ба захираҳои бемаҳдуди иттилоотиро таъмин мекунад, балки иштироки фаъолонаи ҷавононро дар равандҳои таълимӣ ва иҷтимоӣ ҳавасманд мекунад. Рушди малакаҳои интернетӣ, аз қабили тафаккури интиқодӣ, қобилияти муколама ва кор дар гурӯҳ барои фаъолияти қасбии оянда муҳим аст. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тағйиребии доимии муҳити иттилоотӣ, ин малакаҳо барои муваффақ шудан муҳим мешаванд. Ҷанбаи муҳим инчунин ташаккули муносибати масъулиятнок

ба истифодаи интернет мебошад. Ин огоҳӣ аз меъерҳои ахлоқӣ, омӯхтани мубодилаи иттилооти муғид аз маълумоти бардурӯғ ва хоҳиши рушди зехни эҳсосӣ дар муоширати онлайнро дар бар мегирад. Хулоса, метавон гуфт, ки тарбияи фарҳанги баркамоли интернетӣ дар байни ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ бояд барои ҷомеа вазифаи аввалиндарacha бошад, зоро ин на танҳо рушди шахсӣ, балки ҳамкории ҳамоҳангро бо ҷаҳони атроф таъмин мекунад.

2. Ташаккули фарҳанги интернетӣ на танҳо як раванди муҳим, балки як раванди зарурӣ дар ҷомеаи муосир ба назар мерасад. Дар шароити пешрафти доимии технологӣ ва бартарияти ҳамкории рақамӣ, рушди малака ва малакаи кор дар Интернет ҷанбаи муҳими тарбияи шахс мегардад. Ин раванд муносибати систематикӣ ва иштироки фаъолонаи омӯзгоронро талаб мекунад, ки қобилияти фароҳам овардани шароити мувоғиқро барои омӯзиши самаранок доранд.

Унсури қалидии фарҳанги интернет огоҳӣ ва риояи меъерҳо, ахлоқ ва қоидаҳои рафтор дар фазои онлайн мебошад. Ин на танҳо ба фаъолияти қасбӣ таъсир мерасонад, балки мавқеи шаҳрвандиро тавассути таҳқими робитаҳои иҷтимоӣ ва рушди тафаккури интиқодӣ ташакқул медиҳад. Бо омӯхтани малакаҳои интерактивӣ, донишҷӯен на танҳо истеъмолкунандагони пассивии иттилоот, балки иштирокчиени фаъоли ҷомеаи иттилоотӣ мешаванд.

Хулоса, сармоягузорӣ ба ташаккули фарҳанги интернетӣ на танҳо ба шахсони алоҳида, балки ба тамоми ҷомеа низ фоида меорад. Эҷоди муҳит барои ҳамкории созанда дар шабака ба рушди ҳамоҳангии шахсият ва ташаккули шаҳрвандии масъул дар давраи рақамӣ мусоидат мекунад.

3. Сатҳи ташаккули фарҳанги интернетии насли ҷавон (мутобиқшавӣ, истеҳсолӣ, эҷодӣ) мутобиқи меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои зерин тавсиф мешаванд: меъерҳои ҳавасмандгардонӣ-арзишмандӣ (ангезаҳои фаъолияти иттилоотӣ, муносибати арзишмандона ба фаъолияти иттилоотӣ, ангезаҳои фаъолияти иртиботӣ,

арзишмандӣ ба фаъолияти иртиботӣ, ангезаҳои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти муассири иттилоотию иртиботӣ, муносибат ба меъёрҳо ва қоидаҳои фаъолияти самарабахши иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет); меъёрҳои маърифатӣ (дениш дар бораи имконот ва механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ, дениш дар бораи имконот ва механизмҳои ҳамкорӣ, дениш дар бораи меъёру қоидаҳои фаъолияти иттилоотӣ-иртиботӣ дар Интернет); меъёрҳои абзорӣ-фаъолияти (доштани усул ва воситаҳои фаъолияти иттилоотӣ, доштани усулу василаҳои фаъолияти иртиботӣ, мутобиқати фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботӣ дар Интернет бо меъёру қоидаҳои муассири ҳамкории иҷтимоӣ ва ғ.). Дастгоҳи меъёрҳои таҳияшуда хусусиятҳои асосии фарҳанги интернетии ҷавононро муайян мекунад.

4. Ташаккули самараноки фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ бо икрои шартҳои педагогии зерин таъмин карда мешаванд: -ташкили раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ мувофиқи амсилаи сохторӣ ва функционалиӣ; -дар амалияи таълимӣ ҷорӣ намудани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ»; -истифодаи маҷмуии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар ҷараёни таълим.

5. Амсилаи сохторӣ ва функционалии коркардшуда ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимӣ, маҷмуи ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд ва вобастаи (мақсаднок, методологӣ, мундариҷавӣ, фаъолияти, назоратӣ ва самаранокӣ) буда, хусусияти онро муайян мекунад ва ба тавсиф ва тавсеаи дениш дар бораи раванди омӯзиш барои тағйирот ва муdirияти самарабахш мусоидат мекунад.

6. Натиҷаҳои озмоиши педагогии мо самаранокии шароити педагогии ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимиро тасдиқ мекунанд. Натиҷаҳои ҷорабиниҳо ва барномаҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки таҷрибаҳои таълимии ба таври возех сохташуда на танҳо сатҳи саводнокии рақамиро баланд

мебардоранд, балки тафаккури интиқодии ҷавононро низ ташаккул медиҳанд. Аҳамияти ҷалби фаъолонаи донишҷӯен ба раванди эҷод ва на танҳо истеъмоли мундариҷа аен мегардад. Ҷунин шароит ба ташаккули муносибати масъулиятнок ба иттилоот ва инчунин масъулият барои амалҳои худ дар шабака мусоидат мекунад. Бо рушди ин малакаҳо, мо муҳити солими интернетро фароҳам меорем, ки дар он ҷавонон на танҳо метавонанд ҳамкорӣ қунанд, балки суръат бахшидан ба малака ва салоҳиятҳои худро омӯзанд ва ба татбиқи масоил зер аҳамияти аввалиндарача диҳанд:

- а) раванди ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон мувофиқи амсилаи сохторӣ ва функционалӣ;
- б) дар амалияи таълимӣ ҷорӣ намудани барномаи модулии «Асосҳои фарҳанги интернетии ҷавонон дар муҳити муосири муассисаҳои таълимӣ»;
- в) истифодаи маҷмуиитехнологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ дар раванди таълимӣ.

Ҳамин тарик, мо ба таври возех медонем, ки фароҳам овардани шароити педагогӣ барои ташаккули фарҳанги интернетии ҷавонон на танҳо вазифаи муҳим, балки зарурати фаврӣ мебошад. Бо дарназардошти ҷаҳони босуръат рушдебандай рақамӣ, муассисаҳои таълимӣ бояд на танҳо ба мушкилоти замон вокуниш нишон диҳанд, балки потенсиали зеҳнӣ ва фарҳангии донишҷӯени худро фаъолона ташаккул диҳанд, ки ин бешубҳа ояндаи ҷомеаи моро муайян мекунад.

Хулоса, натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда на танҳо фарзияи моро дастгирӣ мекунанд, балки барои таҳлили минбаъда уфукҳои нав мекушоянд. Ҳадафи бадастомада нуқтаи ибтидой барои фаҳмиши амиқи ҳамкории ҷавонон бо технологияҳои нави иттилоотӣ ва Интернет гардид. Ин аҳамияти пайваста омӯхтан ва мутобиқ кардани равандҳои таълимро ба муҳити босуръати рақамӣ тасдиқ мекунад.

Бо вучуди ин, мо медонем, ки тадқиқот тамоми ҷанбаҳои мушкилотро фаро намегирад. Бояд қайд кард, ки омодасозии ҷавонон

дар муассисаҳои таълимӣ барои истифодаи самараноки технология бояд ҳамчун раванди динамикӣ ва рушдебанд ба ҷарасӣ карда шавад. Таҳқиқоти оянда метавонанд ба таҳия ва татбиқи барномаҳои инноватсионӣ, ки ба рушди тафаккури интиқодӣ ва саводнокии рақамӣ дар байни донишҷӯен нигаронида шудаанд, тамаркуз кунанд.

Ҳамин тарик, бозефтҳои асосии таҳқиқоти мо на танҳо тасдиқи ғояҳои баеншуда, балки ҳавасмандгардонии таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ буда, самтҳои навро барои баланд бардоштани сифати таълим дар давраи рақамӣ мекушоянд.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

1. Ба мақсад мувоғиқ аст, ки Вазорати маориф ва илм дар робита ба рушди фарҳанги корбарию Интернет тавассути ҷавонони таълимгиранда чораандешӣ намояд;
2. Дар ин робита тавассути Вазорати маориф ва илм бо ҷалби мутахассисон таълиф ва таҳияи дастуру васоити таълимӣ ва методӣ зарурати воқеӣ мебошад;
3. Нуктаҳои алоҳида ва натиҷаҳои таҳқиқотро дигар муассисаҳои таълимӣ ҳам дар амал метавонанд истифода кунанд;
4. Натиҷаҳои таҳқиқот барои муассисаҳои гайритаълимӣ ҳам муғид буда метавонад (сохтор ва ниҳодҳои давлатӣ (хукуматӣ); ҳусусӣ (соҳибкорӣ, тиҷоратӣ) ва ҷамъиятӣ);
5. Ҳамчунин, муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ барои истифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти мо манфиат доранд;
6. Корбарони шабакаи глобалий имрӯзҳо имкон доранд, ки на танҳо мушоҳида кунанд, балки ба рӯйдодҳои ҳаёти фарҳангӣ низ таъсир расонанд.
7. Интернет имконоти нави беназири соҳаи фарҳангро фароҳам меорад: қобилияти тамаркуз ба шоҳасарҳои ҷаҳонӣ ва саҳм гузоштан ба рушди онро тақвият медиҳад;
8. Мероси рақамии фарҳангӣ дорои захираҳои иттилоотӣ мебошад (маҳсусан, дар соҳаи фарҳанг), ки дар натиҷаи рақамисозии

маводи дар ашё ҳосилшуда эҷод шудааст: анъанавӣ (расмҳо, аксҳо, нашрияҳои анъанавӣ ва гайра), аналогӣ (сабтҳои аудио дар наворҳои магнитӣ ва гайра) ва ҳамчунин, маводи дарҳол дар шакли рақамиӣ эҷодшуда. Инҳо матнҳо, тасвириҳои статикӣ, ҳаракаткунанда ва андозай, файлҳои аудио, пойгоҳи додаҳо, барномаҳо, веб-саҳифаҳо, порталҳо, сайтҳо, нашрияҳои электронӣ, корҳои ВАО ва гайра мебошанд, ки метавонанд раванди таълиму тарбияро самараноктар кунанд ва дар ташаккулу рушди фарҳанги интернетии ҷавонони муассисаҳои таълимиӣ ва умуман ҷавонон нақши муҳим гузоранд;

9. Вазифаи омӯзгорони муассисаҳои таълимиӣ (коллекҷо ва МТМУ) дар робита бо хатарҳои мавҷудаи интернетӣ аз он иборат аст, ки ин хатарҳо, оғоҳӣ аз амалҳои даҳшатнок, ташаккули малакаҳои ҷавонон дар муносибати интиқодӣ ба иттилооти дар Интернет гирифташуда, ташаккули фарҳанги истифодаи бехатари Интернет пайдо карда шавад. Ҳамчунин, бояд ба талаботи гигиенӣ диққат дода шавад, ки ҳангоми кор бо компьютер риоя бояд кард: -ҷавонон ва қалонсол метавонанд дар як рӯз то ду соат дар назди монитор вақти худро гузаронанд ва ҳар ним соат танаффуси 10-15 дақиқа созанд; - субҳ дар компьютер кор кардан беҳтар аст; - ҳуҷра ва ё аудитория бояд хуб равshan бошад; - ҳангоми кор дар компьютер, мавқеъро назорат кардан муҳим аст, таҷхизот ва мебел бояд ба баландии қаду қомати насли ҷавон мувоғиқ бошад; - масофа аз ҷашм то наззора - 60 см; - давра ба давра машқҳоро барои ҷашм иҷро кардан.

10. Дар муассисаҳои таълимиӣ барои таълимгирандагон дарсҳои асосҳои АИ бояд гузаронида шавад; шинос кардани волидон бо нармағзор ва саҳтағзорҳои муосир (фильтрҳои шабакавӣ, барномаҳои назоратӣ), ки дастрасии ҷавонон ба захираҳои Интернетро, ки бо вазифаҳои таълимиӣ номувоғиқанд, маҳдуд мекунанд; оид ба АИ ҷорабиниҳои маҳсус гузаронида шавад.

11. Барои пешгирии самараноки вобастагии Интернет, пешгирии зуҳуроти миллатгароӣ дар муҳити ҷавонон ва рафъи хатари ҷалби наврасон ба фаъолиятҳои ғайриқонунӣ, омӯзгорон бояд бо волидайни

таълимгирандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва машваратӣ бо мақсади фаҳмонидани қоидаҳо ва хатарҳои таъмин намудани кӯдакон бо воситаҳои иртибот бо Интернет гузаронанд.

12. Азбаски дар Интернет ҳамчун шабакаи ҷаҳонӣ сомонаҳои таълимӣ ва маърифатӣ ба забони тоҷикӣ каманд, роҳандозии бештари сомонаҳо ба забони тоҷикӣ оид ба мавзуъ ва масъалаҳои мазкур аз манфиат ҳолӣ нест.

Барои пешгирии самараноки вобастагии Интернет, пешгирии зуҳуроти миллатгарӣ дар муҳити ҷавонон ва рафъи хатари ҷалби наврасон ба фаъолиятҳои ғайриқонунӣ, омӯзгорон бояд бо волидайнни ҷавонони муассисаҳои таълимӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва машваратӣ бо мақсади фаҳмонидани қоидаҳо ва хатарҳои таъмин намудани кӯдакон бо воситаҳои иртибот бо Интернет гузаронанд.

РҮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. *Алимӣ, Ҷ.* Мушкилоти педагогӣ (дидактика) [Матн] / Ҷ. Алимӣ, А. Даминова. - Д., «Эрграф», 2014. -220 с.
2. *Алими, Дж.* Неформальное образование и Европа [Текст] / Алими, Дж., М. Сафаров / Вестник БГУ им.Н. Хусрав. - Бохтар, 2019. - №2. - С.44-48.
3. *Алими, Дж.* Профессиональная адаптация молодых учителей [Текст] / Дж. Алими.-Душанбе: «Промэкспо», 2019.-192с.
4. *Алимӣ, Ҷ.* Андрагогика (инноватсия) [Текст] / Ҷ. Алимӣ. - Душанбе, «Бухоро», 2013.-350с.
5. *Алимӣ, Ҷ.* Андрагогика: методология таълими инноватсионӣ [Матн] \ Ҷ. Алимӣ. - Паёми ДДК ба номи А.Рӯдакӣ, №5 - 6. - С.90-92
6. *Алимӣ, Ҷ.* Асосҳои таҳсилоти муосир (бакалавриат, магистратура, докторантураи PhD) [Матн] / Ҷ. Алимӣ. - Душанбе: «Эрграф», 2014. - 198с.
7. *Алимӣ, Ҷ.* Тренинг чист? Тренер кист? [Матн] / Ҷ. Алимӣ.-Душанбе, «Деваштич», 2006. - 320с.
8. *Алимӣ, Ҷ.* Андрагогика (педагогикаи нав ва ё фаромӯшшуда?) [Матн] / Ҷ. Алимӣ. - Паёми ДДК ба номи А. Рӯдакӣ (маҷаллаи илмӣ), № 3-4. - Душанбе, 2013. - С.140-150
9. *Алимӣ, Ҷ.* Андрагогика (таҳсилоти идомадор ва гайрирасмӣ (ҳаммуалиф) [Матн] / Ҷ. Алимӣ. - Душанбе: «Адабиёт», 2017. - 175с.
10. *Алимӣ, Ҷ.* Андрагогика: методҳои анъанавию инноватсионии таълим [Матн] / Ҷ. Алимӣ. - Паём»-и ДДК ба номи А. Рӯдакӣ. - 2014. №1(10). - С.144-149
11. *Алимӣ, Ҷ.* Методологияи такмили таҳассуси ҷавономӯзгорон [Матн] / Ҷ. Алимӣ. -Душанбе: «Сабрина-К»,2016.- 166с.
12. *Алимӣ, Ҷ.* Мушкилоти педагогӣ (дидактика) [Матн] / Ҷ. Алимӣ. - Д., «Эрграф», 2014. - 220 с.

13. Алими, Ҷ. Табиат ва моҳияти мушкилоти педагогӣ. [Матн] / Ҷ. Алими. - «Паём» - и ДДК ба номи А. Рӯдакӣ. - Душанбе, «Пром-экспо». - С.159-162
14. Алими, Ҷ. Технологияи такмили созгории касбии ҷавономӯзгорон [Матн] / Ҷ. Алими. - Душанбе: «Сабрина-К», 2015. - 220с
15. Алими, Ҷ. Бозиҳои дидактика: тасниф ва тавсиф [Матн] / Ҷ. Алими. - Душанбе: «Матбаа», 2021. - 80с.
16. Алими, Ҷ. Асосҳои созгории касбии ҷавономӯзгорон [Матн] / Ҷ. Алими. -Душанбе: «Матбаа», 2021. - 146с.
17. Андреев, А. А. Введение в Интернет-образование [Текст] / А.А. Андреев. - М.: ЛОГОС, 2003. -76с.
18. Андреев, А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация [Текст] / А. А. Андреев, В. И. Солдаткин. -М. : МЭСИ, 1999. - 196 с.
19. Андреев, А.А. Применение сети Интернет в учебном процессе [Текст] / А.А. Андреев // Информатика и образование. -2005. -№9. -С 2-7.
20. Анохин, С.М. Педагогические условия подготовки студентов к использованию компьютерных технологий:автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / С.М. Анохин. -Уфа, 2000.-18с.
21. Арнольдов, А.И. Человек и мир культуры:введение в культурологию [Текст] / А.И. Арнольдов. - М.:МГИК, 2007. -240с.
22. Артюшкин, О.В. Организационно-педагогические условия формирования информационной культуры личности обучающегося средствами информатизации: дис. .к-та пед. наук: 13.00.01 [Текст] / О.В. Артюшкин. -Новокузнецк, 2005.-255с
23. Аслонова, Х.М. Информатика [Текст] /Х.М. Аслонова, А.Г. Солиев.- Душанбе, 2008- 130с.
24. Аюрова, М.М. Некоторые вопросы внедрения компьютерной технологии обучения [Текст] / М.М. Аюрова // Специалист. -2002. -№ 2. - С. 20-21.

25. *Бабаева, Ю.Д.* Психологические последствия информатизации [Текст] / Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскуновский // Психологический журнал. -1998.- №1. -С. 89-100.
26. *Бабанский, Ю.К.* Педагогика: учебное пособие для студентов пед.институтов [Текст] / Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёгин, Н.А. Сорокин; под ред. Ю.К. Бабанского. -М.: Просвещение,1988. -479с
27. *Баллер, Э. А.* Преемственность в развитии культуры [Текст] / Э. А. Баллер. - М.: Наука,1969. -249с
28. Барномаи давлатии рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2010-2015. - Душанбе, 2009.- 48с.
29. Барномаи давлатии компьютериунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015.-46.
30. Барномаи компьютериунонии муассисаҳои таҳсилотии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015. - Душанбе, 2010. - 42с.
31. *Басов, Н.Ф.* История социальной педагогики [Текст] / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н. Кравченко.-М.: Академия, 2007.-256 с.
32. *Белкин, А.С.*Основы возрастной педагогики:учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений [Текст] /А. С. Белкин.-М.: Академия,2000.-192с
33. *Бобохонов, X.* Асосномаи илмӣ дар мавзуи «Амсилаи педагогии рушди фарҳанги иттилоотии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ» [Матн] / X. Бобохонов // ПРМ АТТ аз 25.06.2015, №06.
34. *Бобохонов, X.* Татбиқи самараноки фанни технологияи информатсионӣ -воситаи асосии ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ [Матн] / X. Бобохонов // Паёми Институти рушди маориф.-Душанбе, 2019.-№ 4(28) .-С.40-44.
35. *Бобоқулов, И.* Фарҳангшиносӣ (дастури таълимӣ) [Матн] / И. Бобоқулов, Н. Дилоев. - Душанбе «Ирфон», 2007. -231 с.
36. Большая энциклопедия Компьютера и Интернета-В. Леонтьев. – Москва, 2005г.

37. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. - М.: СПб., 1993. -874 с.
38. Борисова, Т.Ф. Образовательное пространство как фактор социального воспитания школьников: дис. ...канд.пед.наук: 13.00.02 [Текст] / Т.Ф. Борисова. -М., 1999. -204 с.
39. Бочарова, В.Г. Социальная микросреда как фактор формирования личности школьника: дис....д-ра пед.наук: 13.00.01 [Текст] / В.Г. Бочарова.- М., 1991.-401с.
40. Бурнишева, Л.Н. Социальное воспитание учащейся молодёжи в учреждениях непрерывного профессионального образования: дис. ... к-та пед. наук: 13.00.08 [Текст] / Л.Н. Бурнишева.-Невинномысск, 2006.-194с.
41. Вербицкая, Т.А. Влияние системы Интернета на психо-семантическое пространство пользователя:дис. ...канд. психол. наук: 19.00.01 [Текст] /Т.А. Вербицкая. -М.,2002. -116с.
42. Веселовская, Ю. А. Формирование интернет-культуры учащихся старших классов общеобразовательной школы [Текст] /Ю.А. Веселовская // дисс.канд.пед.наук.- Ульяновск, 2014.-189с.
43. Войсунский, А.Е. Групповая игровая деятельность в Интернете [Текст] / А.Е. Войсунский //Психологический журнал.-1997.-Т.20.- С.126-132
44. Воробьёв, Г.А. ИТ-культура и инновации в информатизации вуза [Текст] /Г.А. Воробьёв // Материалы международной научно-практической конференции. -М., 2010. -С. 31-36.
45. Воробьёв, Ю.Л. В поисках смысла и правды. Активность и развитие личности [Текст] / Ю.Л. Воробьёв, Б.Н. Королёв.-М.:Из-во МГСУ «Союз», -Т.1, 2003. -500с.
46. Гамезо, М.В.Возрастная и педагогическая psychology: учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов [Текст]

/ М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова.-М.: Педагогическое общество России, 2003. -512с.

47. Глухова,Л.У. Формирование основ информационной культуры учащихся 5-7 классов в процессе обучения информатике:дис. ... канд.пед.наук: 13.00.01 [Текст] /Л.У. Глухова. -Ульяновск,1999. -334с

48. Голованова, Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Н.Ф. Голованова.СПб.:Речь,2004. -272с.

49. Дахин, А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность [Текст] /А.Н. Дахин//Педагогика.- 2003. -№ 4. -186

50. Дранкевич, Е.Д. Интернет как фактор социализации школьников в условиях малого города [Текст] /Е.Д. Дранкевич, А.Г. Захаров, А.В. Пережогин // Молодежный научный поиск Ч. 2. Красноярск:Изд-во Красноярск. гос. педаг. ун-та, 2008. -С.128-130.

51. Дьяченко, С.А. Формирование информационной культуры преподавателя вуза [Текст] /С.А. Дьяченко. - Орел: ОРАГС, 2006. -164с.

52. Ёров, М. Технологияи корбарӣ бо системаи барномавӣ - иттилоотии пойгоҳи додаҳои КОА [Матн] / М. Ёров, Ф. Комилиён, М. Абдураҳмонов // Пайёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф.-Душанбе, 2020.- №1 (29).- С.176-184.

53. Жилкин, В.В. Понятие информационной субкультуры [Текст] /В. В. Жилкин//Информатика и образование. -2005. -№ 2. -С.106-109.

54. Жичкина, А.Е. Особенности социальной перцепции в Интернете [Текст] / А.Е. Жичкина//Мир психологии. -1999. -№3. -С.72-80.

55. Жичкина, А.Е.Социально-педагогические аспекты общения в Интернете. [Текст] /А.Е. Жичкина. -М.: Дашков и Ко, 2004. -117с.

56. Зимняя, И.А. Характеристика и компонентный состав общей стратегии воспитания. [Текст] /И.А. Зимняя // Классный руководитель.- 2002. -№5. -С.70-79.

57. Злобин, Н.С. Культура и общественный прогресс. [Текст] / Н.С. Злобин.- М.: Наука, 1980. -303с.
58. Зуҳуров, Б.С. Оид ба роҳҳои таълим дар муассисаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] /Б.С. Зуҳуров // Илм ва Муассиса, 1997.-№1.-С.29-31.
59. Иванов, М.С. Особенности самореализации личности в компьютерной игровой деятельности:дис....канд.псих.наук: 19.00.01 [Текст] / М.С. Иванов.-Кемерово,2005.-152с.
60. И момназарова, М. Особенности применения современных образовательных и информационно -коммуникационных технологий на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях. [Текст] /М. И момназарова, М. Бободжонова // Вестник Института развития образования.2020.-№1(29).- С.145-148.
61. Иноятова, М.А., Маликов Ҳ.М. Технологияи иттилоотӣ ва асосҳои системаи идоракуни захираҳои нишондодҳо [Матн] / М.А. Иноятова, Ҳ.М. Маликов // - Душанбе: «Деваштич». -2007.
62. Интернет дар таҳсилот (мураттибон Моисеева, М.В., Полат, Е.С., Бухаркина, М.Ю.) Курси таълимии маҳсусгардонидашуда. [Матн] – Душанбе: «ЧДММ «Шаҳпар», 2011.- 199с.
63. Каптерев, А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. [Текст] /А.И. Каптерев. -М. :ИПО Профиздат, 2002.-156с
64. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. [Текст] / Под ред. А. М. Арсенева./П.Ф. Каптерев. — М.: Педагогика, 1982. С. 704
65. Кириллова, Г.И. Информационные технологии и компьютерные средства в образовании. [Текст] /Г.И. Кириллова // Educatinal Technology & Society. -2000. -№4. -С.38-42.
66. Ковалев, Н.Е. Введение в педагогику. [Текст] / Н.Е. Ковалёв.-М.: Просвещение, 1975. -176с.
67. Козлова, Е.В. Педагогические условия социального воспитания школьников во внеучебной деятельности: дис... канд. пед. наук. [Текст] / Е.В. Козлова.- Оренбург,2000. -165с.

68. Колесникова, Ю. Microsoft Office 2000 справочник СПб: Питер 2003.
69. Комилиён, Ф. Технологияи информатисонӣ. [Матн] /Ф. Комилиён, М. Муллоҷонов, Тухлиев Қ. - Душанбе: «Насиба», 2010.-272с.
70. Комилиён, Ф.С. Асосҳои техникаи компьютерӣ. [Матн] /Ф.С. Комилиён, А.Р.Додиҳудоев, Н.Н.Меҳмонов.- Душанбе 2002.
71. Комилиён, Ф.С. Асосҳои техникаи компьютерӣ. [Матн] /Ф.С. Комилиён, Д.С. Шарапов. -Душанбе, 2004.
72. Комилиён, Ф.С. Информатика. [Матн] / Ф.С. Комилиён, Ш.М. Тоиров. -Душанбе, 2002.
73. Комилиён, Ф.С. Асосҳои техникаи компьютерӣ. [Матн] / Комилиён, Ф.С., Додиҳудоев, А.Р. Меҳмонов, Н.Н. Асосҳои - Душанбе 2005.
74. Кон, И.С. Социология личности. [Текст] / И.С. Кон. –М.: Политиздат, 1967. -383с.
75. Концепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе: Матбуот, 2003. -24 с.
76. Концепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин” (04.04.2018, №1042).
77. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи «Масъулияти падар модар дар таълиму тарбияи фарзанд.- Душанбе, 2011, №762.
78. Круглова, Л. К.Социализм. Человек. Культура. [Текст] / Л. К. Круглова.- М. : Высшая школа, 1990. -14 с.
79. Крылова, Н.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей. [Текст] / Н.В. Крылова, Б.В. Куприянов, О. В. Миновская. -М.: Академия, 2004. -240с.
80. Кузнецова, Л.А. Основы информационной культуры. [Текст] /Л.А. Кузнецова, Л.Ф. Савина. -Ставрополь : Сервисшкола, 2004.- 45с.
81. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: учебное пособие для студентов высших учебных

заведений. 2-е изд. [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. -М.:ТЦ Сфера, 2008. -464с.

82. Лешков, О.А. Интернет-коммуникации на уроке: опыт педагогического эксперимента. [Текст] / О.А. Лешков // Дистанционное и виртуальное обучение. -2010. -№3. -С. 40-44

83. Лисавол, Л.А. Педагогические условия формирования информационной культуры будущего учителя в педагогическом колледже: дис. ...канд.пед.наук: 13.00.08 [Текст] / Л.А. Лисавол. - Махачкала, 2009. -200с.

84. Лоскутова, В.А. Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных расстройств: дис. ..канд.мед.наук: 14.00.18 [Текст] / В.А. Лоскутова. -Новосибирск,2004.-107с.

85. Лутфуллоев, М. Дарс. [Матн] / М. Лутфуллоев.-Д., 1985с.- 87с.

86. Лутфуллоев, М. Истиқлолияти ҶТ ва таҳсилоти навтарин. [Матн] / М.Лутфуллоев, - М.- Д., 2006 с.

87. Лутфуллоев, М. Дидақтикаи мусир. [Матн] /М.Лутфуллоев. - Душанбе, 2001.

88. Лутфуллоева, П. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка [Текст] /П.Лутфуллоева // Наука и инновация. - 2015. -№1-2 (12).-С.59-64.

89. Маҳкамов, Д., Ҳ. Бобохонов, Шаҳбози М., Г. Иноятова
Инноватсия дар таълим (Роҳнамо дар фаъолияти навгонии педагогӣ)
[Матн] / Д. Маҳкамов, Ҳ. Бобохонов, Шаҳбози М., Г. Иноятова ш.
Душанбе, ҶСК «Чопхонаи Дониш», 2017

90. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука. [Текст] / Э.С. Маркарян.-М.:Мысль,1983.-284с

91. Матюхина, М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов пед. ин - тов. по спец. 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». [Текст] / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н.Ф. Прокина ; под ред. М.В. Гамезо и др. -М.:Просвещение, 1984.-256с

92. *Медзяновская, Т.В.* Роль традиционных институтов в формировании информационной культуры в современном обществе: дис. ...канд. культуролог. наук:24.00.01 / Т.В. Медзяновская.-М.,2004. -177с.
93. *Миралиев, А. М.* Педагогика ва психология [Матн] / А.М. Миралиев, М. Давлатов. - Душанбе, Ирфон, 2007 г.-343с.
94. *Мирзоев М.* Применение информационной технологии, в системе образования. [Текст] // Муассиса ва чомеа (Школа и общество). -2004. - №2(5). С. 43-48.
95. *Мирмамадов У.М.*, Использование информационных технологий в образовательном процессе. [Текст] / У.М. Мирмамадов // Наука и инновация.- 2014.-№2 (7-8).-С.41-43.
96. *Михайлов, С.В.* Интернет как социальное явление:автореф. дис....канд. филос. наук : 09.00.11/С.В. Михайлов. -Ульяновск, 2003. -22с.
97. *Моль, А.* Социодинамика культуры. [Текст] / А.Моль.- М.:Прогресс,1973. - 83 с.
98. *Монахов, В. М.* Проектирование авторской (собственной) методической системы учителя. [Текст] / В. М. Монахов, Т.К. Смыковская // Школьные технологии. - 2001. - № 4.
99. *Мудрик, А. В.* Воспитание в системе образования: характеристика понятия. [Текст] / А. В. Мудрик // Классный руководитель.-2002. -№ 5. -С. 4-11
100. *Мудрик, А. В.* Социализация человека. [Текст] / А.В. Мудрик.- М.: Академия, 2004. -304с.
101. *Мудрик, А.В.* Социальная педагогика. [Текст] / А.В. Мудрик. - М.: Академия, 2000. -200с.
102. *Мудрик, А.В.* Социальная педагогика [Текст] / А.В. Мудрик. -М.:Академия, 2007. -224с.
103. *Мухина, В.С.* Возрастная психология [Текст] / В.С. Мухина.-М.: Академия», 1997. - 432с.

104. Нақшай стратегии рушди таҳсилот Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015. -Душанбе, 2006.
105. *Наумова, Т.А.* Образ «Я» интернет-зависимых и интернет-независимых социальных агентов в виртуальном пространстве: дис....канд.псих.наук : 19.00.05 / Т.А. Наумова. - Ижевск, 2007. -136с
106. *Негодаев, И.А.* Информатизация культуры:монография [Текст] / И.А. Негодаев. -Ростов-на-Дону:ЗАО «Книга», 2003. -320с.
107. *Немов, Р.С.* Психология. В трёх книгах. Психология образования. Книга 2. [Текст] / Р. С. Немов. -М.: Владос,2002. -608с.
108. *Новиков, Е.А.* Развитие Интернет-компетенции у студентов-юристов. [Текст] / Е.А. Новикова // Материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции. -2008. -С.31-39
109. *Новожилов, Э.Д.* Образовательная область «технология»: вчера, сегодня, завтра. [Текст] /Э.Д. Новожилов, Н.Н.Лавров//Педагогика. - 2001.- № 5. -С.18-22
110. *Олимов, И. И.* Проблемы формирования и готовности студентов к компьютерной грамотности: Автореф... дис. кан. пед. наук [Текст] / И.И. Олимов.- Душанбе, 2004. -31с.
111. *Сластёин, В.А.* Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. [Текст] / В.А. Сластёин [и др.]. 4е изд.-М.: Школьная пресса, 2002. -512с.
112. *Каирова А.И.* Педагогическая энциклопедия/под ред. А.И. Каирова, Ф.Н. Петрова. -М.:Советская энциклопедия, 1964.Т.1.-368с.
113. Педагогические идеи Роберта Оуэна. Избранные отрывки из его сочинений. -М.,1940. -264с
114. *Пигузов, А.А.* Формирование информационной культуры старшеклассников в школьном интернет-клубе как воспитательной организации: дис....к-та пед.наук: 13.00.02 [Текст]/ А.А. Пигузовч.- Кострома, 2006.-67с.

115. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.-М.: Академия, 2007. -368с.
116. Поляков, С. Д. Психопедагогика воспитания. [Текст] / С.Д. Поляков. -М.: Новая школа, 1996.-160с
117. Протасевич, А.А. Борьба с киберпреступностью как актуальная задача современной науки. [Текст] / А.А. Протасевич, Л.П. Зверянская // Криминалистический журнал. -2011.-С. 28-33
118. Рабардель, П. Люди и технологии (когнитивный подход к анализу современных инструментов). [Текст] / П. Рабардель.-М.: Институт психологии РАН, 1999. -264с.
119. Раҳимов, З.А. Мирзоев, А.М. Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо. [Матн] /З.А. Раҳимов, А.М.Мирзоев. - Душанбе, Сино,1999.
120. Раҳимов, X. Педагогика (қитоби дарсӣ донишҷӯён муассисаҳои олии педагогӣ) [Матн] / X. Раҳимов, А. Нуров.-Душанбе. 2007 г. - 447с.
121. Раҳимов, X. Педагогика. [Матн] / X. Раҳимов.-Д.,1997.
122. Раҳмон, Э. Маъсулият барои ояндаи миллат. Паёми Маҷлиси Олии Тоҷикистон. [Матн] / Э. Раҳмон.-«Азия Плюс»: 2012.
123. Раҳмон. Э. Паёми президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ.-«Азия Плюс», 2003.
124. Расулов, Д. Педагогика (назарияи тарбия) [Матн] / Д. Расулов, Л. Сайдахмадов, А. Фаффаров. - Душанбе, 2009. - 267с.
125. Раянов, М. Р.Образовательные ресурсы Интернет [Текст] // Образовательные технологии: сборник научных статей. -Самара: Изд-во СамГПУ. -2003. - С.64-69
126. Раянов, М.Р. Образовательные ресурсы Интернет. [Текст] // Образовательные технологии: сборник научных статей.-Самара: Изд-во СамГПУ. -2003. -С.64-69.

127. Ромах, О.В. Культурология. Теория культуры. [Текст] / О.В.Ромах // Успехи современного естествознания. -2009. -№ 3. -С.121-121
128. Ромм, Т.А. История социальной педагогики. [Текст] / Т.А. Ромм. -Ростов- на-Дону.:Феникс,2010.-346с
129. Салоҳиддинова, Г. Истифодаи технологияи мусоири иттилоотӣ ва мултимедӣ барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар дарсхои забони англисӣ. [Матн] / Г.Салоҳиддинова // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф.-Душанбе, 2019. - №1(25). - С.136-140.
130. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. [Текст] / Г.К. Селевко.-М.: Народное образование, 2005. -190с.
131. Серых, Л. А. Интернет-грамотность как элемент информационной культуры школьника. [Текст] / Л.А. Серых // Известия СНЦ РАН, спец.выпуск «Актуальные проблемы гуманитарных исследований», Т1. -2006. - С. 237-345.
132. Серых, Л.А. Особенности организации телекоммуникационных проектов для школьников. [Текст] / Л.А. Серых // Вестник Московского государственного университета. -2006. - №1. -С.173-178.
133. Семигин, Ю. Социологическая энциклопедия: в 2 тт. Т.1/ Национальный общественно-научный фонд/ рук. научного проекта Г. Ю. Семигин; гл. ред. В. Н. Иванов. -М.:Мысль,2003.-694с.
134. Столяренко, Л. Д. Педагогика. [Текст] / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. - Ростов-на-Дону:Феникс,2000.-177с
135. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020.-Душанбе, 2015.
136. Стратегияи миллии рушди таҳсилот барои солҳои 2006-2015. - Душанбе: 2005.-32с.
137. Стратегияи рушди таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015 с. - Душанбе: Матбуот, 2007. - 81с.

138. Сулаймонӣ, С. Фарҳангшиносӣ. / С. Сулаймонӣ, – Душанбе: «Ирфон», 2002.- 223с.
139. Талызина, Н.Ф. Внедрение компьютеров в учебный процесс - научная основа. [Текст] / Н.Ф. Талызина // Современная педагогика. - 1985. - № 12. -С.34-38
140. Тафсири Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ». - Душанбе: ЭР-граф, 2015. – 180 с..
141. Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика. Самореализация школьников в коллективе. 2-е издание. [Текст] / Е.И. Тихомирова. -М.: Академия, 2007.-144с
142. Роберт, И.В. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. [Текст] /составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -69с.
143. Тоҷов, Н. Фарҳангшиносӣ. [Матн] / Н. Тоҷов, К. Ҳусейнов, Р. Назаров, М. Тоҷев, – Душанбе: «Шучоиён», 2011. -232с.
144. Уваров, А. Ю. Три стратегии развития курса информатики. [Текст] / А.Ю. Уваров//ИНФО. -2000. -№2. -С.27-34.
145. Умарзода, З. Технологияи иттилоотӣ - самти афзалиятнок дар таълими мусир. [Матн] / З. Умарзода // Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф. - Душанбе, 2019, №2 (26). - С.139-143
146. Усенкова, Д. Школа с девизом «НАУТИЛУСА» / Д. Усенкова, С. Никитина // Информатика и образование. -2004. -№5.-С. 93-94
147. Фарҳанги забони тоҷикӣ. - М.: Советская энциклопедия, 1969. Ч. II. - 949 с.
148. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. - Душанбе: Дониш, 2005. Ч. 2.-461с.
149. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. - Душанбе: Дониш, 2004. Ч. 1. - 388с.
150. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ/Ҷамшедов П., Р.Толиб. - Душанбе, Пайванд, 2005.-1202с.
151. Федорова, С.В. Теоретическая амсила формирования этических ценностей школьников в условиях применения информационно-

коммуникационных технологий в учреждении дополнительного образования. [Текст] / С.В. Фёдорова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради. -СПб.:Изд-во РГПУ.-2008.-№33 (73). -С.214-221

152. *Федосова, О.А.* Социально-педагогический аспект формирования информационной культуры у старшеклассников: автореферат дис...канд.пед.наук: 13.00.01 [Текст] / О.А.Федосова. - М.,2005.-26с

153. *Филатов, О.К.* Информатизация технологий обучения в высшей школе. [Текст] /О.К.Филатов. -М.: Высшая школа, 2001.-283с.

154. Философский словарь.- М.,1968.-748 с.

155. *Харитонов, М.Г.* Методика проектирования содержания и процесса формирования технологической культуры обучающихся на этноэстетической основе. [Текст] / М.Г. Хартонов // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им.И.Я. Яковлева, 2013.-№ 1 (77). - Ч.1.-С.141-146

156. *Чистяков, А.В.* Социализация личности в обществе Интернет-коммуникаций: социокультурный анализ: дис....док.социол. наук: [Текст] /А.В.Чистяков. - Ростов-на-Дону, 2006.-278с.

157. *Шакурова, М.В.* Социальное воспитание в школе. [Текст] /М.В. Шакурова.-М. : Академия, 2004. -288с.

158. *Шапиро, К. В.* Интернет - среда социальной адаптации подростка. [Текст] / К.В. Шапиро // Материалы Всероссийской научно-практической конференции Российская школа и Интернет.-2001. URL: <http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php>

159. *Шарипов, Т. З.* Вожаномаи компьютер. [Матн] / Т.З. Шарипов.- Душанбе, «Пайванд»,1995.-352с.

160. *Шарипов, Т. З.* Вожаномаи компьютер /Т.З. Шарипов.-Душанбе, «Пайванд»,1995.-352с.

161. *Шарифзода, Ф.*, Мирализода, А.М. Педагогикаи умумӣ ва касбӣ. [Матн] /Ф.Шарифзода, А.М.Миралиев.- Душанбе. 2012.-560с.
162. *Шарифов, Т. З.* Вожаномаи Internet. Луғати терминологии (англо-русско-тоҷикӣ) [Матн] / Т.З. Шарипов.-Душанбе, 2003.-235с.
163. Шацкий, С.Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т.2. [Текст] / под. ред. Н.П. Кудина, М.Н. Скаткина, В.Н. Шацкой.-М.: Просвещение, 1980. -304с.
164. *Швейцер, А.С.* Культура и этика. [Текст] / А.С. Швейцер. - М.:Прогресс, 1973.-343с
165. *Шеремет, А.Н.* Интернет как средство массовой коммуникации: социологический анализ: автореф. дис канд. социолого. наук. [Текст] / А.Н. Шеремет.-Екатеринбург, 2004.2-5с
166. *Шубинский, В. С.* Человек как цель воспитания. [Текст] /В.С.Шубинский // Педагогика. -2002. -№3. -С.37-43.
167. Экслер, А.Б. Общение в Интернете. [Текст] / А.Б.Экслер.-М.:НТ Пресс, 2006. -384с.
168. *Якиманская, И.С.* Личностно-ориентированное обучение в современной школе. [Текст]/ И. С. Якиманская. -М.: Сентябрь, 1996.-96 с.
169. *Ямалдинова, З.Н.* Использование Информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе школы. [Текст] /З.Н. Ямалдинова//Новые знания. -2007. -№1. -С.27-22.
170. *Янг, К.С.* Диагноз интернет-зависимость. [Текст] / К.С. Янг // Мир Internet. 2000. -№2.-С.24-29.
171. *Ястребцова, Е.Н.* Моя провинция - центр Вселенной: Развитие телекоммуникационной образовательной деятельности в регионах. - М.:Проект Гармония, 1999. -224с.
172. *Anthes, G. H.* Интернет: история будущего. [Текст] / G.H. Anthes // ComputerWorld. - 1999. - №45.

**МАЗМУН ВА МУҚАРРАРОТИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ ДАР
НАШРИЯҲОИ ЗЕРИН ИНЬИКОС ЁФТААНД:**

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризашавандай бонуфузи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федоратсияи Россия тавсияшуда нашр шудаанд:

[1-М] *Шарипов, Р.С.* Барҳӯрдҳои назариявӣ нисбати фарҳанги интернетии донишҷӯён дар таълифоту таҳқиқоти муосир / Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2021. -№7. – С.229-234. ISSN 2074-1847.

[2-М] *Шарипов, Р.С.* Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги интернетии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ / Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2022. - №4 – С.241-246. ISSN 2074-1847.

[3-М] *Шарипов, Р.С.* Ҷанбаи иҷтимоӣ-педагогии ташаккул ва рушди фарҳангии инсон / Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2022. - №6. – С. 211-216. ISSN 2074-1847.

[4-М] *Шарипов, Р.С.* Фарҳанги интернетӣ – падидаю зухуроти иҷтимоӣ / Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. 2022 - №2 (12). –С.55-62. ISSN 2708-5759.

[5-М] Ҷ. Алимӣ, *Шарипов, Р.С.* Интернет ва таҳаввулоти фарҳангӣ дар асри рақамӣ / Ҷ. Алимӣ, Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. 2021. - №3-4 (7-8). – С.23-27. ISSN 2708-5759.

[6-М] *Шарипов, Р.С.* Моҳияти технологияҳои компьютерӣ ва Интернет дар муосиргардонии чомеа / Р.С. Шарипов [Матн] // Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯлоб. 2023. - №1(30). – С.260-265. ISSN 2616-5260.

II. Дастурҳои таълими, монографияҳое, ки ба ҷониши расидаанд:

[7-М] *Шарипов, Р.С.* Рушди фарҳанги интернетии донишҷӯёни коллечҳо / Р.С. Шарипов (монография) // Душанбе: “Матбаа”, 2020. -120 с.

III. Мақолаҳо, фиҷӯурдаи мақолаҳое, ки ҳамчун маводи конфронсҳо ба ҷониши расидаанд:

[8-М] *Шарипов, Р.С.* Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги интернетии донишҷӯён / Р.С. Шарипов [Матн] // Фурӯғи илм (мачаллаи илмӣ). Нашри маҳсуси маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотии соли таҳсили 2021- 2022. - №1 – С.141-145.

[9-М] *Шарипов, Р.С.* Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги интернетии донишҷӯён / Р.С. Шарипов [Матн] // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022. Бахшида ба эълон гардидан солҳои 2022-2026 “Солҳои рушди саноат” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” (Ҷилди II), 2022. –С.378-380.

[10-М] *Шарипов Р.С., Самариддинова З.Н.* Хусусиятҳои психологии истифодаи воситаҳои техниқӣ дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ / Р.С. Шарипов [Матн] // Конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-амалии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар мавзуи “Усулҳои таълими инноватсионӣ ҳамчун воситаи рушди зеҳни хонандагону донишҷӯён”. Душанбе, 2023. - С.93-96.

[11-М] *Шарипов Р.С.* Мушкилоти педагогӣ-психологии истифодаи Интернет дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ / Р.С. Шарипов [Матн] // Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-амалӣ (IV-солона) “Масъалаҳои мубрами таҳсилот ва тибби муосир” бахшида ба солҳои 2020-2040 –“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва 70 солагии МДТ “Коллекци тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи Раҳмонзода Раҳматулло Азиз”. Кӯлоб, 2023. – С.258-262.

